

# ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

**TДУ: 336.4(575.3)**

**ТБК: 65.9(2Т)93**

**Қ-93**

*Бо ҳуқуқи дастнавис*



**ҚУРБОНЗОДА АБДУЛЛО АБДУЧАЛОЛ**

**ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ ТАЪМИНОТИ МОЛИЯВИИ  
ИСТЕҲСОЛОТИ ВОРИДОТИ ВАЗКУНАНДА ДАР ШАРОИТИ  
МУОСИР**

**(дар мисоли корхонаҳои саноати ҳӯроквории Ҷумҳурии Тоҷикистон)**

## ДИССЕРТАЦИЯ

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси  
6D050600 – Иқтисодиёт (6D050607 – Иқтисодиёти саноат ва энергетика)

Роҳбари илми:

номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

Зияева Манижа Давроновна

**Душанбе – 2024**

## **МУНДАРИЧА**

Фехристи	3
иҳтисораҳо.....	3
Муқаддима.....	4-16

## **БОБИ I. ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ МЕХАНИЗМИ МОЛИЯВӢ ВА ИСТЕҲСОЛИ МАҲСУЛОТИ ВОРИДОТИВАЗКУНАНДА ДАР ШАРОИТИ МУОСИР**

1.1. Заминаҳои пайдоиш ва аҳамияти истеҳсолоти воридотивазкунанда дар рушди саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	17-37
1.2. Манбаъҳо ва механизми молиявӣ-иқтисодии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ дар шароити муосир.....	38-54
1.3. Нақши дастгирии молиявии давлатӣ дар татбиқи сиёсати воридотивазкунии саноати хӯрокворӣ.....	55-72

## **БОБИ II. ТАҲЛИЛИ ИНКИШОФИ ИСТЕҲСОЛОТИ ВОРИДОТИВАЗКУНАНДА ВА МЕХАНИЗМИ ТАЪМИНОТИ МОЛИЯВӢ ДАР САНОАТИ ХӮРОКВОРИИ ТОҶИКИСТОН**

2.1. Вазъи имрӯза ва дурнамои рушди саноати хӯрокворӣ дар Тоҷикистон.....	73-89
2.2. Таҳлили равандҳои татбиқи механизми молиявӣ дар таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯрокворӣ.....	90-112
2.3. Арзёбии иқтидори захиравии саноати хӯрокворӣ дар заминаи рушди истеҳсолоти воридотивазкунанда.....	113-128

## **БОБИ III. САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ТАҚМИЛИ МЕХАНИЗМИ МОЛИЯВИИ ИСТЕҲСОЛОТИ ВОРИДОТИВАЗКУНАНДАИ САНОАТИ ХӮРОКВОРИ**

3.1. Такмили механизми молиявии дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯрокворӣ.....	129-146
3.2. Равишҳои стратегии такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯрокворӣ.....	147-168

ХУЛОСА.....	169-172
ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲО....	173-174
РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА .....	175-193
ИНТИШОРОТ АЗ РӮЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ.....	194-195

## **ФЕҲРИСТИ ИХТИСОРАҲО:**

- ММД – Маҷмуи маҳсулоти дохилӣ
- СММ – Созмони Милали Муттаҳид
- ҶСШП – Ҷамъияти саҳомии шакли пӯшида
- ҶСШК – Ҷамъияти саҳомии шакли кушода
- ҶДММ – Ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд
- ҶС – Ҷамъияти саҳомӣ
- ҚВД – Корхонаи воҳиди давлатӣ
- ССБ – Саноатсадиротбонк
- СМР ҶТ – Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон
- ИМА – Иёлоти Муттаҳидаи Амрико
- КАС – Комплекси агросаноатӣ
- МОИ – Минтақаҳои озоди иқтисодӣ
- АОНПҔТ - Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
- ФР – Федератсияи Россия
- ИА – Иттиҳоди Аврупо
- RCA – Revealed Comparative Advantage-(афзалиятҳои қиёсии иқтидори воридотивазкунӣ)
- СУС – Созмони умумиҷаҳонии савдо
- ИИЕА – Иттиҳоди иқтисодии ЕвроАзия
- ШДБХ – Шарикӣ давлат ва баҳши хусусӣ
- ВАО – Воситаҳои ахбори омма
- КИТОК-Корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва озмоишӣ-конструкторӣ

## МУҚАДДИМА

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Пайомадҳои буҳрони ҷаҳонии молиявие, ки таъсирашро ба рушди иқтисодии бисёр мамлакатҳои ҷаҳон, баҳусус ба мамлакатҳои иқтисодиёти рӯ ба инкишофдошта ба мисли Ҷумҳурии Тоҷикистон расонида истодааст, ба вайроншавии мувозинати ҳаҷми истеҳсолу истеъмол, воридоту содироти маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва савдои беруна замина гузошта, вобастагии бозори дохиларо аз маҳсулоти ҳӯроквории беруна зиёд гардонид. Дар баробари ин, нокифоягии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва вобастагии бозори дохилӣ аз маҳсулоти воридшаванда, ҳамзамон мунтазам болоравии нархи маҳсулоти ҳӯрокворӣ зарурати пайдо намудани механизмҳои муассири молиявие, ки ба худтаъминкуни аҳолӣ бо маҳсулоти ҳӯрокворӣ, ҳамзамон барои коҳиш додани ҳаҷми воридоти маҳсулоти ҳӯрокворӣ ба мамлакат мусоидат менамояд, зиёд мегардад.

Таҷдиди рушди имкониятҳои воридотии саноати ҳӯроквории мамлакат дар шароити муосири хочагидорӣ на танҳо дар ҳаҷму миқдори механизми таъмини молиявӣ, дастгирӣ ва ҳавасмандиҳои давлатӣ зоҳир мегардад, балки дар таҳқиқи илмӣ-амалӣ ва такмили мунтазами онҳо ҷиҳати мусоидат намудан дар татбиқи ҳадафи олии мамлакат – таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат зуҳур меёбад.

Истеҳсолоти маҷрои воридотивазқунандадоштаи саноати ҳӯрокворӣ дар раванди саноатиқунонии иқтисодиёти мамлакат ҳамчун вазифаи муҳиму калидӣ дониста шуда, таҳияи дуруст ва истифодаи самараноки механизми таъмини молиявии он иқтидори содиротии соҳаи саноатро таъмин намуда, ба ҳамин васила ҷиҳати васеъгардонии доираи фаъолият ва устуворгардонии мавқеи молистеҳсолкунандагони ватанӣ дар бозорҳои хориҷӣ заминаҳои мустаҳкам мегузорад. Масъалаҳои такмили механизми таъминоти молиявии истеҳсолоти воридотивазқунандай саноати мамлакат дар шароити нокифоягии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрокворӣ, таъмини талаботи бозори дохилӣ бо маҳсулоти ҳӯроквории

ватанӣ, нобаробарии мувозинати ҳаҷми содирот ва воридоти онҳо, ҳамзамон вобастагии бозори озуқаворӣ аз бозорҳои беруна дар шароити мусир муҳимијати хоса пайдо намуда истодааст.

Имрӯзҳо ба ин масъалаи муҳими рушди иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат ҳукумати мамлакат диққати бештар зоҳир намуда истодааст. Аз ҷумла, дар ин росто ҷиҳати ҳалли ин масъала стратегияи миллии рушди ҷумҳурӣ, таҳқиқоти илмии гуногунравия, барномаҳои маҳсуси соҳавӣ ва лоиҳаҳои мақсаднок бо назардошти механизми таъминоти молиявӣ, дастгириҳо, ҳавасмандиҳо ва ташаббусҳои алоҳидаи давлатӣ сафарбар карда шуда бошад ҳам, лекин то ҳол масъалаи мазкур вобаста ба дигаргуншавиҳои муносибатҳои иқтисодӣ ва зарур гардидани таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯроквории мамлакат, роҳи ҳалли пурраи худро наёфтааст. Аз ин сабаб, муҳимијати мавзуи таҳқиқот дар тавсияи фарзияҳои нави илмӣ, инчунин асоснок намудани паҳлӯҳои назариявии онҳо дар асоси тағиیرёбии муносибатҳо ва қонуниятҳои иқтисодӣ, таҳлилии қиёсӣ ва ояндабинии нишондиҳандаҳои макро ва микроиқтисодӣ, ҷиҳати пайдо намудани сарчашмаву механизми нави таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯроквории мамлакат асос меёбад.

Дастовардҳои рушди иқтисодиёти соҳаи саноат сабит менамоянд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ҳаллу фасли мушкилоти таъмини бозори ватанӣ бо маҳсулоти ҳӯрака ва устуворгардонии рақобатпазирии саноати ҳӯрокворӣ дар бозорҳои дохила ва беруна, ба такмили саривақтӣ ва истифодаи оқилонаи механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ алоқамандии зич дошта, бо мақсади мусоидат намудан ба татбиқи ҳадафҳои олии мамлакат, равишҳои илмию таҳқиқотӣ, таҳияи усулҳои мақсаднок, арзёбии иқтисодии бомаврид, модели мушаххаси иқтисодӣ-риёзӣ ва инчунин стратегияи зарурии такмили механизмҳои таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯроквории мамлакат ба таври кофӣ таҳия ва ба тавсив нарасидааст, ки ин далелҳо муҳимијати мавзуи таҳқиқотро

асоснок менамояд.

**Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ.** Масъалаҳои таҳқиқи таъмини истеҳсолоти воридотивазакунандаи саноати ҳӯрокворӣ ҷолиби диққати олимону иқтисоддонҳои хориҷии мактабҳои илми иқтисодӣ гардидааст. Паҳлӯҳои алоҳидаи таҳқиқи назариявии таъмини истеҳсолоти воридотивазкуни истеҳсолоти саноати ҳӯроквориро дар асарҳои муҳаққиқони хориҷӣ, ба монанди А. Крюгер, Б.А. Нелсон, Ван дер Ве Г, Д. Итуэлл, К. Ҷойантакумаран, Л. Роббинс, Н. Картер, С. Нойман, С. Мукерци, Р. Пребиш, Т. Ман, Ф. Листро, Х. Ченери, Ҷ. Бассел, Е.Б. Стародубцева, Е.В. Волкодавова, Е.А. Червинский, В.А. Семикин, В.В. Сафронов, В.П. Терехов, И.В. Воробева, Л.Ш. Лазовский, Т.А. Лукичева ва дигарон дучор шудан мумкин аст.

Дар таҳқиқ ва ҳалли масъалаҳои назариявӣ-методологии такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандаи соҳаи саноати мамлакат саҳми муҳаққиқони ватаниӣ ба монанди: Аличонов Д.А., Бойматов А.А., Давлатзода Қ.Қ., Зияева М.Д., Комилов А.Ф., Комилов С.Ҷ., Қаюмов Н., Курбонов А.К., Сайдмуродов Л.Ҳ., Мирсаидов А.Б., Низомова Т.Д., Раҳимов А.М., Раҳимов Р.К., Ризоқулов Т.Р., Шарифзода Б.М., Ҳушваҳтзода Қ.Ҳ., Умаров Ҳ. ва дигарон зиёд мебошад.

Дар баробари таҳқиқоти гуногунпаҳлӯ ва гуногунсамти таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандаи саноати мамлакат, ҷанбаҳои методологӣ, методӣ ва самтҳои стратегии такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандаи саноати ҳӯроквории мамлакат мавзуи нисбатан кам таҳқиқгардида мебошад.

Барои ҳалли масъалаҳои вобастагии бозори дохила аз маҳсулоти ҳӯрокворӣ, инчунин дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолии соҳаи саноат, мувозинати нобаробари ҳаҷми содирот ва воридоти маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва ба ҳамин васила мусоидат намудан ба татбиқшавии ҳадафҳои олии рушди мамлакат такмили муваффақи механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунанда натанҳо дар рушди соҳаи саноат, балки дар рушди иҷтимоӣ-иқтисодии чумхурӣ нақши асосӣ дорад.

**Робитаи таҳқиқот бо барномаҳои давлатӣ.** Таҳқиқоти илмӣ бо «Барномаи бехатарии маҳсулоти озукавории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2023 (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2018, №520)», «Барномаи рушди саноати хӯроквории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 июли соли 2019, №373)», «Барномаи саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи соли 2020, №293)» алоқамандии зич дорад.

## **ТАВСИФИ ҮМУМИИ ТАҲҚИҚОТ:**

**Мақсади таҳқиқоти** диссертационӣ дар таҳқиқу тафсилоти ҷанбаҳои илмӣ-назариявӣ, фарзияҳои муассир ва равишҳои методии такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазқунандай саноати хӯрокворӣ дар шароити муосир зуҳур ёфта, ҳамзамон аз таҳияи ақидаҳои илмӣ ва асоснок намудани тавсияҳои муфиди такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазқунанда барои саноати хӯрокворӣ иборат мебошад.

**Вазифаҳои таҳқиқот.** Барои ноил гардидан ба мақсади таҳқиқоти диссертационӣ вазифаҳои зерин гузашта шуданд:

1. Такмили ақидаҳои назариявӣ ва асоснок намудани баҳсҳои илмии намояндагони мактабҳои гуногуни иқтисодӣ, ошкорсозӣ ва асоснок намудани моҳияти асосии мағҳумҳои «саноатикунонӣ» ва «воридотивазқунӣ» ҳамчун категорияи иқтисодӣ;
2. Муайянсозии сарчашмаҳои асосии механизми молиявӣ ва гурӯҳбандии онҳо аз рӯи хусусият ва таъиноташон дар раванди такмили механизми таъмини молиявии саноати хӯрокворӣ дар шароити муосир;
3. Асоснок намудани мавқеи механизми таъмини молиявӣ ва омилҳои асосии истеҳсолоти воридотивазқунандай саноати хӯрокворӣ, инчунин коркарди чораҳои нави дастигириҳои давлатии молиявӣ;

4. Муайян намудани ҷараёни татбиқшавии механизмҳои таъмини молиявӣ ва ошкор намудани тавсифи истифодабарии механизмҳои қарзӣ, субсидиякунонӣ ва дигар механизмҳо ҳангоми таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай маҳсулоти саноати хӯрокворӣ;

5. Таҳлили қиёсии истифодаи механизми молиявии давлатӣ бо назардошти нишондиҳандаҳои ба воридотивазкунӣ алоқаманд буда, ҳаҷми истеҳсол, истеъмол, миқдори маҳсулоти хӯроквонии воридшаванда, ҳаҷми сармоягузориҳо ва муайянсозии тавозуни воридоту содиротии маҳсулоту ашёи ҳоми саноати хӯрокворӣ;

6. Коркарди методикаи ҳисоби самаранокии механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯрокворӣ, таҳияи модели иқтисодӣ-риёзӣ ва ояндабинии раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда ва дар заминаи ин пешниҳод намудани равиши стратегии такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯроквонии Тоҷикистон дар шароити мусир.

**Объекти таҳқиқот** аз фаъолияти корхонаҳои саноати хӯрокворӣ дар раванди ҳамоҳангсозии фаъолияти ниҳодҳои молиявии мақомотҳои маъмурии давлатӣ ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай мамлакат иборат мебошад.

**Мавзуи таҳқиқотро** раванди такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунии саноати хӯрокворӣ дар ҳамгироии истеҳсолӣ бо дигар соҳаҳои иқтисоди миллии мамлакат ташкил медиҳад.

**Фарзияи асосии таҳқиқот** дар ифшо намудани алоқамандӣ ва вобастагии комплексии рушди саноати хӯроквонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунӣ, бо мақсади оқилона истифодабарии воситаҳои молиявӣ, дастгириҳо ва ҳавасмандиҳои молиявии давлатӣ, рақобатпазир намудани корхонаҳои соҳа ва ба ҳамин васила муайян намудани мавқеи истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯрокворӣ дар раванди татбиқи ҳадафҳои олии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон зухур меёбад.

**Асосҳои назариявии таҳқиқотро** асарҳои назариявию илмии муҳаққиқони ватанию хориҷӣ дар самти такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкуни саноати ҳӯрокворӣ ташкил намуда, дар заминаи онҳо фарзияҳо ва ақидаҳои муосири илмӣ бо назардошти шароитҳои густаришёбии муносибатҳои иқтисоди бозорӣ, ҳамзамон ғайричашмдошт тағиیر ёфтани вазъи бозорҳои озуқаворӣ ва таъсири онҳо ба бозори ватаний васеъ карда шудааст.

**Асосҳои методӣ.** Дар раванди таҳқиқоти мавзуъ ҷиҳати асоснок намудани муқаррароти илмӣ равишҳои гуногунсамти методӣ, аз ҷумла методҳои мантиқӣ, абстрактӣ ва диалектикӣ, мушоҳидаҳои шахсӣ, оморӣ, монографӣ, таҳлили қиёсӣ, моделсозии иқтисодӣ-риёзӣ ва ояндабинии тамоюлҳои такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкуни саноати ҳӯроквории мамлакат мавриди истифода қарор дода шудааст.

**Сарчашмаи маълумотии таҳқиқотро** маълумотҳои расмии Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нашриёти даврии соҳавӣ, санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисботҳои расмии Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, монографияҳои илмӣ, асарҳои илмии нашршудаи муҳаққиқони ватаний ва хориҷӣ, инчунин маълумотҳои дақиқ ва дастраси сомонаҳои интернетӣ ба таври зарурӣ истифода шудаанд.

**Пойгоҳи таҳқиқот.** Диссертатсия дар кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва соҳибкории Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон анҷом дода шудааст. Давраи иҷрои диссертатсия солҳои 2019-2024-ро дар бар мегирад.

**Навғонии илмии диссертатсия** дар таҳқиқот ва коркарди сamtҳои асосии назариявӣ ва методӣ оид ба такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ дар шароити муосир, пешниҳоди тавсия илман асоснокгардида дар мавзуи

таҳқиқардида ифода ёфтаанд.

**Натиҷаҳои нисбатан муҳимми аз ҷониби муаллиф дар ҷараёни таҳқиқоти илмӣ бадастомада дар бандҳои зерин пешниҳод шудаанд.**

1. Дар заминаи пайдоиши таърихию илмӣ механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯрокворӣ ақидаҳои назариявӣ ва баҳсҳои илмии нотамоми намояндагони мактабҳои гуногуни иқтисодӣ, моҳияти асосии он дар «воридот» ва «ивазкунӣ» асоснок карда шуда, дар асоси мағҳумҳои «саноатикунонӣ» ва «воридотивазкунӣ» фарзияи нави илмӣ ҳамчун бунёдкунандай назарияи муосири механизми молиявӣ таҳия гардидааст;
2. Вобаста ба номувозинатии ҳаҷми содирот нисбат ба воридоти маҳсулоти хӯрокворӣ дар мамлакат муайян карда шуд, ки механизми таъмини молиявии саноати хӯрокворӣ аз воситаҳои пулии буҷети давлатӣ ва фондҳои асосии корхонаҳо сарчашма гирифта, мувофиқи тавсифи истифодабариашон гурӯҳбандӣ гардида, ошкор карда шудааст, ки ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯроквонии мамлакат бештар истифода бурда мешаванд;
3. Раванди устуворгардонии механизми таъмини молиявӣ ва омилҳои асосии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯрокворӣ, ҷиҳати татбиқи сиёсати давлатии воридотивазкунӣ муайян карда шуда, асоснок карда шудааст, ки чораҳои нави дастгириҳои давлатии молиявӣ дар самти ташкили шароити молиякунонии бизнес (бахши хусусӣ) барои стратегияи рушди молиявии соҳа ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда заминаи муҳим мегузорад;
4. Вазъи имрӯза ва дурнамои рушди саноати хӯрокворӣ дар Тоҷикистон бо назардошти ҷараёни татбиқшавии механизмҳои таъмини молиявӣ дар асоси истифодаи механизми молиявии гуногунаҳамият дар соҳтори соҳавии саноати мамлакат муайян карда шуда, хусусиятҳои истифодаи механизми молиявии қарзӣ, субсидикунонӣ ва дигар дастгириву ташаббусу ҳавасмандиҳои молиявии давлатӣ муайян ва асоснок карда шуда, сатҳи зарурии таъмини истеҳсолоти

воридотивазкунии маҳсулоти корхонаҳои саноати мамлакат ошкор карда шудааст;

5. Равандҳои татбиқи механизми таъмини молиявӣ дар истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯрокворӣ таҳлил гардида, бинобар сабабҳои дигаргуншавии унсурҳои бозорӣ, баҳусус, эълон гардидани таҳримҳо ва эмбарго ба маҳсулот ё ашёи хоми саноати хӯрокворӣ дар бозори ҷаҳонӣ, коҳишёбии ҳаҷми захираҳои асьори хориҷӣ, инчунин маҳдудияти рақибон дар бозор, зарурияти таъмини истеҳсолоти воридотивазкунӣ тавассути таҳлили қиёсии ҳаҷми истеҳсолу истеъмол, ҳиссаи маҳсулоти хӯроквории воридшаванда, ҳаҷми сармоягузориҳо ва муайянсозии тавозуни воридоту содиротии маҳсулоту ашёи хоми саноати хӯроквории чумхурӣ фаъолгардонии тамоюлҳои мусбии воридотивазкунии маҳсулоти соҳа муайян карда шудааст;

6. Методикаи ҳисоби самаранокии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯроквории мамлакат асоснок ва пешниҳод гардида, бо воситаи модели иқтисодӣ-риёзии таҳиягардида алоқамандӣ ва вобастагии омилҳои асосии такмилдиҳии механизмҳои таъмини молиявии истеҳсолоти корхонаҳои саноати хӯрокворӣ ошкор гардидааст. Вобаста ба натиҷаҳои таҳқиқот ояндабинӣ карда шудааст, ки мувофиқи сенарияи пешниҳодгардида, то соли 2030 ҳаҷми содироти маҳсулоти хӯрокворӣ то 29,4% ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ бошад то 63,2% зиёд мегардад. Вобаста ба ин, равиши стратегии такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯрокворӣ ҷиҳати интиҳоби модели мувофиқ барои таъмини истеҳсолоти воридотивазкунии Тоҷикистон таҳия ва асоснок карда шудааст;

**Нуқтаҳои асосие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, аз инҳо иборатанд:**

- 1) Таҳия ва такмили фарзияҳои илмӣ оид ба механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунанда дар илми муосири иқтисодӣ;
- 2) Гурӯҳбандии механизмҳои амалкунанда, дастигириҳо ва ҳавасмандиҳои молиявии истеҳсолоти воридотивазкунии корхонаҳои

саноати хұрокворй ва ошкор намудани хусусиятҳои таъиноти онҳо дар иқтисодиёти соҳаи саноати мамлакат;

3) Асоснок намудани равандҳои татбиқи сиёсати давлатии воридотивазкунй, раванди устуворгардонии мавқеи механизми молиявй ва омилҳои асосии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандаи саноати хұрокворй;

4) Муайян намудани вазъи ҳозираи рушди соҳаи саноати мамлакат ва равандҳои татбиқи механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунии саноати хұрокворй дар шароити муосир;

5) Таҳлили қиёсии рушди соҳаи саноат ва арзёбии иқтисодии истифодаи механизми таъмини молиявии давлатии истеҳсолоти воридотивазкунии саноати хұрокворй дар сохтори истеҳсолии саноати мамлакат;

6) Методикаи ҳисоби самаранокии механизми молиявй, моделсозии иқтисодӣ-риёзӣ ва ошкорсозии сатҳи коррелятсияи саноати хұрокворй бо дигар соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва ояндабинии оқилона истифодабарии механизми молиявй таҳия гардида, инчунин асоснок намудани равиши стратегии такмили механизми молиявии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандаи саноати хұроквории мамлакат.

**Аҳамияти назариявии таҳқиқот.** Аҳамияти назариявии рисолаи диссертационӣ дар васеъгардонии ҷанбаъҳои таҳқиқи илмию назариявии механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунии корхонаҳои саноати хұрокворй зоҳир гардида, ҷиҳати ҷалби сармоягузории ватанию хориҷӣ, эҷоди ҳавасмандӣ, дастгирӣ ва ташаббусҳои нави давлатӣ метавонад заминаҳои боэътимод гузорад.

**Аҳамияти амалии таҳқиқот.** Натиҷаҳои ба дастовардашудаи рисолаи диссертациониро дар фаъолияти амалии мақомотҳои давлатие, ки ба молиякунонӣ, инчунин таҳияву пешниҳоди дастгириҳои молиявии ба рушди соҳаи саноати хұроквории ҷумҳурӣ равона карда шудаанд истифода намудан мүмкин аст. Маводҳои таҳқиқ, методикаи муайянсозии самаранокии механизми таъмини молиявии истеҳсолоти

воридотивазкунандай саноати хўрокворӣ, коррелятсияи нишондиҳандаҳои макроиктисодӣ, хуласаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия овардашуда метавонанд аз тарафи Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зерсохторҳои тобеи онҳо дар ҳамкорӣ бо мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳангоми таҳия ва татбиқи «Барномаи бехатарии маҳсулоти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2023», «Барномаи рушди саноати хўроквории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 ва «Барномаи саноатиқунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 мавриди истифода қарор дода шаванд.

Инчунин, хуласаҳои алоҳидаи асоснок карда шудаи диссертатсияро дар раванди омодасозии кадрҳои макотиби олии қасбӣ аз рӯи ихтисосҳои иқтисодиёти корхонаҳо, иқтисодиёти саноат, технологияи истеҳоли хўрокворӣ мавриди истифода қарор додан мумкин аст.

**Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот** бо истифодаи дурустӣ маълумотҳои оморӣ аз сарчашмаҳои эътимоднок, коркарди ҳаҷми маълумотҳои санчишию таҳлилӣ оид ба такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунии саноати хўрокворӣ, натиҷаҳои муғиди дар раванди таҳқиқот ба даст овардашудаи муаллиф, истифодаи оқилонаи механизми молиявии корхонаҳои соҳаро бо назардошти истифодаи равиши стратегӣ асоснок мегардонад. Хулоса ва тавсияҳо дар таҳлили илмии натиҷаҳои назариявӣ ва амалии таҳқиқот асос ёфтаанд.

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Натиҷаҳои рисолаи диссертатсионӣ, баҳусус навгониҳои илмӣ ба бандҳои зерини шиносномаи феҳристи ихтисосҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи самти ихтисоси 6D050600 – Иқтисодиёт (6D050607 – Иқтисодиёти саноат ва энергетика) мутобиқат мекунад: 1. Таҳияи методҳо, механизмҳо ва афзорҳои нав, мутобиқсозии афзорҳои мавҷуда дар амалкарди иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии иттиҳодияҳои хоҷагидорӣ дар соҳаи саноат ва мұчтамаи сўзишвориу энергетикӣ; 11. Асосҳои назариявӣ ва методии таъмини рақобатпазирии

истехсолкунандагони маҳсулоти саноатӣ, ташаккул ва рушди истехсолоти саноатии воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда; 12. Ҷойгиркунӣ ва асосҳои ташкил ва баланд бардоштани самаранокии истехсолоти саноатӣ ва энергетика; 21. Афзорҳои банақшагирии ҷорӣ ва стратегӣ дар корхонаҳо ва соҳаҳои саноат ва мұchtамаи сўзишвориу энергетикӣ; 35. Асосҳои назариявӣ ва методии ташаккулёбӣ ва рушди истехсолоти саноатии воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда.

**Саҳми шахсии довталаби дарёftи дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.** Дар ҳама марҳилаҳои омодагӣ ва таҳияи пурраи диссертатсия, таҳия ва тавсиби нақшай таҳқиқот, асосноккунӣ, ҷамъоварии маълумот, коркарди маводи назариявӣ ва методӣ, мақсад ва вазифагузорӣ, таҳияи фарзияи нави илмӣ, методикаи ҳисоби самаранокии механизми молиявӣ, инчунин таҳияи равиши стратегии такмили механизми таъминоти молиявии истехсолоти воридотивазкунандаи саноати хӯроквории мамлакат бевосита бо иштироки инфиродии муаллиф гузаронида шудааст. Иштироки мустақилонаи муаллифро хulosсаҳои дақиқу мушаххас оид ба мавзуи таҳқиқот ва таҳияи ақидаҳои асоснок карда шудаи аҳамияти назаривиу амалидошта событ менамояд.

**Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.** Нуқтаҳои муҳими рисола дар чорабиниҳои илмии доираҳо ва сатҳҳои гуногун, ба монанди конференсияҳои илмӣ-назариявӣ ва амалӣ ба таври ҳузурӣ маъруза карда шуда, инчунин дар шакли мақолаҳои илмӣ нашр карда шудааст. Нашри даврии мақолаҳои илмии муаллиф давоми солҳои 2019-2024 дар маҷаллаҳои илмии ватанӣ, конференсияҳои илмию амалии сатҳи гуногун, аз ҷумла дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур, Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, Донишгоҳи омӯзгорӣ-муҳандисии Ҷумҳурии Крими ба номи Февзи Яқубови Федератсияи Россия (соли 2021) дар дигар институтҳои илмӣ – таҳқиқотӣ рӯйи чоп омадаанд.

**Маводи диссертатсия** дар фаъолияти кории Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон (санади татбиқ аз 22 майи соли 2024 № 15-2334), Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (санади татбиқ аз 5 майи соли 2024 № 374/дс) мавриди истифода қарор дода шудааст.

**Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия.** Муқаррароти асосии рисолаи таҳқиқотӣ дар ҳаҷми 10 мақола, 4,8 ҷузъи чопӣ нашр гардидааст, ки аз онҳо 4 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидааст.

**Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Диссертатсия аз феҳристи ихтисора, муқаддима, се боб, хулоsavу пешниҳодҳо, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо ва феҳристи адабиёти истифодашуда иборат мебошад. Ҳаҷми диссертатсия 200 саҳифаро ташкил дода, фарогири 17 ҷадвал ва 16 расм мебошад.

# **БОБИ I. ЧАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ МЕХАНИЗМИ МОЛИЯВӢ ВА ИСТЕҲСОЛИ МАҲСУЛОТИ ВОРИДОТИВАЗҚУНАНДА ДАР ШАРОИТИ МУОСИР**

## **1.1. Заминаҳои пайдоиш ва аҳамияти истеҳсолоти воридотивазқунанда дар рушди саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Таъмини истеҳсолоти воридотивазқунанда дар соҳаи саноат таъминкунандай уфуқҳои нави рушди иқтисодиёти давлатҳо маҳсуб ёфта, барои таъмини бозори дохилии худ аз маҳсулотҳои саноатӣ, баҳусус маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ консепсияҳои илмӣ, инчунин стратегияҳои давлатӣ таҳия намуда, тавассути механизмҳои гуногун, ки асоси онро механизмҳои таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазқунанда ташкил медиҳад, мунтазам татбиқ менамоянд. Равишҳои концептуалӣ ва стратегии ташкил ва такмилдиҳии механизмҳои таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазқунанда дар саноати ҳӯрокворӣ, ҳамоҳангӣ ва дар як маҷрои дуруст амал намудани як қатор соҳаҳои хоҷагии ҳалқро тақозо менамояд. Ҳамзамон дар баробари таъмини афзоиши ҳаҷми истеҳсол, коркард, таъмини воситаҳои молиявӣ, нигоҳдориву логистика ва савдои маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ, ба афзоиши як қатор нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ таваҷҷӯҳи бештар мегардад.

Барои ҳамин, новобаста аз миқдор ва намудҳои мавҷудаи механизмҳои молиявӣ, такмили мунтазами механизмҳои таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазқунандаи саноати ҳӯрокворӣ бо таваҷҷӯҳ ба иваз намудани ҳаҷми зарурии маҳсулоти ҳӯроквории воридмешуда, инчунин бознигарии фаврии механизмҳои молиявӣ-дастгириву ҳавасмандиҳои давлатӣ, сармоягузориҳои ватанию ҳориҷӣ, инчунин ҷалби соҳибкории истеҳсолӣ мубрамияти хоса пайдо менамояд.

Дар шароити муосир баландбардории самаранокии механизмҳои таъмини молиявии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ бо таъмини рушди истеҳсолоти интенсивии соҳаҳои воқеӣ, тағйирдиҳии соҳтори истеъмолии ҳӯрокворӣ, таҷдид ва таъмини рушди инноватсионии саноати коркарди

маҳсулоти ҳӯрокворӣ, устувор намудани бартариятҳои рақобатпазирии корхонаҳои саноат, ҷиҳати таъмини мувозинати иваз намудани маҳсулоти ҳӯроквории воридмешуда бо маҳсулоти ватанӣ равишҳои муассири илмӣ ва тадқиқотиро тақозо менамояд. Зоро, ба вуқӯъ омадани бухронҳои шадиди молиявӣ ва иқтисодӣ, дигаргун гардидани вазъи бозорҳои ашёвӣ ва ҳӯроквории ҷаҳонӣ, шадид гардидани муносибатҳои рақобатпазириӣ, ки дар ҳошияни муносибатҳои таҳримонаи байни давлатҳои бо Тоҷикистон муносибатҳои иқтисодиву тиҷоратидошта пайдо гардидааст, бисёри мамлакатҳои дунё, баҳусус Ҷумҳурии Тоҷикистонро водор менамояд, ки механизмҳои таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯроквории худро бознигарӣ намояд.

Таваҷҷуҳ ба содироти маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ барои бисёр мамлакатҳо, аз ҷумла барои Тоҷикистон дар баробари нокифоягии захираҳои зарурии давлатӣ барои истеҳсолоти ин ё он маҳсулоти соҳаи саноат, вобаста ба сатҳи пасти таҷдиди техникии саноатӣ ва мавҷуд набудани имкониятҳои қонеъгардонии талаботи дохилӣ аз тарафи молистеҳсолкунандагони ватанӣ муҳим ва мубрам мебошад. Дар баробари ин, давлат бояд ҳароҷоти содиротии воситаҳои асъории аз содирот воридмешударо рӯйпӯш намояд. Дар мамлакатҳои сатҳи нокифояи иқтидори содиротидошта, ки аз ҳаҷми воридоти маҳсулоти озуқаи тайёр вобаста гардидаанд, ин мушкилот на танҳо ба коҳишёбии талабот ба маҳсулоти озуқаи ватанӣ ва татбиқ нагардидани механизми таъмини молиявии саноати ҳӯрокворӣ оварда мерасонад, балки афзоиши қарзи берунаи мамлакатро низ зиёд менамояд. Дар қатори ин гуна мамлакатҳо, Ҷумҳурии Тоҷикистон низ шомил буда, бо сабаби нооромии сиёсии солҳои аввали соҳибистиклолии давлатӣ ва дигар омилҳои иқтисодию табиӣ муюссар нагардид, ки диверсификатсияи пурраи иқтисодӣ гузаронида шуда, рушди муътадили саноати ҳӯроквории мамлакатро таъмин намуда, ба ҳамин васила сатҳи вобастагии бозори

озуқавории чумхуриро коҳиш дода, мавқеи маҳсулоти соҳаро дар бозорҳои ҷаҳонӣ устувор намояд.

Вобаста ба вазъи имрӯза ва талаботҳои гуногунпаҳлӯи бозори озуқаворӣ, бахусус захираву имконият ва иқтидори саноатии рушди истеҳсолоти дохилаи соҳаи ҳӯрокворӣ, ниҳодҳои илмӣ ва давлатро зарур аст, ки ҷиҳати коҳиҷдиҳии вобастагии воридотӣ ва таҳияву таъмини механизми молиявии содиротивазқунандай корхонаҳои соҳаи саноати ҳӯрокворӣ ҷораҳои зарурии илмиву амалӣ таҳия намоянд.

«Барои таъмини рушди иҷтимоӣ-иқтисодии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва баландбардории самаранокии он, масъалаи муҳим-муайянсозии самтҳои асосии содиротивазқунӣ дар соҳаи саноат вобаста ба вазъи ҳоҷагии ҷаҳонӣ ва тағйиротҳои технологиӣ дар он таҷассумёбандад мажбул мейёбад, ки он имконияти таъмини бехатарии иқтисодӣ, иқтисоди берунмарзӣ, молиявӣ ва озуқавории мамлакатро таъмин дода метавонад» [20, 215].

Мафҳуми илмии «воридотивазқунӣ» дар таҳқиқоти соҳавӣ ва адабиёти иқтисодӣ, бахусус паҳлӯҳои иқтисодӣ-молиявии он-механизми таъмини молиявӣ фарзияҳои гуногунпаҳлӯ, назарияҳои гуногун дошта, инчунин баҳсҳои илмиро дар байни намояндагони мактабҳои гуногуни иқтисодӣ ба миён овардаст.

Дар адабиёти муосири иқтисодӣ оид ба фаҳмиши илмии воридотивазқунандадар масири саноатиқунонии иқтисодиёт, бухусус дар самти таҳия ва татбиқи механизми молиявии он фарзияҳои гуногунаҳамият ва баҳсҳои нотамом вучуд дорад. Барои он, ки ба назари ми, аввалан ин мафҳум дар фаҳмиши худ паҳлӯҳои дохилаи (таркиби) иқтисодиёти ватаниӣ ва ҳоҷагии ҷаҳониро ҳамгирой намуда, аз нигоҳи фарзияҳои илмӣ натиҷаҳои мусбӣ ва манғӣ дорад, баъдан таҳқиқи масъалаҳои воридотивазқунӣ дар баъзе мамлакатҳои дунё вобаста ба масъалаҳои бехатарии давлатӣ маҳдуд карда шудааст.

Заминаҳои пайдошавии мафҳуми илмии воридотивазқунӣ бори аввал дар баррасии масъалаҳои ҷаҳонӣ дар Созмони Милали Муттаҳид (СММ)

(с.1960) мавриди истифода қарор дода шуда буд. «Дар мамлакатхое, ки соҳти моделҳои иқтисодии худро нав намуда, низоми идоракуни онро иваз намуда буданд, ҳамчун мамлакатҳои вобастагии воридидошта дониста шуда буданд. Онҳо ғайр аз маснуоти соҳаи саноати сабук ва вазнин, инчунин қариб ҳамаи маҳсулоти соҳаи ҳӯрокаро аз дигар мамлакатҳои ворид менамуданд» [147]. Дар ин заманаи аввалия, мағҳуми воридотивазкунӣ бештар ба раванди аз бозорҳои беруна ворид намудани маҳсулоти ғизоиро ҷиҳати таъмини талаботи аҳолӣ тасвир менамояд. Аммо, вобаста ба истифодай ин истилоҳ воридотивазкунӣ дар мамлакатҳои рушди иқтисодидошта ба маънои дигар фаҳмида мешуд. Чунки онҳо, ин мағҳумро ҳамчун сиёsat, механизм, восита ва дигар намуди чорабиниҳои маҳсуси давлатӣ дониста, асоси муваффақиятҳои иқтисодиву саноатӣ ва тиҷоратии худ медонистанд.

Дар охирҳои аспи XX иқтисоддони немис “Ф. Лист ба масъалаҳои алоқамандии афзоиши иқтисодиёти бахши давлатӣ ва талабот дар ташаккули истеҳсолоти дохила таваҷҷуҳ намуда, воридотивазкуниро ҳамчун ҷузъи таркибии таъмини талаботи бозори дохила донист” [104, 155]. Албатта дар таҳқиқоти ў, рушди иқтисодии давлатро дар шаффофи қонуниятҳо барои ташаккули муҳити мусоид ҷиҳати рушди истеҳсолоти ватанӣ дидан мумкин аст, ки он барои таҳияи механизм, воситаҳо ва ҳатто чорабиниҳои асосии молиявии иваз намудани маҳсулоти воридшаванда заманаи калидӣ мегузоранд.

Намояндагони мактаби классикии иқтисодиёт, ба монанди С. Нейман ақидаҳои заминавии Ф.Листро ҷонибдорӣ намуда, чунин заминагузории мағҳуми воридотивазкуниро “ҳамчун шакли саноатиқуноние, ки дар сатҳи пасти пардохтпазирий, даҳолати зиёди низомиён, васеъшавии бозори дохилӣ ва сиёsatи гуногунпаҳлӯи рушди иқтисодӣ дониста буд” [168, 89]. Гузашта аз ин, К.Ҷойантакумаран воридотивазкуниро ҳамчун “тагийирдиҳандай соҳтории ҳачми воридотии маҳсулоти берунмарзӣ дониста, инчунин воридотивазкуни маҳсулоти

саноатиро на танҳо иваз ё тағиیرдиҳандай воридоти маҳсулоти беруна ба маҳсулоти ватанӣ, балки дастгириунандай стратегияи савдо мешуморид” [125]. Ҷонибдории ин ақидаҳои илмӣ, дар таҳқиқоти Е.А. Червинский низ дучор шудан мумкин аст. Ба ақидаи ӯ, “Воридотивазкунӣ омили асосии ҳавасмандии истеҳсолот ва рақобатпазирии истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ мебошад” [175].

Яке аз асосгузори назария ва консепсияи воридотивазкунӣ дар соҳаи саноат иқтисоддони Амрикои Лотинӣ Р. Прешиб ба иқтидори саноатии ватанӣ такя намуда, чиҳати коҳиш додани сатҳи вобастагии иқтисодиёти ватанӣ аз маҳсулоти саноатии хориҷӣ ва ҳамзамон ноил гардидан ба рақобатпазирии маҳсулоти саноат дар бозори хориҷӣ, воридивазкунии маҳсулоти соҳаи саноатро чунин тавсиф намудааст: “Татбиқи индустрIALIZАЦИЯИ мамлакатҳои рушди заифдошта дар асоси воридотивазкунӣ ва таҳияи консепсияи худӣ «такя ба қувваи худ» имконпазир аст” [166, 196]. Қобили қайд аст, ки дар ақидаҳои иқтисоддон ва сиёсатмадори аргентинӣ масъалаҳои аввалиндарацаи таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва инчунин кам намудани сатҳи вобастагии технологӣ ва таъминоти ашёи корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ аз бозори беруна мебошад. Натиҷа ё татбиқшавии чунин ақидаи назариявиро дар шароити мусир, ки бозорҳои хориҷӣ таъминоти ашёи хоми маҳсулоти соҳаи кишоварзири барои рушди саноати ҳӯроквории дигар мамлакатҳо инҳисор (монополия) намуда, баъдан ҳангоми бастани шартномаҳои муштарак уҳдадориҳои тавсифи яктарафадоштаро ба шарикони худ пешниҳод менамоянд. Дар ҳолати вобастагии ашёи хом, технология, инчунин равандҳои логистики корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ ба мушкилоти зиёди молиявию иқтисодӣ дучор мегарданд. Бахусус механизми молиявии дастгирию ҳавасмандгардонии истеҳсолоти ба содиротивазкунанда нигаронида шуда, натиҷаҳои татбиқи худро гум намуда, масъалаҳои такмилдиҳии онҳо низ душвор мегардад. Аз инҳо бар меояд, ки таҳия ва татбиқи механизми таъмини молиявии истеҳсолоти ба

воридотивазкунанда танҳо дар асоси афзоиши иқтидорҳои истеҳсолии соҳаҳои саноати ватаний имконпазир мебошад.

“Воридотивазкунӣ ҳамчун як воситаи ҷалби мамлакат ба ҳочагии ҷаҳонӣ дониста шуда, ҳамчунин афзоишдиҳандаи суръати рушди иқтисодӣ, баҳусус васеъгардонии бозори дохилии маҳсулоти саноатӣ мебошад” [68,430]. Чунин ақидаҳои заминавию назаривии воридотивазкуниро дар адабиёти иқтисодӣ ҷонибдорӣ намуда, қайд намудан мумкин аст, ки бисёр мамлакатҳои дунё, ки натиҷаҳои баланди рушди саноатиро аз худ намудаанд, бе ҷунучаро раванди иваз намудани воридоти маҳсулоти саноатӣ, баҳусус саноати ҳӯроквориро аз дигар мамлакатҳо гузаронидаанд. **Дар ҷунин равиши муайянсозии мағҳуми илмӣ, ба ақидаи мо, воридотивазкунӣ дар истеҳсолоти саноати ҳӯрокворӣ дар худ равандҳои табиие, ки дар давраҳои гуногуни татбиқ ва заминагузорӣ татбиқи сиёсати воридотивазкуниро таҷассум менамояд, пайдо мегардад.** Албатта ҷунин тасаввурот маҳз дар давраи қоҳишёбии сатҳи мувозинати пардохтпазирӣ сурат мегирад, ки дар натиҷа зарур меояд, ки ҳаҷми содирот зиёд карда шавад, ё ин ки ҳаҷми воридот кам карда шавад.

Ҳамин тариқ, маълум мегардад, ки ҷунин ҷузъиёти илмию назариявии пайдоиши «воридотивазкунӣ» дар соҳаи саноат, баҳусус саноати ҳӯрокворӣ, қисми таркибӣ ва ҳамзамон таъминкунандаи мунтазами рушди иқтисоди мамлакат мебошад. Аниқтараш, соҳаи саноат, ки ҳамчун соҳаи қалидӣ ва таъминкунандаи заминаҳои асосии рушди устувори иқтисодиёти мамлакат мебошад, пас дар ҳошияи саноатиқунонии мамлақат, масъалаҳои “воридотивазкунӣ” ва рушди муътадили иқтисодӣ аз ҳамдигар чудонопазир мебошанд.

Ҷунин фарзияҳои илмии мавҷуда собит менамоянд, ки саноати ҳӯрокворӣ, алоқамандкунандаи фаъолияти дигар соҳаҳои иқтисоди миллӣ, таъминкунандаи шароитҳои такмилдиҳии шаклҳо ва намудҳои муосири ҳочагидорӣ буда, асоси татбиқи ҳадафҳои олии рушди мамлакат маҳсуб мейёбад. (ҷадвали 1.1.)

Мафхумҳои матраҳгардида, событ менамоянд, ки онҳо ҳамчун фарзияи илмӣ, дар давраҳои гуногуни таҳаввулоти илмӣ ба таври гуногун маънидод гардида, баҳусус дар соҳаи саноати ҳӯрокворӣ, барои мафхумгузории дурусти воридотивазқунӣ ҳамчун категорияи иқтисодии муракқаб заминаи асосӣ гузаштаанд.

### Чадвали 1.1.

#### Заминаҳои пайдоиш ва таҳаввулоти назарияи илмии воридотивазқунӣ дар рушди саноатӣ

Муҳакқик	Фаҳмиши заминавии воридотивазқунӣ тибқи равишҳои илмӣ	Давраҳо
<b>Воридотивазқунӣ ҳамчун раванди иқтисодӣ</b>		
Стародубцева Е.Б.	Раванди объективии иқтисодии афзоши истеҳсолот, талабот ва содироти маҳсулоти ватани ҳангоми коҳиш додани ҳаҷми воридот тавассути рақобатпазиркунонии маҳсулоти ватани	Асри XVII- воридотивазқунӣ ҳамчун маҷмуу методҳои идораи давлатӣ
<b>Воридотивазқунӣ ҳамчун сиёсати алоҳида</b>		
Лазовский Л.Ш.	Сиёсати илман асоснок карда шуда оид ба мувофиқкунонии ҳаҷми воридот тавассути хавасмандгардонии истеҳсолкунандагони ватани ва коҳишдииҳи воридот дар асоси воситаҳои протексионисти	
<b>Воридотивазқунӣ ҳамчун низоми чораҳои маҳсус</b>		
Волкодавова Е.В.	Ҳамчуни низоми чораҳои таъминкунандай мақсадаҳои гузаштудаи корхона оид ба ҳаҷм ва соҳтори воридотивазқунӣ барои самаранокии фаъолияти он мебошад.	
<b>Воридотивазқунӣ ҳамчун мувофиқкунонии соҳторӣ дар иқтисодиёт</b>		
Семыкин В.А., Сафронов В. В., Терехов В.П.	Равандҳои ташкилӣ ва мувофиқкунонии фаъолияти соҳторҳои иқтисодии мамлакат, минтаҳо ва соҳаҳо бо роҳи таъмини истеҳсолот ва соҳаҳои иловагиё, ки дар ивазкунии воридот иштирок намуда, коҳишдииҳи сатҳи вобастаӣ аз таҳдидҳои беруна, робитаҳои берунмарзӣ, ташкилдиҳии инхисорияти беруна...	Солҳои 1950-1960- воридотивазқунӣ ҳамчун гузараш содироти ашёҳом ба маҳсулоти тайёр, коркарди саноатӣ
<b>Воридотивазқунӣ ҳамчун сиёсати иқтисодӣ</b>		
Воробева И.В., Лукичева Т.А.	Сиёсати иқтисодии давлат ба мақсади қонеъгардонии талаботи субъектҳои он тавассути иваз намудани бозори дохилии аз маҳсулоти беруна равона карда шуда мебошад	
<b>Воридотивазқунӣ ҳамчун стратегия</b>		
К.Ҷойантакумаран	На танҳо тағйирдиҳандаи воридоти маҳсулоти беруна ба маҳсулоти ватани, балки дастигирикунандай стратегияи савдо мебошад	
<b>Воридотивазқунӣ ҳамчун механизми маъмурӣ</b>		
Алиҷонов Д.А.	Маҷмуи муносабатҳои иқтисодии пешниҳодкунандай таъсиррасонӣ ба савдо беруна тавассути механизми иқтисодӣ ва маъмурӣ мебошад	
<b>Воридотивазқунӣ ҳамчун муносабати бозорӣ</b>		
Рахимов А.М.	Воридотивазқунӣ татбиқи истеҳсолоти воридшавандай маҳсулот дар дохили кишвар мебошад.	Солҳои 1970- инчониб воридотивазқунӣ ҳамчун кӯшишҳо барои фаболгардонии мавқеъ дар бозори ҷаҳонӣ

#### Таҳияи муаллиф аз рӯйи сарҷашмаҳои расмӣ

\* *сарҷашмаи маъхазҳо дар мавзеи тавзехот оварда шудааст.*

Баҳусус мушоҳида мегардад, ки дар маънии асосии онҳо истеҳсолоти воридотивазқунандай саноати ҳӯрокворӣ пурра маҳдуд намудан ва ё баста намудани ҳаракати воридшавии маҳсулоти ҳӯроквориро ба мамлакатҳои дунё шарҳ намедиҳад, балки ба таври назариявӣ маънидод менамоянд, ки мафхуми «воридотивазқунанда» ин ҷараёни мӯътадили

иваз намудан ва ё дар ҳаҷми зарурӣ коҳиш додани маҳсулоти ҳӯроквории воридмешударо дар назар доранд. Гузашта аз ин, давраҳои таҳаввулоти мағхуми «воридотивазкунанда» ҳамчун механизми муайянсозии ҳаҷми норасогии маҳсулоти истеҳсолмешудаи ватаниро барои мамлакатҳои дунё асоснок намуда, дар доираи қонунҳои асосии иқтисодӣ ташкили муносибатҳои ҳамгироӣ ва фаъолияти муштараку кооператсиониро пешбинӣ менамоянд. Ба ҳамин васила ҳаҷми норасогии маҳсулоти саноати ҳӯроквории худро, ҷиҳати таъмини истеҳсолоти ватани маҳсулоти ҳӯрокворӣ таҳия намуда, механизмҳои таъмини молиявии истеҳсолоти ватани воридотивазкунандаи худро дар шакли консепсияҳо ва стратегияҳои алоҳида интихоб менамоянд.

Заминаҳои пайдоиш ва равишиҳои илмии воридотивазкунии истеҳсолоти саноати ҳӯрокворӣ собит менамоянд, ки ҳангоми татбиқи муваффақи сиёсати воридотивазкунӣ, давлат истеҳсолоти маҳсулоти саноати худиро ташкил намуда, иқтидори қонеъгардонии талаботи аҳолии худро бо маҳсулоти ҳӯроквории саноатишуда дар бозор пайдо намояд. Аниқтараш дар татбиқи воридотивазкунии истеҳсолоти саноати ҳӯрокворӣ, механизмҳои молиявии он нақши калидӣ бозида, метавонад кафолати мувозинати воридоту содиротии мамлакатро таъмин намояд. Дар шароити муосир усулҳои зиёди ба мақсадҳои гузошташуда ноил гардидан вучуд дорад, аз ҷумла милликунонии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ, сармоягузории давлатӣ, шарикии давлат ва бахши ҳусусӣ, маҳдудсозии воридот, пастшавии фоизи қарзҳо ва субсидияҳо, имтиёзҳои андозӣ. Бо мақсади таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандаи саноати ҳӯрокворӣ таҳия ва татбиқи механизми молиявии он вазифаву мақсад, иҷроиши чорабиниҳо, ҳамоҳангсозии муҳити истеҳсолоти саноатӣ ва инчунин самаранокии муносибатҳои молиявии онро дар ҳамагуна шароитҳо таъмин карда метавонад. Файр аз ин, самаранокии татбиқи механизми молиявии истеҳсолоти саноати ҳӯрокворӣ дар якҷоягӣ бо равишиҳои илмӣ ҳусусиятҳои соҳавӣ, минтақавӣ ва инчунин ҷумҳуриявии воридотивазкуниро тасвир карда метавонад.

Рушди иҷтимоӣ-иқтисодии Тоҷикистон бо сатҳи рушди саноат алоқамандии зич дорад, ки саҳми соҳаҳои худро дар таъмини афзоиши инноватсионии иқтисодиёт инъикос медиҳад. Бо мақсади таъмини диверсификатсияи иқтисодиёт, рушди иқтидори инноватсионии он ва рушди соҳаи коркарди маҳсулоти ҳӯроквориву тиҷоратиқунонии натиҷаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотии дар бозорҳои беруна ва дохила рақобатпазир Стратегияи саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 таҳия гардида буд.

**Равиши раванди иқтисодӣ.** Намояндагони мактаби муосири Россия мағҳуми воридотивазкуниро ҳамчун раванди иқтисодӣ дониста, бо мақсади афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ, муайянсозии талабот ва пешниҳод дар бозори озуқаворӣ, ҳаҷми содироти маҳсулоти соҳа, коҳиш додани ҳаҷми маҳсулоти воридотшаванда бо мақсади давра ба давра рақобатпазир гардонидани корхонаҳои саноати ҳӯроквории ватанӣ шарҳу тавсиф додаанд. Масалан, Стародубцева Е.Б. дар таҳқиқоти худ мағҳуми «воридотивазкунӣ»-ро ҳамчун «Раванди объективии иқтисодии афзоиши истеҳсолот, талабот ва содироти маҳсулоти ватанӣ ҳангоми коҳиш додани ҳаҷми воридот тавассути рақобатпазиркунонии маҳсулоти ватанӣ» [32,15] маънидод намудааст.

Аз тафсилоти чунин мағҳумгузорӣ муайян намудан мумкин аст, ки воридотивазкунӣ ҳамчун раванди иқтисодӣ тавассути чораҳои протексионӣ метавонад, сатҳи вобастагии иқтисодиёти дилҳоҳ давлатро коҳиш дода, дар асоси чораҳои ҳифз ва дастгирии корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти ҳӯроквории ватанӣ танзими нарҳи маҳсулотро таъмин намуда, мувозинати қонеъгардонии талаботи аҳолиро мұътадил нигоҳ дорад. Ҳамзамон ин раванд, татбиқи ҳамагуна механизми молиявии истеҳсолоти воридотивазкунии корхонаҳои саноати ҳӯроквориро таъмин карда метавонад.

**Равиши сиёсӣ.** Тавассути ин равиши илмӣ мағҳуми воридивазкуниро ҳамчун як сиёсати алоҳида, ки дар сиёсати дохилии мамлакат зуҳур меёбад, фаҳмидан мумкин аст. Чунончи Лазовский Л.Ш.,

воридотивазкуниро чунин тавсиф намудааст «...сиёсати илман асоснок карда шуда оид ба мувофиқунонии ҳачми воридот тавассути ҳавасмандгардонии истеҳсолкунандагони ватанӣ ва коҳишдиҳии воридот дар асоси воситаҳои протексионистӣ мебошад» [23,122]. Албатта дар ақидаи ин муаллиф, назарияи ҳамоҳангозии ҳамаи сиёсати давлатро барои ноил гардидан ба истиқлолияти иқтисодӣ мушоҳида намудан мумкин аст. Аниқтараш сиёсати дохилаи давлат бояд манфиатҳои таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандаи саноати хӯроквориро ба эътибор гирифта, фаъолияти соҳавии худро маҳз ба ҳамин мақсад равона созанд.

Дар чунин тафсилот, фаҳмидан мумкин аст, ки таъмин намудани истеҳсолоти ба воридот нигаронидашудаи корхонаҳои саноати хӯроквотӣ дар асоси ҳамкориҳои тарафайни ҳамаи самтҳои фаъолияти давлатӣ имконпазир мегардад. Бахусус, агар таъмини истеҳсолоти ба воридот нигаронидашудаи саноати хӯроквотӣ дар шакли сиёсати алоҳида амал намояд, пас таҳия ва татбиқи механизми молиявии он кафолат пайдо намуда, вобаста ба вазъи бозор ва инчунин дигар омилҳои пайдомешуда, ба осонӣ такмил дода мешаванд.

**Равиши чораҷӯии дақиқ.** Дар адабиёти иқтисодӣ, бахусус дар доираи микроиктисод мағҳуми воридотивазкунии истеҳсолоти саноати хӯроквориро ҳамчун низоми мукаммали чораҳо (воситаҳо), ки ҷиҳати устуворгардонии рақобатпазирии корхонаҳо ва ҳамзамон кам намудани сатҳи вобастагии онҳоро аз ашёи хом, воситаҳои пулӣ, фоизи қарзҳо ва дигар падидаҳо ҳифз менамояд, маънидод карда шудааст. Ба назари Е.В. Волкодавова, “воридотивазкунӣ ин низоми чораҳои таъминкунандаи мақсадҳои гузошташудаи корхона оид ба ҳаҷм ва соҳтори воридотивазкунӣ барои самаранокии фаъолияти он мебошад” [49,281]. Чунин равиши илмӣ сабит менамояд, ки ҳамаи корхонаҳои саноати хӯроквотӣ дар баробари чораҳои зиддинҳисорӣ, зиддибуҳронӣ, инчунин идоракунии корпоративии худ низоми чораҳои маҳсуси танзимкунандаи

ҳацм ва сохтори истехсолоти воридотивазкунандаи худиро тахия менамоянд.

Албатта дар чунин мафхумгузорӣ тахияи низоми чораҳои маҳсус аз сиёсати воридотивазкунандаи давлат, инчунин механизми таъмини молиявии татбиқи он сарчашма мегирад. Гузашта аз ин, аз ақидаи муаллиф пай бурдан мумкин аст, ки сохтори воридотивазкунандаи саноати ҳӯрокворӣ набояд пурра бошад. Ба ақидаи ў, дар сохтори воридотивазкунӣ, як ҳиссаи муайяни ашёи хом, дастгоҳу таҷхизот, баҳусус воситаҳои пулӣ (сармоягузорӣ, ҳаққи (дивиденд) аз саҳмияҳо ва г.) бояд аз бозори беруна ворид шавад. Чунин ақидаи илмиро ҷонибдорӣ намуда, қайд намудан мумкин аст, ки ҳадафи мазкур хоси бозори молиявӣ буда, ҷиҳати васеъ намудани бозори истеъмолӣ ва фурӯши маҳсулоти ҳӯрока бояд муносибатҳои тиҷоратӣ ривоҷ дода шавад. Дар ин асос, нақши механизми молиявӣ муҳим гардида, дар ҳариду фурӯши асъори ҳориҷӣ корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ ба таври ҳиссавӣ ба сармоягузориҳои ҳориҷӣ ва ватанӣ дикқати бештар зоҳир менамоянд.

**Равиши мувофиқкунонӣ.** Дар шароити муосир, ҳангоме, ки вазъи бозорҳои ҷаҳонӣ гайричашмдошт тағиیر меёбад муносибатҳои молиявии саноати ҳӯрока дигаргун мегардад. Истеҳсолоти ба воридотивазкунанда нигаронидашуда бояд ба сохтори иқтисодии мамлакатҳо (минтақаҳо) ва бозорҳои ҳориҷӣ мувофиқ гардонида шавад, зоро ин равиш механизми дақиқи молиявиро ҷиҳати татбиқи самараноки механизми таъмини молиявии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ тақозо менамоянд. Масалан, муҳаққиқон Семикин В.А., Сафронов В.В. ва Терехов В.П. оид ба воридотивазкунии истеҳсолоти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ чунин ақида намуда буданд, воридотивазкунӣ дар соҳаи саноати ҳӯрокворӣ ин, «Раванди мувофиқкунонии сохтори иқтисодии мамлакат ва минтақаҳо тавассути ташкили истеҳсолот ва соҳаҳои иловагии таъминкунандаи ивазкунии воридот ва барҳам задани вобастагӣ аз ҳавфи беруна, робитаҳои берунмарзӣ, ташкилдиҳии инҳисорияти беруна мебошад...» [100,7].

Маълум мегардад, ки муаллифон воридотивазкуниро ҳамчун раванди мувофиқкунонии сохтори иқтисодӣ шуморида, тавсиф намудаанд, ки таъмин намудани истеҳсолоти воридотивазкунанда барои саноати ҳӯрокворӣ тавассути таъсиси шаклҳои нави истеҳсолот, ки метавонанд ҳачми воридотии корхонаҳои саноатиро коҳиш диҳанд, муҳим мебошад. Инчунин мушоҳида мегардад, ки бо роҳи таъмин намудани истеҳсолоти воридотивазкунанда, корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ метавонанд хавфҳои берунаро бартараф намуда, инҳисорияти дохиливу беруна ва инчунин баландшавии нарҳи дастгоҳу таҷхизотҳои саноатие, ки аз беруни мамлакат ворид мешавад, танзим намоянд.

Бояд қайд намуд, ки дар ин равиш ба назари мо, муаллифон пахлӯҳои таҳия ва татбиқи механизми таъмини молиявии воридотивазкуни саноати ҳӯроквориро ҷандон ба назар нағирифтаанд. Барои он, ки агар истеҳсолоти воридотивазкунандаи корхонаҳо фарогири чунин теъдоди зиёди мақсадҳои давлатӣ бошад, пас давлат ё корхонаҳо дар алоҳидагӣ наметавонад, ки механизми молиявии муфидро ҷиҳати таъмини пурраи истеҳсолоти ба воридотивазкунандаи ватаний таъмин намоянд. Ин масъала, айни замон хоси корхонаҳои саноати ҳӯроквории Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

**Равиши сиёсати иқтисодӣ.** Воробева И.В., Лукичева Т.А. ва дигарон дар таҳқиқотҳои худ исбот намудаанд, ки гуё, воридотивазкунанда ин «...сиёсати иқтисодии давлат ба мақсади қонеъгардонии талаботи субъектҳои он тавассути иваз намудани бозори дохилӣ аз маҳсулоти беруна равона карда шуда мебошад» [50,11]. Агар ба чунин мағҳумгузорӣ диққат диҳем, пас аз нуқтаи назари иқтисодӣ танҳо барои қонеъгардонии талаботи субъектҳои хочагидорӣ таҳия намудани сиёсат ё низоми чораҳои таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда ғайрисамаранок аст. Барои он, ки ба назари мо ҷиҳати таъмини истеҳсолоти ба воридотивазкунанда нигаронидашуда бояд сиёсати мустақим таҳия гардида, дорои чораҳои маҳсуси ба муносибатҳои бозорӣ (бахусус ба бозори молия) алоқамандбуда бошад. Ҳол он, ки сиёсати иқтисодии дилҳоҳ давлат аз

сиёсати ягонаи давлатӣ маншаъ мегираду механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунанда танҳо аз тарафи мақомотҳои давлатӣ сурат мегирад ва табиӣ аст, ки чунин механизмҳои молиявӣ хусусияти инҳисориро пайдо менамояд. Ин нуқтаи назари мо ба ақидаҳои илмии Л.Ш. Лазовский ва Е.В. Волкодавова ҳамшабех буда, инчунин дар таҳияи таҳқиқотҳои худ тавсиф ва тафсир намуда буданд.

**Равиши стратегӣ.** К.Ҷойантакумаран дар таҳқиқоти илмии худ оид ба масъалаҳои механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ бештар ба алоқамандсозии равандҳои стратегии воридотивазкунанда бо стратегияи тиҷорати корхонаҳо таваҷҷуҳ зоҳир намудааст. Ба назари ў, воридотивазкунонӣ «...на танҳо тағийирдиҳандай воридоти маҳсулоти беруна ба маҳсулоти ватаниӣ, балки дастгириқунандай стратегияи савдо мебошад» [175]. Ба ақидаи ў, раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда бояд ҳамрадифи стратегияи тиҷоратии корхонаҳо бошад, чунки воридотивазкунӣ дар саноати ҳӯрокворӣ на танҳо бо мақсади тағийир додани соҳтори воридоти молу маҳсулоти дохила аз бозори беруна, балки барои таъсис додани чораи ҳавасмандии стратегияи савдои корхонаҳо равона карда мешавад. Ақидаҳои муаллифро ҷонибдорӣ намуда, қайд намудан мумкин аст, ки агар равандҳои воридотивазкунӣ бо равандҳои татбиқи стратегияи тиҷоратии саноати ҳӯрокворӣ мувоғиқ карда шаванд, на танҳо таҳия ва татбиқи механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунӣ, балки дар ҳама намуд тағйиротҳои бозори озукаворӣ ва бозори молия ташаккулдиҳии ҳамаи механизми молиявӣ сода ва муаваффақ мегардад.

Таҳқиқот нишон медиҳад, ки бо мақсади раҳоӣ ёфтани аз вобастагии ашёвӣ, молиявӣ, техникий ва технологии беруна, пурра тағийир додани соҳтори воридотии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ гайрисамаранок аст. Ба ақидаҳои К.Ҷойантакумаран такя намуда, илова намудан мумкин аст, ки барои рушди устувори саноати ҳӯрокворӣ, баҳусус дар Тоҷикистон маҳз ба ҳамин сабаби вобастагии воридшавии ҳаҷми як қатор маҳсулоти

саноати хӯроквории бозори берунаро бо формулаҳо ва ё моделҳои муассири муносибатҳои тичоратӣ ва савдои байналмилалӣ бознигарӣ кардан зарур аст. Ҳамзамон, ҳангоми интихоб ва таҳияи механизми таъминоти молиявии истеҳсолоти воридотивазкуни саноати хӯроквории мамлакатро бо назардошти унсурҳои асосии бозори беруна, баҳусус мунтазам тағиیر ёфтани унсурҳои бозори ашё, технология ва шартҳои савдои маҳсулоти хӯрокворӣ мувофиқ намуда, чандирии истеҳсолоти саноати хӯроквории мамлакатро барои таъмини мунтазами бартариятҳои рақобатпазирии онҳо таъмин намудан мувофиқи мақсад мебошад. Дар ин маврид, таъмин мегардад, ки механизмҳои таъмини молиявии таҳиягардида, ба ҳамаи унсурҳо ва хусусиятҳои бозори беруна тобовар гардида, аз нигоҳи рақобатпазирии саноати хӯроквории ватанӣ коҳишидҳии сатҳи вобастагӣ давра ба давра таъмин хоҳад гардид.

**Равиши маъмурӣ.** Муҳаққикии ватанӣ, Алиҷонов Д.А. воридотивазкуниро ҳамчун механизми сиёсати тичоратии беруна тавсиф намуда, ҳамзамон онро чораи ҳавасмандии афзоиши воридотивазкунанда донистааст. Ба назари ӯ, воридотивазкунӣ, ин «маҷмуи муносибатҳои иқтисодии таъсиррасонӣ ба савдои беруна тавассути механизми иқтисодӣ ва маъмурӣ» [38,17] мебошад. Албатта, дар чунин мағҳумгузорӣ таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда маҳз тавассути таҳия ва татбиқи ҳамон муносибатҳои иқтисодиву маъмурӣ ба амал меояд, ки агар ҳамаи тағииротҳои бозори озукаворӣ ва бозори молия бо назардошти татбиқи пурраи механизми молиявӣ дар доираи стратегияи савдои берунаи иқтисодиёт таҳия карда шуда бошад.

Ба назари ӯ, механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯрокворӣ бояд дар доираи тақвиятбахшии савдои хориҷа таҳия ва татбиқ карда шавад. Ба назари мо бошад, муаллиф дуруст ҳулоса намудааст, ки вобаста ба шароитҳои муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоме, ки сатҳи вобастагии саноати хӯроквории мамлакат аз бозори беруна нисбатан зиёд аст, ҷиҳати таъмин намудани механизми молиявии таъминкунандай истеҳсолоти

воридотивазкунанда маҳз таҳияи чораҳо ва механизми иқтисодиву маъмурӣ мувофиқи мақсад мебошад. Вазъи муосири рушди саноати ҳӯроквории мамлакат сабит менамоянд, ки ҳангоми тағиیر ёфтани вазъи бозорҳои озуқаворӣ ва инчунин бозори молияи ҷаҳонӣ, маҷрои афзоиши истеҳсолоти корхонаҳо нисбатан тағиир ёфта, дар баъзе ҳолатҳо корхонаҳои соҳа ба муфлисшавӣ низ дучор мегарданд.

**Равиши бозорӣ.** Дар шароити муосир, ҳангоме, ки муносибатҳои бозорӣ фаъол гардида истодааст, таҳия ва татбиқи механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунии саноати ҳӯрокворӣ ба вазъи механизми бозорӣ дикқати бештар зоҳир менамояд.

Ба ақидаи Раҳимов А.М. воридотивазкунӣ ин, «татбиқи истеҳсолоти воридшавандай маҳсулот дар доҳили кишвар мебошад» [90,97]. Чунин мағҳумгузорӣ моҳияти илмӣ ва паҳлӯҳои назариявии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунии саноати ҳӯроквориро вобаста ба устуворшавии давра ба давраи механизми бозорӣ тафсир менамояд. Муносибатҳои бозорӣ, ки бештар ба сатҳи арза ва тақозо такя менамоянд, дар рушди онҳо мавқеи асосиро гирифтани фоида ё даромад касб менамояд. Барои ҳамин дар фаҳмиши назариявии воридотивазкунӣ аз рӯйи равиши бозорӣ таҳияи механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунии саноати ҳӯрокворӣ аз муносибатҳои бозорӣ вобаста мегарданд.

Ҳамин тарик, таҳлили ба низомдарории мағҳуми воридотивазкунӣ дар раванди таҳаввулоти илмиву саноатӣ нишон медиҳад, ки воридотивазкунии истеҳсолот дар адабиёти иқтисодӣ мағҳуми мустақиму ягона надорад. Вобаста ба давраҳои таҳаввулотӣ ва равишҳои илмӣ мағҳуми воридотивазкунӣ ба манфиатҳои давлатӣ рабт дода шуда, на танҳо ба мақсади тавассути коҳиш додани сатҳи воридот, баҳусус вобастагии ашёиву технологӣ, манфиатҳои молистеҳолкунандагони ватанӣ баланд бардошта мешавад, балки таъмин намудани истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ бо назардошти механизми молиявии хуб коркардашуда, дар шароити муосир асоси рушди устувори

саноатӣ, бо ибораи дигар, саноатиқунонии комили мамлакатро таъмин менамояд.

«Дар раванди саноатиқунонӣ дар ҷамъият тағйиротҳои на танҳо ба равандҳои истеҳсолӣ алоқаманд мегузарад, балки ҷаҳонбинӣ, арзишҳои фарҳангӣ-анъанвии онҳо тағйир ёфта, инчунин рушди илму техника шиддат гирифта, шаҳрҳо васеъ ва аз навсозӣ гардида, ҷанбаъҳои иҷтимоӣ-маишӣ ҳаёти одамон беҳтар мегардад» [64,612].

Дар шароити муосир, ҳангоми зиёд гардидани ҷараёнҳои инхисорӣ аз тарафи мамлакатҳои рушди саноатидошта, вазъи бозорҳои ҷаҳонӣ гайричашмдошт тағйир ёфта, сохтори истеҳсоливу саноатии мамлакатҳои рӯ ба инкишофро вайрон менамояд. Дар натиҷа, сатҳи вобастагии онҳо аз бозори беруна зиёд гардида, номувозинатии истеҳсолоти саноати ҳӯрокворӣ пайдо мешавад, афзоиши нарҳи маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва инчунин фалаҷ гардидани сохтори пардохтпазирии истеъмолқунандагон суръат мегирад. Вобаста ба фарзияҳои илмӣ ва паҳлӯҳои назариявии мавзуи таҳқиқшаванд, ба назари мо, механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунӣ дар саноати ҳӯрокворӣ ин шакли сиёсати ягонае мебошад, ки ҷиҳати таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ҳӯрокворӣ дар ҳаҷми зарурӣ ва дар як низоми муайяни муносибатҳои иқтисодии амалқунанда буда, ба падидаҳои гайричашмдошли бозорӣ тобоваранд мебошад. Маҳз ҳамин гуна фаҳмиш, воридотивазкуниро дар доираи иқтисодиёти саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун категорияи илмӣ маънидод карда метавонад.

Воридотивазкунии истеҳсолоти саноати ҳӯрокворӣ ин низоми муносибатҳои иқтисодие мебошад, ки мақсади асосии он-иваз намудани қисми зарурии молу маҳсулоти воридотӣ барои рушди устувори соҳаи саноат мебошад.

Чунин мағҳумгузории воридотивазкунӣ, бо таваҷҷуҳ ба ташаккули механизми таъмини молиявии истеҳсолоти саноати ҳӯрокворӣ, тасаввуроти илмию назариявиро ҷиҳати сохторбунёдкунанда будани саноати ҳӯрокворӣ васеъ менамояд. Ҳамзамон, метавонад ба паҳлӯҳои

институтсионалӣ ва ташкилии истеҳсолоти воридотивазкуни дигар соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ ҳамчун заманаи асосӣ мусоидат намояд. Саноати ҳӯрокворӣ, ки ҳамчун соҳаи муҳими аввалиндарача маҳсуб меёбад ва ташаккулдиҳии саривақтӣ ва давра ба давраи механизми молиявии он фаҳмиши илмии воридотивазкуниро дақиқ мегардонад.

Моҳияти чунин ақидаи назариявиро, дар таҳқиқоти илмии муҳақиқи ватанӣ Комилов А.Ф. мушоҳида намудан мумкин аст. Масалан, ў паҳлӯҳои муҳталифи сиёсати воридотивазкуни истеҳсолотро таҳқиқ намуда, иброз менамояд, ки «воридотивазкуни дар рушди саноат аз се марҳила иборат мебошад» [128,13]:

- рушди соҳаҳои воридотивазкунанда;
- ташкили иқтидори содиротӣ ва соҳаҳои заминавии саноат;
- рушди соҳаҳои илмталаб.

Мусаллам аст, таъмини истеҳсолоти воридотивазкуни саноати ҳӯрокворӣ масъалаи сахлу осон набуда, балки танҳо дар шакли дастаҷамъона фаъолият намудани мақомотҳои давлатӣ, саноати ҳӯрокворӣ ва ниҳодҳои бозорӣ ба мақсад ноил гардидан имконпазир мегардад.

Чунин фаҳмиши илмии воридотивазкунанда ҳамчун категорияи иқтисодӣ дар соҳаи саноати ҳӯрокворӣ тасаввуроти назариявии онро васеъ менамояд (Расми 1.1).

Дар асоси таҳлили заминаҳои пайдоиш ва аҳамияти истеҳсолоти воридотивазкунанда дар рушди саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон маълум кардан мумкин аст, ки чунин мағҳумгузорӣ ба фаҳмиши назариявии «воридотивазкуни саноатӣ» (Import substitution industrialization) низ асос мегузорад.



**Расми 1.1.** Фарзияи заминавӣ ва назариявии мафҳуми «воридотивазкунӣ» дар шароити муосир. Таҳияи муаллиф.

Паҳлӯҳои назариявии механизми таъмини молиявии воридотивазкунанда дар соҳаи саноати мамлакат имкон фароҳам овард, ки Ҳукумати мамлакат, баҳусус Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба саноатикунонии босуръати кишвар таваҷҷуҳи хоса намуда, барои ноил гардидан ба ин модели рушди саноатӣ, такмили бозори меҳнат ва рақобатпазир гардидани соҳаи саноати мамлакат мунтазам дастуру супоришиҳо, инчунин роҳу усулҳои татбиқи ҳадафҳои олии рушди мамлакатро роҳандозӣ менамоянд. Дар робита ба ин, «бо дарназардошти аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ пешниҳод менамоям, ки саноатикунонии босуръати кишвар ҳадафи чоруми миллӣ эълон карда шавад» [10].

Назарияи воридотивазкунии саноатӣ дар адабиёти хориҷӣ маъмул буда, аз истифодаи амалии он, бисёре аз мамлакатҳои ҷаҳон, баҳусус давлатҳои Амрикои Лотинӣ ва Иттиҳоди Аврупо тавассути таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда саноатикунонии мамлакати ҳудро

таъмин намудаанд. Воридотивазкунии саноатӣ дар худ сиёсати иқтисодӣ-тичоратии ба иваз намудани воридот бо истеҳсолоти ватанӣ равона карда шуда, раванди мураккаб ва ниҳоят маблағталаб мебошад. Бо ин сабаб, ҳукумати ин мамлакатҳо ғайр аз субсидиякунонии истеҳсолоти маҳсулоти ҳӯроквории соҳаи кишоварзӣ, ба механизми ҳавасмандагардониҳои фаслҳои (сиклҳои) гуногуни соҳаи коркарду амборкунонӣ, содагардониҳои маъмурӣ, баҳусус стандартизатсия ва сертификаткунонии фаъолияти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ таваҷҷуҳи бештар зоҳир намуда, ба онҳо муюссар гардид, ки на танҳо ҳамчун мамлакатҳои худтаъминкунандай маҳсулоти ҳӯрокворӣ, балки ҳамчун қитъаҳои алоҳидаи рушди саноати ҳӯрокворидоштаи ҷаҳонӣ эътироф карда шаванд.

Ҳамзамон воридотивазкуниро ҳамчун раванди иваз намудани молу маҳсулот ва хизматҳо барои бозорҳои беруна дар доираи иқтисодиёти миллӣ тасаввур намудан мумкин аст. “Гузашта аз ин, таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯроквориро намояндагони мактабҳои гарбӣ ҳамчун натиҷаи фишороварӣ ба талаботи дохила низ маънидод намуда, инчунин воситаи ҳамгирии иқтисодии мамлакат дар робитаҳои хоҷагидории ҷаҳонӣ медонанд” [170,].

Барои ҳамин, ҳамаи ин заминаҳои илмиву назариявии истеҳсолоти воридотивазкунанда дар рушди саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси мушкилоти аввалиндарачаи таъминоти рушди стратегии мамлакат баромад намуда, равишҳои муассири илмиву таҳқиқотӣ, такшилий – институтсионалӣ, инчунин методологияи комплексии таҳия ва татбиқи механизмҳои таъминоти молиявии саноати ҳӯроквориро тақозо менамояд. Дар доираи ҳадафҳои олии рушди мамлакат, аҳамияти истеҳсолоти воридотивазкунанда дар рушди саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти илмию назариявӣ низ дорад. Зоро тавассути он концепсияҳо, стратегияҳо ё барномаҳои соҳавии ҷиҳати ҳарчи бештар аз худ намудани фазои иқтисодии ҷаҳон таҳия карда шуда истодааст. Қобили қайд аст, ки татбиқи ягон концепсия, стратегия ё барномаҳои

соҳавии таъмини воридотивазкунӣ дар алоҳидагӣ ғайриимкон мебошад. Зарур меояд, ки комбинатсияҳои муайяни истифодабарии ҷузъиёти протексионизми саноатӣ ва ақидаҳои назариявию илмие, ки иқтисодиёти мамлакатро ба низоми робитаҳо ва муносибатҳои ҳочагидории ҷаҳонӣ ворид менамояд, таҳқиқ ва таъмин карда шавад.

Дар асоси таҳлили системавии мағҳуми воридотивазкунӣ дар истеҳсолоти саноати ҳӯрокворӣ, назарияҳои гуногун ва баҳсҳои зиёди илмии намояндагони мактабҳои иқтисодӣ намоён мегардад, ки моҳияти асосии онҳо дар истилоҳи «воридот» ва «ивазкунӣ» зуҳур меёбанд. Ҳамзамон дар алоқамандии онҳо истилоҳоти ҳамшабех бо мағҳуми «ба содиротнигаронӣ» ва «протексионизм» дучор меоянд, ки дар маҷмуъ инҳо маънни дигари илмӣ дошта, дар алоқамандӣ бо мағҳуми «воридотивазкунӣ» нисбатан муқобил мебошанд. Масалан, агар воридотивазкуниро ба протексионизм алоқаманд намоем, пас дар ин маврид механизми молиявии татбиқ ва таъмини воридотивазкунӣ маҳдуд мегардад. Инчунин дар алоқамандӣ бо мағҳуми содиротивазкунӣ бошад, дар ин маврид воридотивазкунӣ заминаи асосии «ба содиротнигаронӣ» гардида, дар мадди аввал баландбардории сатҳи рақобатпазири корхонаҳои саноати ҳӯроквориро дар бозорҳои ҷаҳонӣ тақозо менамояд. Аниқатараш бе воридотивазкунӣ, таъмини истеҳсолоти ба содиротнигаронидашуда ғайриимкон мебошад.

### **Вобаста ба зербоби мазкур чунин хулосаҳо таҳия намудан мумкин аст:**

1. Мундариҷаи мағҳуми илмии механизми молиявӣ ва воридотивазкунанда дар иқтисодиёти саноат бо назардошти баҳсҳои гуногуни намояндагони мактабҳои иқтисодии ҳориҷӣ, вобаста ба давраҳои гуногуни таҳаввулоти иқтисодиву саноатии ҳориҷӣ ва ватаний имконият медиҳад, то чунин хулосабарорӣ намоем, ки воридотивазкунӣ мағҳуми илмии ягона ва мушахҳаси таълифотӣ надошта, балки вобаста ба мақсадҳои асосӣ дар сатҳи микроиқтисодиёти бо мақсадҳои стратегии

мамлакатҳо фарогир ва таъминкунандай масъалаҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакатҳо дониста мешавад. Барои дарки дурусти назарияи воридотивазкунӣ дар саноати ҳӯрокворӣ, истифодаи равишҳо ва фарзияҳои илмӣ муҳим мебошад. **Ба назари мо, механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунӣ дар саноати ҳӯрокворӣ – ин ҷузъиёти муҳими сиёсати иқтисодии мустақиму мақсадноке мебошад, ки ҷиҳати таъмини фаъолияти самараноки субъектҳои ҳочагидории соҳаи саноат, инчунин таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ҳӯрокворӣ дар ҳачми зарурӣ буда, алоқамандкунандай фаъолияти иқтисодии дигар соҳаҳои низоми иқтисодӣ мебошад.**

2. Як қатор намояндагони модели иқтисодии гарбӣ механизмҳои молиявиро дар алоқамандӣ бо воридотивазкунӣ ҳамчун сиёсати алоҳида дониста, татбиқ ва таъмини онро дар истифодаи воситаҳои протексионистии коҳишидҳии сатҳи воридотӣ ва ё ҳавасмандии истеҳсолоти ватаниӣ барои мутобиқсозии ҳиссаи воридот нисбат ба содироти маҳсулоти саноати ҳӯрока медонанд;

3. Заминаҳои пайдош, назария ва аҳамияти истеҳсолоти воридотивазкунанда дар рушди саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли стратегияи рушди устувори иқтисодӣ баромад карда метавонад. Ҳамзамон, механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунии саноати ҳӯрокворӣ ба вазъи бозорҳои ватаниву хориҷӣ такя намуда, ҷиҳати ба осонӣ мутобиқшавӣ ба вазъи онҳо роҳу усулҳои муфиди такмилдии механизми молиявиро тақозо менамояд;

4. Воридотивазкуниро ҳамчун раванди алоҳида барои афзоиши ҳачми истеҳсолоти саноати миллӣ, истеъмоли маҳсулоти ватаниӣ ва содироти он аз ҳисоби баландбардории сатҳи рақобатпазирии истеҳсолоти ватаниӣ фаҳмидан мумкин аст. Аз ин ҷо, назарияи заминавии механизми молиявии воридотивазкунӣ ҳамчун категорияи иқтисодӣ маълум мегардад, ки моҳияти асосии он дар иваз намудани маҳсулоти воридотӣ ба маҳсулоти ҳамшабеҳи ватаниӣ, вобаста ба ҳиссаи муайянни мувозинати воридоту содироти иқтисодиёт зухур меёбад.

## **1.2. Манбаъҳо ва механизми молиявӣ-иқтисодии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ дар шароити муосир**

Дар шароити иқтисоди бозорӣ барои корхонаҳои саноати хӯрокворӣ, ки субъекти асосии саноати хӯроквонии мамлакат маҳсуб меёбанд, дер ё зуд масъалаҳои зарурияти ҷалби воситаҳои молиявӣ ба миён меояд. Барои ҳар як корхона сабаби ҷалби воситаҳои молиявӣ амалҳои инфиродии он буда, инчунин аз шароитҳои дохилӣ ва берунааш вобаста мебошад. Гузашта аз ин, ҳар корхонаи саноати хӯрокворӣ қӯшиш менамояд, ки истеҳсолоти худро тадриҷан ҷоннок намуда, доираи фаъолияташро васеъ намояд. Барои ҳамин, ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунӣ дар саноати хӯрокворӣ масъалаҳои ҷалби воситаҳои молиявӣ барои таҳияи механизми таъминоти молиявии мукаммал мунтазам баррасӣ мегардад.

Ҳамаи корхонаҳои саноати хӯрокворӣ, ки дар шароити бозор фаъолият намуда истодаанд қӯшиш менамоянд, ки ҳаҷми истеҳсолоти худро тавассути зиёд намудани шаклҳои маҳсулоти саноатӣ афзоиш дода, фоида ва даромади худиро нисбатан зиёд намуда, мутахассисони қасбиро ба кор ҷалб намоянд ва мизочон ё доираи истеъмолкунандагонро афзоиш диханд. Татбиқи ҳамаи ин ҷорниҳо танҳо тавассути молиякунонии иловагӣ имконпазир мебошад. Маълум аст, ки сарчашмаҳои худии механизми молиявӣ бо таваккали молиявӣ алоқамандӣ надоранд. Аз тарафи дигар, агар корхонаҳо танҳо ба сармояи худӣ бе мавҷудияти сармояи ватаниву ҳориҷӣ такя намоянд, дар ин маврид, раванди татбиқшавии ин механизми таъмини молиявӣ номукаммал ва нокифоя гардида, төъдоди муфлишавии корхонаҳои саноати хӯроквонии мамлакат нисбатан зиёд гардида, дар натиҷа сатҳи вобастагии бозори дохила аз бозорҳои беруна афзоиш ёфта, механизмҳои танзими нарҳӣ нисбатан мушкил мегардад.

Фаъолияти истеҳсолии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ ба монанди фаъолияти соҳибкорӣ доимо ба таваккали воридшавии воситаҳои молиявӣ дучор мегарданд ва мувозинати ҳароҷоти онҳо метавонанд бо

вақти ба нақшагирифташуда рост наояд, ҳатто дар баязе мавридҳо барои корхонаҳо зарур меояд, ки воситаҳои пулии берунаро ҷиҳати таҳияи механизми молиявӣ истифода намуда, ба ҳамин васила афзоиши истеҳсолӣ ва рушди минбаъдаи саноати хӯроквориро таъмин намояд.

Корхонаҳое, ки сармоягузории қарзиро ҳамчун сарчашмаи механизми молиявии худ интихоб менамоянд, имкониятҳои мусоидро тавассути ташаккулдиҳии ҳаҷми зиёди дороиҳо пайдо намуда, рушди минбаъдаи худро таъмин менамоянд. Дар баробари ин, ҳангоми истифодабарии воситаҳои молиявии қарзӣ таваккалии молиявӣ низ зиёд мегардад. Қарорҳои даҳлдори қабулгардида оид ба интихоби сарчашмаҳои молиявӣ ва соҳтори сармоя яке аз самти муҳими фаъолияти роҳбарии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ маҳсуб ёфта, таъмини даромаднокии воситаҳои молиявии худӣ, сатҳи устувории молиявӣ ва қобилияти пардохтпазирӣ, сатҳи таваккали истеҳсолӣ, дараҷаи муътадилии таъминоти молиявӣ маҳз аз онҳо вобастагӣ дорад. Ҳангоми нодуруст қабул намудани қарори идоракунӣ метавонад натиҷаҳои мусбӣ – коҳишёбии худхаридкунии воситаҳои молиявии қарзӣ, аз даст додани соҳибихтиёрии молиявӣ ё ҳатто ба муфлисшавӣ оварда расонад. Барои ҳамин, соҳтори идоракунандай корхонаҳои саноати хӯроквориро ҷиҳати таҳияи механизми молиявии муғид нишондиҳандаҳои тавсифдиҳандаи вазъи молиявӣ ва инчунин имкониятҳои татбиқшавии механизми молиявиро бо назардошти шароитҳо ва тарзу усулҳои истифодабарии онҳо дуруст таҳлил намояд.


“Барои фаъолгардонии равандҳои воридотивазқунӣ дар саноати хӯроквории Тоҷикистон таъсиси фонди алоҳидаи дастгирӣ ва мусоидат ба воридотивазқунии маҳсулоти хӯрокворӣ, афзоиш додани ҳиссаи маблағгузориҳои давлатӣ аз буҷети давлатӣ, инчунин ҷалби сармоягузорони ватанӣ бо назардошти пешниҳоди имтиёзҳои андозӣ ва қарзӣ мувофиқи мақсад мебошад” [77,148].

Барои таъмини истеҳсолоти воридотивазқунандай корхонаҳои саноати хӯрокворӣ дар шароити муосир сарчашмаҳои молияқунонӣ дар

натицаи фаъолияти мақсаднок (масалан, гирифтани қарзи молиявӣ аз бонкҳо) ё дар натицаи фаъолияти молиявӣ-хочагидорӣ пайдо мегардад. Чунин шакли сарчашмаи молиявӣ бештар тавассути муътадил истифодабарӣ нисбат ба шакли захираҳои дигари молиявӣ фарқ меқунад. Сарчашмаҳои дигари молиявии ба корхонаҳои саноати хӯрокворӣ дастрасбуда, аз гирифтани фоида ё даромади аниқ таваккал доранд. Ҳангоми фаъолияти самараноки корхонаҳои саноати хӯрокворӣ сармоягузороне, ки маблағгузорӣ намудаанд, метавонанд ҳаққи саҳмия (дивиденд) ё дигар намуд даромади сармоягузорӣ карда худро гиранд.

Ҳамин тариқ, ҳангоми мавҷуд набудани сатҳи лозимаи воридот бо сатҳи содироти ашё ва маҳсулоти саноати хӯрокворӣ, ба таври соҳторӣ ва системавӣ истифода намудани механизмҳои таъминоти молиявӣ дар саноати хӯроквории Тоҷикистон муҳимиҳти аввалиндараҷаро пайдо менамояд. Таъмини суботи молиявӣ ва бехатарии молиявии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ дар соҳтори гурӯҳбандии сарчашмаҳои молиякунонӣ ва муайянсозии мақсадҳои асосии молиякунонӣ асос меёбад.

Захираҳои молиявӣ дар асоси сарчашмаҳои молиякунонӣ ташаккул ёфта, барои таҳия ва татбиқи механизми молиявии таъмини истеҳсолоти воридотивазқунии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ заминаи муҳим гузошта, ҳамзамон ҳангоми зарурати ташаккулдиҳии онҳо ҳамчун иқтидори воқеӣ истифода бурда мешавад. Имрӯзҳо дар фаъолияти молиявии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ шакл ва намудҳои зиёди сарчашмаҳои молиявӣ вучуд дорад, ки барои ошкор намудан сарчашмаҳои муфиде, ки ҳамчун механизми молиявии фаъолияти корхонаҳои саноати хӯрокворӣ истифода мегарданд, бояд аз рӯйи ҳусусият, таъинот ва сатҳи истифодабарӣ гурӯҳбандӣ карда шавад (Расми 1.2).



**Расми 1.2. Гурӯҳбандии сарчашмаҳои молиявии саноати ҳӯрокворӣ дар шароити мусир. Тахияи муаллиф:**

Захираҳои молиявӣ аз сарчашмаҳои асосии молиякунонӣ маншав гирифта, аз нигоҳи илмӣ тибқи хусусият, маҳак, инчуни таъиноташон гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Аммо барои пайдо намудани тасавvуроти бештари илмию таҳқиқотӣ ва инчуни тасвири амалии онҳо гурӯҳбандии сарчашмаҳои асосӣ аз rӯi хусusiyatҳои шakli molikiyatdori (хусusiy va karzai), аз rӯi pайдошавӣ (дохилий ва беруни), аз rӯi muholat (bemuholat, darozmuholat, miyonamuhlat va kutohmuholat) ҷолиб мебошад.

Қобили қайд аст, ки вобаста ба хусусиятҳои соҳавии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ молияи дар ихтиёрдоштаашонро аз рӯи шакли моликиятдорӣ чудо менамоянд. Масалан, дар Тоҷикистон корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ дар шакли ҷамъиятҳои саҳомии шакли кушода ва пӯшида (ЧСК ё ЧСП), корхонаҳои хусусӣ ва ҳатто дар шакли инфиродӣ фаъолият менамоянд. Онҳо дар ихтиёри худ захираҳои молиявии воридшавии воситаҳои пулӣ аз ҳисоби истеҳлоқи дастгоҳу таҷҳизотҳо, даромад, аз ҳисоби фонди хусусӣ, воситаҳои пулии аз ҳисоби фурӯши қоғазҳои қиматнок воридшаванд, саҳмгузории молиявии шахсони ҳукуқӣ ва инфиродӣ ва ғайраҳоро доранд. Аз ин сабаб, ҳангоми татбиқ ё дар ҳолати зарурӣ мукаммалгардонии механизми молиявии таъминкунандай истеҳсолоти воридотивазкунандай саноатӣ, ҳамчун сарчашмаи муҳими иқтидори молиявии корхона шинохта мешавад.

Воситаҳои молиявии корхонаҳои саноати ҳӯрокворие, ки хусусиятҳои қарзиро доро мебошанд, нишонаҳои баргардонии онҳоро дар муҳлати муайяну ҳачми зиёдтар дорад. Гузашта аз ин, чунин сарчашма уҳдадориҳои қарзӣ дошта, аз рӯи таҷрибаи мамлакатҳои рушди саноатидошта ҳамчун сарчашмаҳои муҳим маҳсуб меёбад. Аммо дар мамлакатҳое, ки фоизи қарзи бонки нисбатан баланд аст ва динамикаи бекурбшавии асьори ватаний мунтазам афзоиш дорад, ин сарчашмаи боэъти мод шуда наметавонад. Дар қатори инҳо, аз рӯи хусусияти мавҷуда фурӯши вомбаргҳои корхонаҳо низ ворид мешаванд. Таҷрибаи ватании фаъолияти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ собит менамояд, ки ҷиҳати таъмин намудани истеҳсолоти воридотивазкунӣ онҳо сарчашмаи молиякунонии худро дар шакли қарзҳо нисбатан кам истифода менамоянд. Дар қатори ин сарчашмаҳо воридшавии воситаҳои молиявии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ аз ҳисоби фондҳои ғайрибуҷетӣ низ дохил мешаванд. Дар Тоҷикистон ба ҳайси фонди ғайрибуҷетӣ, аввалан фонди дастгирии соҳибкорон, ҳозира корхонаи воҳиди давлатии бонки саноативу содиротии Тоҷикистон «Саноатсадиротбонк» таъсис дода шуда буд, (Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 феврали соли

2015 №62 шакли ташкилию ҳуқуқији Муассисаи давлатии ««Фонди дастгирии соҳибкорӣ» тағйир дода шуда, ба Муассисаи давлатии «Фонди дастгирии соҳибкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» табдил дода шуд, баъдан бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июни соли 2020 №390 Муассисаи давлатии «Фонди дастгирии соҳибкории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба корхонаи воҳиди давлатии бонки саноативу содиротии Тоҷикистон «Саноатсодиротбонк» табдил дода шуд» [109]

Истифодабарии воситаҳои молиявии қарзӣ нисбат ба истифодаи воситаҳои молияви худӣ дар фаъолияти истеҳсолии ба воридотивазкунӣ нигаронидашудаи корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ як қатор афзалиятҳо низ дорад. Якум, барои пешниҳоди қарз, қарздиҳанда тибқи созишнома даромади муайян мегирад ва корхонаи саноати ҳӯрокворӣ ҳангоми гирифтани даромад аз ҳисоби маблағи қарзии гузошташуда даромади худро бо онҳо тақсим намекунад. Дуюм, ҳангоми истифодаи воситаҳои қарзӣ корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ имтиёзҳои андозӣ пайдо менамояд, гарчанде пардоҳти фоизи қарзӣ ба ҳарочоти молиявии корхонаҳо ворид шуда, инчунин арзиши воқеии қарзро паст менамояд. Дар баробари ин, воситаҳои қарзии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ инчунин паҳлӯҳои манфӣ ҳам дорад. Ҳар чӣ қадар меъёри қарзии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ зиёд бошад, ҳамон қадар зариби (коэффиценти) қарздорӣ баланд гардида, ҳамзамон сатҳи тавакқали молиявии корхонаҳо низ зиёд мешавад. Агар корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ дар ҳолати буҳронӣ қарор дошта бошанд ва даромади онҳо барои пардоҳти фоизи қарзҳо нокифоя бошад, пас роҳбарияти корхонаи саноати ҳӯроквориро зарур меояд, ки ҷиҳати аз буҳрони молиявӣ раҳоӣ ёфтанд, воситаҳои молиявии худиро истифода намояд.

Дар мувозинати ғайрифаъоли молиявии корхонаҳо чунин сарчашмаҳои молиявӣ мавҷуд аст: воситаҳои молиявии худӣ-сармояи оинномавӣ, иловагӣ, даромади тақсимнашуда, воситаҳои қарзӣ, аз ҷумла

вомбаргҳои қарзӣ, қарзҳои дарозмуҳлат, миёнамуҳлат ва кӯтоҳмуҳлати бонкӣ, қарзи кредиторӣ.

Корхонаҳои саноатие, ки танҳо сармояи худиро истифода менамоянд, устувории молиявии худро доро мебошанд, аммо ин сарчашмаи молиявии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ ҳаҷми маҳдуд дошта, суръати рушди худро коҳиш медиҳад, чунки наметавонад, ки афзоиши дороиҳои худро таъмин намуда, ба зиёдшавии ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолоти воридотивазкунӣ мусоидат намояд. Дар баробари ин, корхонаҳои саноати хӯрокворие, ки сарчашмаҳои молиявии-вомбаргҳои худиро истифода менамояд, иқтидори баланди молиявии худро аз ҳисоби ташаккули ҳаҷми дороиҳои худӣ баланд мебардорад.

Таснифоти сарчашмаҳои молиявии корхонаҳои саноати хӯроквориро аз рӯи пайдоиш ба ду гурӯҳи алоҳида, воситаҳои молиявии дохилӣ ва берунӣ чудо менамоянд. Воситаҳои молиявии дохилиро корхонаҳои саноати хӯрокворӣ аз натиҷаи фаъолияти ҷории худ пайдо намуда, аз ҳисоби захираҳои худӣ маблағгузорӣ карда мешаванд. Маблағгузории дохилиро тавассути ҳаҷми воситаҳои пулии амалиётӣ (даромади тақсим ношуда, истеҳсол ва ғ.), инчунин аз ҳисоби дороиҳои гайригардон ва воситаҳои гардон татбиқ намудан мумкин аст.

Дар шароити муосир, ҳангоме, ки омилҳои зиёд ба татбиқи механизми молиявии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда таъсир мерасонанд, нокифоягии ин сарчашмаи молиявӣ ҳис карда шуда, корхонаҳо маҷбур мешаванд, ки ба сарчашмаҳои молиявии беруна муроҷиат намоянд.

Ба сарчашмаҳои берунаи молияқунонии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ ин ҳамаи воситаҳои молиявие, ки аз беруни корхонаҳо дохил мешаванд, ворид карда мешавад. Ҷузъи таркибии чунин сарчашмаи молиявии корхонаҳои саноати хӯроквориро қарзҳои дарозмуҳлат ва кӯтоҳмуҳлати бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявӣ, лизинги сармоягузоришаванда, факторинг, қарзҳои мақсадноки давлатӣ, эмиссияи вомбаргҳои корхонаҳо ташкил менамояд. Истифодабарии

ҳардуи гурӯҳи сарчашмаҳои молиявии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ нишон медиҳанд, ки инҳо нисбат ба сарчашмаҳои молиявии қарзӣ, ки ҳамчун сарчашмаи молиявии беруна дониста шудааст, метавонанд ҳам сарчашмаи молиявии дохилӣ ва ҳам сарчашмаи молиявии беруна бошанд. Зоро ҳангоми аз ҳисоби сарчашмаҳои молиявии худии корхона барои сармоягузории дилҳоҳ объекти дигар равона карда шуда, ҳаққи саҳмияи (дивиденди) он боз ба корхона мегардад, дар ин маврид ҳамчун сарчашмаи молиявии дохилии корхона маҳсуб меёбад.

Дар масъалаҳои ошкорсозии сарчашмаҳои молиявии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ ва аҳамияти он дар таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои соҳа, онҳо аз рӯи муҳлати истифода ё пешниҳодмешуда-бемуҳлат, дарозмуҳлат, миёнамуҳлат ва кӯтоҳмуҳлат гурӯҳбандӣ карда мешаванд. Воситаҳои молиявии воридшавандай bemuҳлатро ҳамчун воситаҳои худии корхона низ шуморидан мумкин аст. Воситаҳои қарзӣ бошад ба ягон муҳлати муайян пешниҳод карда мешаванд.

Доштани воситаҳои молиявии худӣ яке аз шартҳои муҳими таъмини воридотивазкунии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ дар шароити муосир мебошад. Ҳаҷми воситаҳои молиявии худӣ ва қарзӣ дар раванди банақшагирии бучети корхона муайян карда мешавад, ки дар соҳтори он ҳаҷми даромад ва ҳарочоти воситаҳои молиявӣ дарҷ мегардад. Таҳияи бандҳои (бобҳои) бучети корхона мувофиқи мақсадҳои стратегии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ-такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунӣ, сурат мегирад, инчунин ҳарочоти нақшавии онро дар назар дорад.

«Корхонаҳои саноатӣ вазъи иқтисодиву молиявии худро вобаста ба сатҳи баланди рақобат, даромаду ҳарочот ва тамаркузи худро ба нақша гирифта, қаноатбахш мөҳисобанд, ки ин аз вазъи мусоиди корхонаҳо шаҳодат медиҳад» [101, 167].

Чузъиёти алоқамандкунандай шаклҳои молиякунонии бонкӣ ва гайрибонкӣ лизинг ва факторинг мебошанд. Шартномаи лизинг дар

фаъолияти корхонаҳои саноати хӯрокворӣ уҳдадориҳои лизингдиҳандаро дар азониҳудкуни воситаҳои пулӣ ё моликияташ ба ивази пардоҳти қисм ба қисм аз тарафи корхонаҳоро дар назар дорад. Хусусияти хоси лизинг дар корхонаҳои саноати хӯрокворӣ нисбат ба шакли иҷорагирӣ дар азониҳудкуни моликияти маҳсуси барои амалиёт ё амалиёти сетарафай (лизингдиҳанда, лизинггиранда ва фурӯшанд) лизинги омодакардашуда мебошад.

Дар илми иқтисодӣ факторинги корхонаҳои саноатӣ ба сифати манобеи молияқунонӣ, савдои маҳсулоти онҳо, инчунин усули дисконтиронии қарзҳои дебиторӣ шинохта шудаанд, ки ҷиҳати бе таъхир таъмин намудани раванди худхаридкуни воситаҳои молиявӣ ва иҷрои саривақтии уҳдадориҳои қарзии корхонаҳои саноатӣ истифода бурда мешаванд. Гузашта аз ин, механизмҳои таъмини молиявии лизингӣ ва факторингӣ барои рушди муътадили корхонаҳои саноати хӯрокворӣ маъмул гардида истода, инчунин институтҳои молиявӣ барои худрушдёбии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ ҳамчун усули муғиди амалиёти молиявии бонкӣ хуб пазируфтаанд.

Баррасии илмию назариявии сарчашмаҳои молиявии саноати хӯрокворӣ ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯрокворӣ тавсиф медиҳад, ки ҳамаи инҳо сарчашмаҳои молиявии заминавӣ буда, дар таҷрибаи фаъолияти корхонаҳо барои таҳияи механизми молиявӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд. Дар шароити муосири такмилёбии механизми иқтисоди бозорӣ миқдори сарчашмаҳои молиявӣ тағйиру такмил ёфта, инчунин вобаста ба тағйироти ғайричашмдошли вазъи бозорҳои саноатӣ ва агросаноатӣ бо шароитҳои муосир ба ҳарочоти камтарин мутобиқ карда мешаванд.

Ҳамин тарик, дар шароити муосир зарурияти таҳқиқи механизми доҳилшавӣ, ҷойгиршавӣ ва истифодаи оқилонаи сарчашмаҳои молиявии саноати хӯрокворӣ вучуд дорад ва дар асоси ингуна тағйиротҳо такмилёбии мунтазами онҳо мубрам мегардад. Таъмини устувории молиявӣ ва бехатарии молиявии дилҳоҳ корхонаи саноатӣ дар соҳтори

гурӯхбандии сарчашмаҳои молиявӣ ва муайянсозии мақсадҳои асосии молияқунонии саноати хӯрока зуҳур меёбад, ки ин ҳам таъмини истеҳсолоти воридотивазкунӣ дар шароити саноатиқунони иқтисодиёти мамлакат мебошад.

Мафҳуми механизми молиявӣ дар адабиёти иқтисодӣ то ба имрӯз ба таври фароҳ ва гуногунмаъно тавсиф карда шудааст. Маълум аст, ки хусусиятҳои умумӣ барои ошкорсозии маънни механизми молиявӣ бетагӣир мемонад. Чунки дар он бештар масъалаҳои ҳамоҳангии сарчашмаҳои молиявӣ ҷиҳати таҳия ва татбиқи механизми ягонаи молиявии корхонаҳои саноатӣ баррасӣ мегардад. Механизми молиявии саноати хӯрока дар фаҳмиши умумӣ ҳамчун низоми идоракуни муносибатҳои молиявии корхонаҳо тавассути фишангҳои молиявӣ ва бо ёрии усулҳои молиявӣ тафсир гардидааст.

Ба ақидаи Балабанов И.Т. «Механизми молиявии корхонаро ҳамчун фаъолияти молиявии фишангҳо дар ташкил, банақашагирӣ ва ҳавасмандкуни истифодабарии захираҳои молиявӣ донистан мӯҳим аст» [16,512].

Механизми молиявӣ дар маҷмуъ – «ин қисми механизми хоҷагидорӣ буда ва маҷмуи муносибатҳои молиявии ташкилотҳоро бо шаклҳои молияқунонӣ алоқамандкунанда мебошад, ки дар худ шароит ва усулҳои раванди ташаккулёбии захираҳои молиявиро таҷассум намуда, барои ташкил ва истифодаи фондҳои молиявӣ ҷиҳати ноил гардидан ба мақсади гузошта шуда истифода бурда мешавад» [98, с. 58].

Рамазанова А.Е. ва Мизанбекова С.К. қайд менамоянд, ки «Механизми молиявӣ дорои соҳтори муракқаб буда, дар он унсурҳои гуногуни муносибатҳои молиявӣ, ба монанди унсурҳои техникий ва зерсоҳторҳои барномавии молиявӣ, воситаҳои молиявии санадҳои ҳуқуқӣ-меъёри, шахсӣ ва ҳуқуқӣ дохил мешавад» [93, 132].

Ҳамин тариқ, шарҳу тавсифи умумии механизми молиявӣ муайян менамояд, ки он ҳамчун фаъолияти молиявии фишангҳои маҳсус, ҷузъи механизми хоҷагидорӣ, низоми ягона, соҳтори муайян буда метавонад.

Барои он, ки аз нигоҳи менечменти корхонаҳои соҳа, механизми молиявӣ на танҳо барои сафарбар намудани воситаҳои молиявӣ барои дилҳоҳ фаъолияти истеҳсолии корхонаҳои саноатӣ мебошад, балки механизми молиявӣ бояд функцияҳои идоракунӣ ва назоратии (мониторинги) фаъолияти истеҳсолии корхонаҳоро фарогир бошад. Бахусус ҳангоме, ки механизмҳои молиявӣ ҷузъи таркибии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ мегарданд, пас бояд он дар ҳамаи равандҳои истеҳсоливу гайриистеҳсолии корхонаҳо иштирок намояд.

**Ба ақидаи мо, вобаста ба шароитҳои бозорӣ ва шаклҳои моликиятдории Ҷумҳурии Тоҷикистон механизми молиявии саноати ҳӯрокворӣ ин низоми шаклҳо, намудҳо ва усулҳои муносибатҳои молиявии аз тарафи давлат муқарракардашуда буда, ҷиҳати ташкил ва истифодаи самараноки захираҳои молиявии саноати ҳӯрокворӣ мебошад.**

Дар шароити муосири муносибатҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон субъекти асосии ташкил ва танзимкунандай фаъолияти молиявии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ давлат мебошад. Аз ин лиҳоз, мақомотҳои даҳлдори давлатӣ бояд дар ҳамbastagӣ бо ниҳодҳои молиявии ватаниву хориҷӣ таҳия ва татбиқи механизми молиявии саноати ҳӯроквориро ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда роҳандозӣ намоянд.

Қайд намудан бомаврид аст, ки механизми таъмини молиявӣ бо мақсади ташаккули истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ, дар баробари масъалаҳои ҳамоҳангии муносибатҳои молиявӣ, фондмусаллаҳӣ, менечменти молиявии корхонаҳои саноатӣ, инчунин фарогири масъалаҳои қонунгузории молиявӣ, ки ҳангоми муайянсозии давлатии даромад ва ҳарочоти ташкилотҳои низоми буҷетӣ ва фондҳои ғайрибуҷетӣ, муасиссаҳои молиявӣ, бозори коғазҳои қиматнок, хизматҳои сугуртавӣ ва ғайраҳо иборат мебошад. Вобаста ба ин, ду намуди механизми молиявии корхонаҳои саноати ҳӯроквориро ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунӣ ҷудо намудан мумкин аст:

**1. Механизми молиявии директивӣ** барои муносибатҳои молиявие, ки дар он давлат дар масъалаҳои андозситонӣ, ҳарочот, буҷет ва ғайраҳо бояд иштирок намояд. Ин шакли механизми молиявӣ уҳдадориҳои ҳатмии ҳамаи корхонаҳои саноатӣ, ҳатто агросаноатиро дар шакли муносибатҳои молиявӣ ва усулҳои таъсиррасонии муқарраргардида нишон медиҳад. Масалан, дар фаъолияти корхонаи воҳиди давлатии «КВД Ҳурокворӣ». Дар баъзе ҳолатҳо механизми молиявии директивӣ метавонад дар муносибатҳои молиявие, ки мақомотҳои давлатӣ иштирок намекунанд мавриди истифода қарор дода шавад. Чунин механизм ба таҳияи сиёсати молиявии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ дар таъмини истеҳсолоти воридотивазқунанд метавонад заминаҳои асосӣ гузорад.

**2. Механизми молиявии танзимкунандай** қоидаҳои асосии рафтари ҳамон самти молиявиро муайян менамояд, ки дар он манфиатҳои давлат мавҷуд нест. Масалан, ҳангоми ташкили муносибатҳои молиявии дохилии корхонаҳои саноати ҳӯрокворие, ки аз рӯи шакли моликият ғайридавлатӣ мебошанд. Дар ин маврид танҳо тартиби ягонаи истифодаи захираҳои молиявӣ баъди супоридани андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмии муқаррар карда мешавад. Инчунин, корхонаҳо метавонанд мустақилона шаклу намуди фондҳои молиявии худро таҳия намоянд.

Дар шароити мусоир, ки ҳамасола механизми иқтисодиёти бозорӣ такмил ёфта, равандҳои иваз намудани ҳаҷми воридоти молу ашё ҷиҳати коҳишдиҳии сатҳи вобастагии саноатӣ аз бозорҳои беруна, механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазқунии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ аҳамияти дигар пайдо менамоянд. Аз ҷумла, механизмҳои таъмини молиявӣ як қатор ҳусусиятҳои иқтисодиро дар ҳуд касб намуда, дар раванди истеҳсолоти саноатӣ фаъолона иштирок менамоянд ва дар татбиқи ҳадафҳои рушди стратегии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ нақши калидӣ доранд.

Вобаста ба аҳамият ва иштироки механизми молиявӣ дар раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазқунии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ шаклҳои зерини татбиқи механизми молиявиро муайян намудан мумкин аст:

- мониторинги миқдори зарурии воситаҳои пулӣ барои ҳисоббаробаркуниҳои саривақтӣ аз рӯи уҳдадориҳо;
- сариштасозӣ ва истифодаи мақсадноки фоида, даромад ва дар асоси онҳо ташкил намудани фондҳои мақсаднок, аз ҷумла фонди инвеститсионӣ ва инноватсионӣ;
- танзими таносуби шаклҳои алоҳидаи даромадҳои пулӣ, воридот ва ҷамъшавии воситаҳои пулӣ;
- ташаккули сохтори сармояи корхонаҳои саноатӣ;
- маблагузориҳои фаъолияти амалиётӣ, сармоягузорӣ ва молиявӣ.

Бо мақсади пайдо намудани маълумот ва дарки дурустӣ механизми молиявӣ дар таъмини истехсолоти воридотивазкунии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ дар мадди аввал ба сохтори асосии он дикқат додан зарур аст.

Умуман, дар сохтори механизми молиявии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ ҷузъиёти функционалиро, ки дар он захираҳои молиявии сафарбарнамоӣ, маблагузорӣ ва ҳавасмандиҳо доҳил мешаванд, ҷудо карда мешавад. Инчунин, блоки ташкилӣ-идорақунӣ, ки дар он банақшагирӣ ва ояндабинии молиявӣ, идорақунии фаврӣ ва назорати молиявӣ доҳил мешавад.



**Расми 1.3. Сохтори таркибии механизми молиявии саноати ҳӯрокворӣ**

**Таҳияи муаллиф:**

Дар сохтори механизми молиявии саноатӣ равишҳои дигар мавҷуд аст, ки дар таркиби сохтории он чунин унсурҳои дигарро ҳамроҳ менамояд.

**Усулҳои молиявӣ** – намудҳои таъсиррасонии муносибатҳои молиявӣ ба раванди хоҷагидорӣ, ташакқул ва истифодаи фондҳои молиявиро дар назар дорад. Дар таҷрибаи саноати ҳӯрокворӣ онҳо дар ду самт ҳаракат менамоянд: - якум, дар самти идораву назорати истифодаи самараноки захираҳои молиявии саноати ҳӯрокворӣ, бо назардошти густариши муносибатҳои иқтисодиву молиявӣ, дуюм бошад, дар самти иҷроиши уҳдадориҳо барои таъмини самарнок истифода намудани фондҳои молиявии корхонаҳо мебошад.

Мавҷудияти усулҳои молиявӣ дар ташкил ва истифодаи фондҳои пулӣ таҷассум меёбанд. Дар ҳайати усулҳои молиявӣ банақшагирии молиявӣ, баҳисобгирии молиявӣ, таҳлили молиявӣ, танзими назорати молиявиро шомил намудан мумкин аст.

Фишангҳои молиявӣ ин воситаҳои дар усулҳои молиявӣ истифодамешуда ба монанди фоида, даромад, воридшавии истеҳлок, фондҳои пулии таъиноти мақсаднок, таҳримҳои молиявӣ, пардоҳти иҷора, меъёри фоизи қарзҳо мебошанд. Воситаҳои молиявӣ дар фаъолияти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ ҳамагуна шартномаҳои байни ду тараф, корхонаҳо бо ниҳодҳои молиявӣ, ки дар натиҷаи муносибатҳои истеҳсолии онҳо яке аз тарафҳо ҳамчун соҳиби дорӣ ва тарафи дигар бошад ҳамчун уҳдадории молиявидошта фаъолият менамоянд. Масалан, дар муносибатҳои кредиторӣ, истифодаи вомбаргҳо, инчунин ҳангоми васеъгардонии имкониятҳои молиявӣ тавассути муносибатҳои молиявии фючерсӣ, шартномаҳои форвардӣ, меъёри фоизи асьорӣ ва ғайраҳо ҷудо менамоянд.

**Таъминоти ҳуқуқӣ** – истифодаи санадҳои ҳуқуқӣ-меъёрӣ, аз ҷумла қонунҳо, қарорҳо, фармонҳои сатҳи ҳукumatӣ ва дастуру супоришҳои идоравии мақомотҳои сохториро дар назар дорад. Дар қатори инҳо дар

фаъолияти корхонаҳои саноати хўрокворӣ меъёрҳои ҳуқуқии воситаҳои гардони корхонаҳои соҳа, инчунин талаботҳои андозӣ илова мегарданд, ки заманаи асосии ташкили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноатӣ маҳсуб меёбад.

**Таъминоти иттилоотӣ** – таъминоти иттилоотӣ дар шароити муосир на танҳо дар раванди пайдо намудани сарчашмаҳои молиявии корхонаҳои саноати хўрокворӣ, балки дар дигар соҳаҳои коркарди маҳсулоти озукаворӣ ҳамчун воситаҳои муҳими қабули қарорҳои идоракунӣ мавриди истифода қарор дода мешавад. «Дар соҳтори таркибии механизми молиявии корхонаҳои саноати хўрокворӣ ҷиҳати таъмини равандҳои татбиқи механизми молиявӣ, иттилооти иқтисодӣ, тиҷоратӣ, молиявӣ, маълумотнома оид ба андоз ва пардохтпазирии истеъмолкунандагон, устувории шарикони тиҷоративу истеҳсолӣ, рақибон, оид ба нарҳои ашё ва маҳсулоти коркарди саноатимешуда, арзиши асъори хориҷӣ, дивиденд, фоизи қарзии бонкҳо, оид ба вазъи бозорҳои фондӣ ва асъорӣ истифода мегардад» [78, 49].

Ҳамин тариқ, аз тафсилоти соҳтори таркибии механизми молиявии корхонаҳои саноати хўрокворӣ маълум мегардад, ки ҷустуҷӯ ва интихоб, инчунин таҳия ва татбиқи механизми молиявии корхонаҳо раванди мушкил буда, якбора ба таври ҳамоҳангӣ ҳаракати як чанд қувваҳоро тақозо менамояд. Албатта, чунин равиши ошкорсозии манбаъҳои асосӣ ҷиҳати таҳия ва саривақт такмилдиҳии механизми молиявии корхонаҳои саноати хўрокворӣ заминавӣ набуда, балки моҳияти асосии онро исбот менамояд. Гарчанде, дар чунин равиш унсурҳои таъминкунанда, ба монанди – таъминоти ҳуқуқӣ, таъминоти меъёрию иттилоотӣ, баҳусус ҳамон унсурҳои асосии идоракуни дохилии механизми молиявӣ (усулҳои молиявӣ ва фишангҳои молиявӣ) ба шумор мераванд, нишон медиҳад. Дар ин маврид, тарзи таъсиррасонии муносибатҳои молиявиро ба раванди хоҷагидориро ҳамчун ташаккул ва истифодаи фондҳои молиявии корхонаҳои саноати хўрокворӣ тасаввур намудан мумкин аст. Ба қатори муносибатҳои молиявӣ дохил мешавад, банақшагирии молиявӣ, ҳисоби

молиявӣ, таҳлили молиявӣ, танзим ва назорати молиявии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ ва гайраҳо.

**Вобаста ба зербоби мазкур чунин хулосаҳо баровардан мумкин аст:**

1. Дар шароити муосир ҳангоми интихоби сарчашмаҳои молиявӣ, таҳия ва татбиқи механизми молиявӣ ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ, инчунин вобаста ба шаклҳои моликиятдорӣ дар Тоҷикистон мавқеи давлат назаррас аст. Аз ин сабаб, таъсис додани низоми мукаммали шаклҳо, намудҳо ва усулҳои механизми молиявӣ бояд аз тарафи мақомотҳои давлатӣ сурат гирад. Барои он, ки ҳангоми тағиیرёбии ғайричашмдошти вазъи бозорҳои ашёи хом, инчунин дастгоҳу таҷҳизотҳои саноатӣ, маҳз тавассути даҳолати давлат такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ дар Тоҷикистон имконпазир мебошад.

2. Таркиби соҳтории механизми молиявии саноати ҳӯрокворӣ унсурҳои алоҳидаро дар бар гирифта, ҳангоми фаъолияти ҳамоҳангшуда метавонанд самаранокии механизми молиявии саноати ҳӯроквориро таъмин намуда, дар ҳолати такмили он ҳамчун унсурҳои такмилдиҳанда баромад намуда, мақсадҳои асосии механизми молиявии саноати ҳӯроквориро ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда амалӣ намоянд. Муносибатҳои молиявӣ байни зерсоҳторҳои гуногуни саноати ҳӯрокворӣ барои иҷроиши саривақтӣ ва инчунин босифату самараноки вазифаҳои гузошташуда равона гардида, устуворгардонии таъсиррасониҳои молиявиро дар ин самт таъмин менамояд.

3. Ҳар як звено ва ё самти механизми молиявӣ қисми асосии мақсади механизми таъмини молиявии саноати ҳӯрокворӣ мебошад, чунки онҳо на танҳо бо ҳам алоқаманд ҳастанд, балки ҳангоми ташаккули онҳо дар раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда аз якдигар вобаста мебошанд. Шарти муҳими механизми молиявиро фаъолияти (ҳаракати) ҳамоҳанг карда шудаи онҳо ташкил медиҳад. Аз ин сабаб, механизми таъмини молиявии саноати ҳӯрокворӣ тавассути усулҳо ва воситаҳои ташкилий-иктисодӣ амалӣ карда шуда, ба қонеъгардонии талаботи бозори

хӯрокворӣ, аҳолӣ, баҳусус корхонаҳои саноати хӯрокворӣ дар таъмини истеҳолоти воридотивазқунӣ замина мегузорад.

4. Ташаккули механизми таъмини молиявии саноати хӯрокворӣ дар баробари сарчашмаҳои молиявии интихоб гардида, таҳлили касбии мунтазами вазъи молиявии корхонаҳои саноати хӯроквориро, ҷиҳати баландбардории сатҳи самаранокии истеҳсолоту рентабелнокӣ, инчуни таъмини устувории молиявиро ҳангоми мавҷуд будани таҳдидҳои бозори молиявии ҷаҳониро тақозо менамояд.

5. Дар методикаҳои таҳияи буҷети корхонаҳо, идоракуни харочот ва натиҷаҳои он, идоракуни воридшавии воситаҳои молиявӣ ва воситаҳои гардон, сармоягузориҳои лоиҳавӣ, ҳолати молиявӣ ва устувории молиявии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ, ки такмилдиҳии механизми молиявии корхонаҳоро дар ҳама вазъу ҳолатҳо таъмин карда метавонанд.

6. Назорати вазъи молиявии саноати хӯрокворӣ дар соҳтори идоракуни он ҳамчун звенои робитаи баръаксдошта буда, ба соҳтори идоракунанда дар доираи иҷроиши қонунҳо, меъёрҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ-меъёрии истифодабарӣ ва ташаккули воситаҳои молиявӣ маълумот пешниҳод менамояд. Ҳамин тарик, механизми молиявӣ ҷузъи таркибии механизми ҳоҷагидории саноати хӯрокворӣ буда, дар он фишангҳои молиявӣ, маҷмуи чораҳои ҳавасмандгардониҳои молиявӣ, шаклҳо, воситаҳо ва усулҳои танзими равандҳо ва дигар муносибатҳои молиявии корхонаҳои соҳа ворид мешаванд. Ҳамзамон, дар раванди ҳоҷагидории саноати хӯрокворӣ механизми молиявӣ ҷанбаҳои нарҳ, боҷ, андоз, дотатсия, ҷарима, имтиёзҳо, субсидия, таҳрим, фоизи қарзии бонкҳо ва амонатгузориҳо, тарифҳо, меъёри ҳисоби молиявиро дар худ таҷассум менамояд.

### **1.3. Нақши дастгирии молиявии давлатӣ дар татбиқи сиёсати воридотивазкунии саноати хӯрокворӣ**

Вазифаҳои нав дар самти таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯрокворӣ дар заминаи инқилоби чоруми саноатӣ пайдо шуда истодааст. Албатта технологияҳои нав имкониятҳои истеҳсолии саноати хӯроквории мамлакатро афзун намуда, ба афзоиши самаранокӣ ва баландбардории сатҳи рақобатпазирии корхонаҳои соҳа заминаи муҳим мегузорад. Ҳамзамон, дар баробари ин, рақобати технологӣ низ шиддат гирифта истодааст, ки дар қатори механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯрокворӣ вазифаҳои дигарро ба монанди таҳия ва татбиқи унсури ҳавасмандиҳо ё дастгириҳои молиявиро тақозо менамояд. Инчунин, зарур меояд, ки консепсияи назариявии воридотивазкунии мукаммал ҷиҳати таҳияи тавсияҳои амалӣ дар масъалаҳои таҳқиқшаванда омода карда шавад.

“Сиёсати воридотивазкунии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари коҳишидиҳии сатҳи маҳсулоти воридшаванда, ба ҳавасмандгардонии содирот низ нигаронида шудааст. Дар асоси он гузариш ба модели саноатии ислоҳоти иқтисодӣ бо унсурҳои танзими самараноки давлатӣ дар назар аст” [57, 45].

Айни замон, вобаста ба шароитҳои истеҳсолии соҳаҳои воқеии иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хӯрокворӣ, ба роҳ мондани истеҳсолоти маҷмууавии маводи хӯрокворӣ, бахусус сода намудани дастрасии ҳамаи табақаҳои аҳолӣ бо маҳсулоти ҳушсифату аз нигоҳи экологӣ тоза буда, бо татбиқшавии модели саноатии мамлакат барои дурнамои оянда алоқамандии ногусастаний дорад.

Фаъолона амалӣ намудани сиёсати воридотивазкуниро як қатор омилҳои мавҷуда боз медоранд, ки бештари онҳо ба номуътадилии молиявӣ, имкониятҳои маҳдуди истеҳсолӣ, вазъи ногувори сиёсати иқтисодии берунмарзӣ алоқамандӣ доранд. Барои татбиқи сиёсати

давлатии воридотивазкунӣ, дар мадди аввал ба баландбардории самаранокии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ бояд такя намуд. Дар навбати худ маҳаки самаранокии корхонаҳои соҳа дар шароити муосир метавонад таъминоти молиявӣ, воситаҳои молиявӣ, талабот ва тақозо ба воридотивазкунӣ ва рақобатпазирии маҳсулоти соҳаи саноати ҳӯрокворӣ гардад.

Барои беҳтар намудани самаранокии сиёсати давлатии воридотивазкунӣ, ҳамзамон таъмини самаранокии механизмҳои таъмини молиявӣ, дар мадди аввал пайдо намудани роҳу равишҳои аҳамияти дастгирикунандаи молиявидошта барои саноати ҳӯроквории мамлакат муҳим мебошад. Дар баробари ин, татбиқи низоми ислоҳоти институтсионалӣ, таъмини муътадилии макроиктисодӣ, афзоиши имкониятҳои истеҳсолии корхонаҳои соҳа, таъмини озукаворӣ ва умуман таъмини бехатарии иқтисодии мамлакат ва инчунин коҳиҷиҳии сатҳи лаппиши (ҷаҳиши) вазъи бозорҳо зарур аст.

Рушди қарзиҳии бонкӣ дар Тоҷикистон яке аз самтҳои афзалиятноки рушди соҳаҳои истеҳсолии мамлакат маҳсуб ёфта, асоси рушди муътадили иқтисодиёти миллӣ мебошад. Дар шароити муосири таҳримҳои иқтисодӣ аз тарафи як қатор мамлакатҳои Аврупо ба мамлакатҳои дигар, ки иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо онҳо муносибатҳои хуби ҳамгироӣ дорад, дар шароити номуайянни ташаккули муносибатҳои хочагидорӣ қарор дорад. Аз ҷумла, сабаби асосии ин гуна номуайянӣ дар мадди аввал ба ноустувор гардиданӣ мавқеи механизми таъмини молиявӣ, ҷаҳиши нарҳи асъори хориҷӣ ва дар пайомади он бекурбашвии асъори миллӣ, инчунин болоравии нарҳи молу маҳсулот, баҳусус маҳсулоти ҳӯрокворӣ, инчунин вайроншавии мувозинати иқтидори харидории аҳолӣ мусоидат менамояд. Албатта, афзалияти асосии ҳалли ин масъалаҳо маҳз дар сиёсати давлатии воридотивазкунӣ дар асоси ташаккули низоми самараноки қарзиҳии бонкӣ дида мешавад.

Фаъолияти ниҳодҳои молиявӣ, баҳусус ташкилотҳои қарзӣ дар якҷоягӣ бо мақомотҳои давлатӣ барои пешниҳоди хизматрасониҳои

молиявии сода ва дастраси бонкӣ дар таҳияи механизмҳои таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯрокворӣ бояд мавқеи муҳим дошта бошанд. Чунки новобаста аз таҷрибаи ҷаҳонӣ, механизми молиявии қарзӣ на танҳо кафолати рушди истеҳсоливу инноватсионӣ ва рақобатпазирии корхонаҳои саноати хӯроквориро таъмин карда метавонанд, инчунин ҳамин гуна ниҳодҳои қарзӣ метавонанд фаъолияти худро дар бозори молиявии доҳилӣ васеъ гардонида, ба таври ғайримустақим дар раванди таъмини истеҳсолоти саноатии воридотивазкунанда фаъолона иштирок намоянд.

“Муносибатҳои иқтисодии дар раванди қарздиҳӣ ба амаломада бо стандартҳои гуногуни ҳуқуқие, ки ҳусусиятҳои минтақавӣ, соҳавӣ ва молиявиро ба эътибор мегиранд танзим карда мешавад. Муносибатҳои қарзӣ аз як қатор принципҳои муайян асос ёфта, бехатарии иқтисодӣ ва истифодабарии мақсаднокро инъикос менамояд” [88, 21].

Чун қоида, бонкҳои тиҷоратӣ бо мақсади муайян дар масири ташак्�кули механизми молиявӣ, барои саноати хӯрокворӣ қарзҳо пешниҳод менамоянд. Агар ин принципҳо риоя нагарданд, пас ҳамаи низоми қарзӣ вайрон мегардад, яъне дар ин маврид ҷораҳои гуногун, ба монанди маҳдудгардонӣ ва манъсозӣ (боздорӣ) истифода карда мешавад.

Дар шароити муосири рушди саноати Тоҷикистон чунин вазъи муносибатҳои қарзӣ дида мешавад. Мақсади асосии саноатчиёни мамлакат – гузариш ба самти фаъолияти воридотивазкуни фаъол ҷиҳати коҳишидии таъсири нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, омилҳои геосиёсӣ, натиҷаи таҳримҳои иқтисодӣ байни дигар мамлакатҳои шарик мебошад.

Дар асоси давра ба давра устувор гардидани мақоми механизми таъмини молиявӣ дар таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯрокворӣ, ба амалишавии бомуваффақи сиёсати давлатии воридотивазкунӣ чунин омилҳои гуногунҳусусият ва гуногунтаъсир, таъсири худро расонида метавонанд:

➤ Захираҳои молиявии нақдӣ;

- Ташаккули сиёсати молиявии корхонаҳо;
- Талаботи нақдӣ ба маҳсулоти воридотивазкунӣ;
- Коҳишдиҳии рақобат дар бозорҳои молӣ;
- Душвории раванди рақамикунонии истеҳсолот.

Мавҷудияти захираҳои молиявии нақдӣ категорияи фароҳе мебошад, ки ҷанбаҳои гуногуни амалкарди механизми молиявии саноати ҳӯроквориро дар бар мегирад. Захираҳои молиявии нақдӣ дар саноати ҳӯрокворӣ ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда, на танҳо самти асосии молиякунонии раванди истеҳсолоти воридотивазкуниро ошкор менамояд, инчунин ҷустуҷӯ ва таҳияи механизмҳои молиявии навро заминагузорӣ менамояд. Имрӯзҳо саноати ҳӯроквории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пурра таъмин намудани истеҳсолоти воридотивазкунандай худ сармоягузориҳои зиёдро талаб менамоянд, ки дар ин самт ба бозори молиявию қарзии ҷаҳонӣ ва бозори сармоя мушкилоти дастрасӣ дорад, инчунин барои онҳо ҳаҷми сармояи хориҷӣ нисбатан маҳдуд аст. Бо мақсади бартараф намудани ин мушкилиҳо, «дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2013 (Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 05.02.2013, №34 Муассисаи давлатии «Фонди дастгирии соҳибкорӣ», аз 25.06.2020, №390 ба КВД бонки саноативу содиротии Тоҷикистон «Саноатсадиротбонк») таъсис дода шуд» [149]

Айни замон, КВД «Саноатсадиротбонк» (ССБ) фаъолияти худро на танҳо дар самти васеъгардонии имкониятҳои молиявии саноати ҳӯрокворӣ дар самти механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунӣ, балки дар самти сода ва инчунин таъмини корхонаҳои соҳа бо воситаҳои молиявии қарзӣ, баҳусус қарзҳои имтиёзном равона намудааст.

Масалан, дар самти рушди истеҳсолот ва содироти маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ барои соҳтмон ва ҳариди дигар иншоотҳои вобаста ба истеҳсолоти соҳа, инчунин «ҳариди воситаҳои асосӣ (дастгоҳу таҷхизот, техника, мошинҳо ва ғ.), васеъ намудани ҳудуди истеҳсолот, ҳариди молу маҳсулоти дар ҷараёни истеҳсолот истифодашаванда, банду баст,

нигохдории молу маҳсулоти ҳӯроквории зудвайроншавандада ва дигар намудаи фаъолияти истеҳсолӣ қарзҳои молиявӣ аз 50000 сомонӣ то 100000 сомонӣ пешниҳод менамояд. Муҳлати чунин шакли қарздиҳӣ 36 моҳро ташкил намуда, фоизи қарзӣ 18% мебошад» [149], инчунин шарти имтиёзи барои қарзгирандагони корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ чунин пешниҳод гардидааст:

➤ «То 6 моҳ барои содироти молу маҳсулот ва хизматрасонӣ дар хориҷа (барои пардоҳти маблағи қарзи асосӣ).

➤ Муҳлати ниҳоии имтиёзном, барои пардоҳти маблағи қарзи асосӣ барои истеҳсолот вобаста ба самти фаъолият аз тарафи Кумитаи қарзӣ муайян карда мешавад» [149].

➤ “Ҳангоми мавсимӣ будани фаъолияти қарзгиранда ва тартиб додани ҷадвали пардоҳти инфиродӣ муҳлати имтиёзҳо аз тарафи Кумитаи қарзӣ муайян карда мешавад” [150].

Маълум мегардад, ки дастгириҳои молиявии истеҳсолоти воридотивазкунии саноати ҳӯрокворӣ раванди мураккаби идоракунии дар истифодаи маҷмуи воситаҳои танзими давлатӣ асосёфта мебошад. Дар ин росто буҷети давлатӣ низ ҳамчун воситаи дастгирии молиявии раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ ба шумор меравад. Буҷети давлатӣ яке аз воситаи молиявии дастгирии давлатӣ ва самараноки таъминкунандай мавқеи давлат дар раванди воридотивазкунии маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ мебошад.

«Қобили қайд аст, ки ҳамасола аз буҷети давлатӣ барои дастгирии соҳаи саноат, аз ҷумла саноати ҳӯрокворӣ маблағҳои буҷетӣ ҷудо карда мешавад. Аз ҷумла, соли 2021 аз буҷети давлатӣ ба соҳаи саноат ҳамагӣ 1,9 млрд. сомонӣ маблағҳои пулӣ ҷудо карда шуда буд ва дар соли 2022 ин нишондиҳанда ба 2,1 млрд. сомонӣ расонида шуд, ки нисбат ба соли гузашта маблағҳои пулии буҷети давлатӣ 18466 ҳаз. сомонӣ зиёд мебошад». Дар соҳтори маҷмуи маҳсулоти доҳилий (ММД) саҳми соҳаи саноат бахусус саноати ҳӯрокворӣ назаррас мебошад, чунончи соли 2022 дар маҷмуъ аз 15,2% ба 17,3 расонида шуд.

Дар баробари ин шакли дастгириҳои молиявии давлатии саноати ҳӯрокворӣ дар таъмини истеҳсолоти воридотивазқунанда, чораҳои дигари дастгирии давлатӣ дар санадҳои ҳуқуқӣ-меъёри низ дарҷ гардидааст. Масалан, соли 2017 аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонун «Дар бораи сиёсати давлатӣ дар соҳаи саноат» масъалаҳои амалисозии дастгириҳои молиявии корхонаҳои саноати тавсив гардидааст, ки дар моддаи 11 ҳусусиятҳои амалисозии дастгирии молиявии субъектҳои фаъолият дар соҳаи саноат бо назардошти индикаторҳо (маҳакҳо) чунин оварда шудааст:

- пешниҳоди маълумот оид ба истифодаи самараноки воситаҳои молиявӣ ва назорати ҳатмии истифодаи мақсадноки онҳо;
- “шартҳои бозпас гардонидани маблағи дастгирии молиявӣ (ба истиснои бурсия), аз ҷумла ҳангоми ноил нашудан ба нишондиҳандаҳои ниҳоӣ, ки ҳангоми пешниҳод муқаррар гардида буданд” [8].

Гузашта аз ин, ҷиҳати васеъгардонии доираҳои дастгириҳои молиявии давлатӣ ва ҳамзамон тақвиятбахши таъмини истеҳсолоти воридотивазқунандай саноати ҳӯроквории мамлакат, дар Тоҷикистон соли 2020 Барномаи саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 қабул гардида буд, ки дар он чунин намудҳои дастгирии молиявии рушди соҳа таҳия гардидааст:

- такмили низоми андозбанӣ бо назардошти сатҳи андозбандии қишварҳои минтақа;
- мутобиқ намудани харочоти хизматрасонии роҳи оҳан бо қишварҳои ҳамсоя;
- бартараф намудани монеаҳо дар самти воридоти ашёи хом ва содироти маҳсулоти ниҳоӣ;
- навсозӣ ва азnavтаҷҳизонии корхонаҳои амалқунанда;
- пешбарии маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ ба бозори доҳили мамлакат ва хориҷи он;
- вусъати кооператсияи саноатӣ ва фаъолияти намоишгоҳҳо (ярмаркаҳо);

- зиёд намудани номгүй ва азхуд кардани намудҳои нави маҳсулот;
- коҳиш додани вобастагии бозори истеъмолии кишвар аз маҳсулоти гизоии саноатии воридотӣ ва тақвияти диверсификатсияи содирот;
- дар асоси фармоиши давлатӣ ба роҳ мондани истеҳсоли навъҳои алоҳидаи маҳсулот дар корхонаҳои саноатӣ хусусан корхонаҳои хурди коркард барои эҳтиёҷоти дохилӣ ва содироти минбаъдаи он ба хориҷи кишвар;
- ҷорӣ намудани стандартҳои байналмилалӣ дар истеҳсолот;
- омода намудани мутахассисон дар донишкадаҳои пешӯдами чаҳон ҷиҳати пешбуруди савдо дар хориҷи кишвар;
- танзими бозори маҳсулот ва нарҳи фурӯши ашёи хом мувофиқи фармоиши давлатӣ;
- тақвияти тарғибу ташвиқи маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои ватаний тавассути воситаҳои ахбори омма;
- зиёд намудани навъ ва ҳаҷми истеҳсоли навъҳои саноатии маҳсулоти кишоварзӣ [1];

Дар шароити муосир вобаста ба маҳдудият ва нокифоягии захираҳои молиявии давлатӣ амалкарди дастгириҳои давлатии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯроквории мамлакат тамоюлҳои чандон босуръат надорад. Аз ин лиҳоз, вобаста ба шароитҳои мавҷуда дастгириҳои давлатӣ тавассути беҳтаргардонии фазои сармоягузорӣ ба истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ равиши муфид мебошад.

Қобили қайд аст, ки барои таъмини саноати ҳӯрокворӣ бо захираҳои сармоягузоришиаванда, ки бо мақсади тақвиятбахшии раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазкунӣ ташкил карда мешавад, татбиқи чораҳои нави дастгириҳои давлатии молиявӣ дар самти ташкили шароити молияқунонии бизнес (бахши хусусӣ) муҳим мебошад, баҳусус:

➤ Тағийирдиҳии сиёсати пулий-қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати васеъгардонии имкониятҳои дастрасии қарзҳои муфид барои баҳши

воқең, таъсиси имкониятҳои мусоиди институтсионалӣ барои сармоягузории зарурӣ;

➤ Таҳияи чорабинихои пешгирикунандай монеаҳои воридшавии воситаҳои молиявӣ барои саноати хӯрокворӣ, аз ҷумла барои ҳалли мушкилоти истеҳсолоти воридотивазкунанда дар бозори қоғазҳои қиматнок ва асъор;

➤ Пешниҳоди қарзҳо дар асоси имтиёзҳо барои корхонаҳои дар раванди воридотивазкунӣ иштироккунанда;

➤ Танзими меъёрҳои қарзӣ, ки аз тарафи бонкҳо бо ташаббуси мақомотҳои давлатӣ (аз ҷумла аз фондҳо ё буҷетҳои маҳаллӣ) пешниҳод мегардад;

➤ Бознигари сиёсати маҳдудсозии ҳаҷми сармоягузориҳо барои саноати хӯрокворӣ;

➤ Дастирии давлатии ташкилотҳои микромолияқунонӣ аз ҳисоби воситаҳои молиявии буҷетҳо, баҳусус таъмини кафолати қарзӣ ва ҷуброни фоизи қарзӣ;

➤ Бунёди механизми субсидияқунонии фоизи қарзӣ аз ҳисоби воситаҳои ниҳодҳои маҳсусгардонидашудаи рушди истеҳсолоти саноати хӯрокворӣ ва сармоягузории онҳо, бо назардошти корхонаҳои хурде (соҳибкорони инфиродие), ки дар раванди воридотивазкунӣ иштирок менамоянд;

Ҳамин тарик, маълум мегардад, ки татбиқи чораҳои нави дастириҳои давлатии молиявӣ дар самти ташкили шароити молияқунонии бизнес (баҳши хусусӣ) барои стратегияи рушди молиявии саноати хӯроквонии мамлакат ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда заминаи муҳим мегузорад ва ба таҳияи сиёсати алоҳидай он мусоидат менамояд. Воқеан, дар ҳамаи давру замон давлат ҳамчун субъекти боэътиноми таъсисдиҳанда ва ташаккулдиҳандаи механизмҳои таъмини молиявӣ маҳсуб ёфта, бо мақсади ғановати бозори дохилӣ аз маҳсулоти хӯрокворӣ, роҳандозӣ намудани масъалаҳои ҳудтаъминкуни аҳолӣ бо маҳсулоти лозимаи хӯрокворӣ ва дар заминаи

инҳо таҳия намудани модели муфиду қуллайи таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хўрокворӣ чораҳои мусоиду муфиди молиявиро фароҳам меоварад.

Мусаллам аст, ки дар алоқамандӣ бо соҳаи кишоварзӣ, ки як қисми зиёди масҳсолоти тайёр ва ашёи хоми саноати хўроквориро ташкил медиҳад, механизмҳои дастгирӣ ва ҳавасмандиҳои ғайримолиявии давлатӣ ба таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хўроквории мамлакат дар қатори дигар механизмҳои молиявӣ мавқеъ ва мароми хоса дорад. Маҳз давлат, тавассути механизмҳои давлатии таъмини молиявии аҳамияти дастгирӣ ва ҳавасманди дошта ва дар асоси истифодаи равишҳои ташкилӣ-иқтисодӣ метавонад, ҷузъиёти асосии соҳтори истеҳсолии саноати мамлакатро бо назардошти тағйирдиҳии ҷузъиёти соҳтори истеъмолии маҳсолоти хўрокворӣ тағйир диҳад. Барои ҳамин, дар раванди ташкили истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хўроквории мамлакат алоқамандии таъсиси занцираи истеҳсолӣ бо дастгириҳои молиявии давлатӣ уфуқҳои навро пайдо менамояд.

Дар асоси Стартегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (СМР ҶТ), барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020, барномаи рушди саноати хўроквории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 ва барномаи саноатиқунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025, ба назари мо, барои иваз намудани маҳсолоти хўроквории воридотшавандай мамлакат, давлат имкониятҳои дастгирикунандай молиявии зеринро доро мебошад, ки дар таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанадай корхонаҳои саноати хўрокворӣ муҳим ва мувофиқи мақсад мебошанд:

- Манъ ё маҳдудсозии воридшавии баъзе намуди маҳсолоти хўрокворӣ аз хориҷи мамлакат;
- Субсидиякунонии истеҳсолоти соҳаи саноати хўрокворӣ;
- Сармоягузории соҳаҳои техникую технологие, ки ба истеҳсолоти саноати хўрокворӣ алоқамандии зич доранд;

- Ташкили истеҳсолоти саноати хӯрокворӣ дар минтақаҳои чумхурӣ вобаста ба захира ва шароитҳои истеҳсолию тичоратӣ;
- Содагардонии давлатии сиёсати пулӣ-қарзӣ;
- Фаъолгардонии хариди давлатии маҳсулоти хӯроквории саноати хӯроквории мамлакат.

Танзими давлатии гумруқӣ ҷо ба ҷо гузоштани ҳаҷми воридшавии маҳсулоти хӯроқ ба бозори ватаниро дар барги гирифта, тавассути ҷораҳои тарофавӣ ва гайритарофавӣ, дар робита бо фаъолияти иқтисодии берунмарзии давлат ҷиҳати ҳимоя ва эҳтироми манфиатҳои молистеҳсолкунандагони ватаниӣ татбиқ мегардад. Дар баробари ин, дастгириҳои давлатии гумруқӣ низ ба амал меояд. Дар ин намуди дастгириҳои молиявии давлатӣ барои иштирокчиёни раванди воридотивазкунии маҳсулоти хӯрокворӣ аз бочи гумруқӣ ва андоз аз арзиши иловашуда озод намудани дастгоҳу таҷхизотҳои саноатие, ки ба саноати хӯроквории мамлакат ворид менамоянд. Инчунин, содагардонии расмиёти иҷозатдигӣ барои ҳамаи фаъолиятҳои ҳоҷагидорие, ки дар раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазкунии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ иштирок менамоянд. Таҷриба нишон дод, ки дар Тоҷикистон дар асоси ҳамин намуд дастгирии давлатӣ шумораи корхонаҳои паррандапарварӣ аз 109 адар дар соли 2018 то 218 (дар соли 2022) расонида шуда, инчунин истеҳсоли гушти парранда бошад, зиёда аз 9 маротиба афзоиш дода шуд. Бахусус воридоти гӯшти парранда аз 65 ҳаз. т. ба маблағи 50 млн. дол. ИМА дар соли 2014 то 3 ҳаз.т. ба маблағи 9 млн. долл.ИМА дар соли 2022 кам карда шуда, коҳишёбии ин нишондиҳандаҳо ба 21% баробар расида буд.

Дар Кодекси андоз дар таҳрири нав, ки амали он аз якуми январи соли 2022 оғоз гардид, «бо мақсади саноати кунонии босуръати кишвар, рушди соҳибкориву сармоягузорӣ ва ба ин васила ташкил кардани ҷойҳои нави корӣ аввалин маротиба дар даврони соҳибистиклолӣ на танҳо имтиёзу сабукиҳои зикргардида нигоҳ дошта шуданд, балки бо вучуди таъсири манфии онҳо ба қисми даромади буҷети давлатӣ боз иловатан

сабукиҳои зиёд пешниҳод гардидаанд. Бар замми ин, шумораи андозҳо аз 10 то 7 номгӯй кам гардида, меъёрҳои якчанд намуди онҳо паст карда шуданд» [9].

“Корхонаҳои саноати истеҳсолӣ, баҳусус ҳангоми оғози фаъолият, захираҳои молиявии зиёдро талаб менамоянд, ки ин раванд ҳам ба майлу ҳоҳиши фаъолияти истеҳсолӣ ва ҳам ба арзиши ниҳоии маҳсулоти истеҳсолшаванд таъсири манғӣ мерасонад. Аз ин лиҳоз, паст намудани сарбории андоз метавонад ҳамчун ҳавасмандии молиявии оғози фаъолият ва ҳам ба бартарияти рақобатпазирии нарҳи маҳсулоти корхонаҳо мусоидат намояд” [63,29].

Манъ ё маҳдудсозии воридшавии баъзе намуди маҳсулоти хӯрокворӣ барои молистеҳсолунаандагони ватанӣ фазои науву васеи фурӯши маҳсулоти хӯроквориро фароҳам меоварад. Аз ҷумла, мақомотҳои даҳлдори давлатӣ ба сиёсати протексионӣ такя намуда, вобаста ба ҳаҷми истеъмол ва истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ, маводи гизоиро ворид менамояд. Паҳлӯи дигари мусбати ин дастгирии давлатӣ дар танзими нарҳи маҳсулоти хӯрокворӣ дар бозори доҳилӣ ва инчунин танзим ва муътадил нигоҳ доштани нарҳи маҳсулот мушоҳида мегардад. Гузашта аз ин, ҳамагуна дастгириҳои молиявии давлатӣ дар ҳамаи сиклҳои истеҳсолӣ, инчунин коркарду борҷомакунонӣ, ҳамли маҳсулоти саноати хӯрокворӣ таъсири мусбии худро расонида, барои таҳияи фондҳои асосии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ, ҳамчун сарчашмаи боэътиҳод заминаҳои мусоид мегузорад.

Дар доираи номгӯи дастгириҳои давлатӣ субсидиякунонии истеҳсолоти корхонаҳои саноати хӯрокворӣ маъмулу мухим дониста мешавад, ки баҳусус корхонаҳои истеҳсолӣ ё коркарди маҳсулоте, ки барои коҳиш додани ҳаҷми маҳсулоти хӯроквории воридшавандагонида шудаанд, мавқеи калидӣ дорад.

Чунин намуди дастгириҳои давлатӣ дар мадди аввал рушди бизнеси хурдро дар соҳаҳои комплекси агросаноатӣ (КАС) ва саноати хӯрокворӣ таъмин намуда, ҳамзамон барои татбиқи лоиҳаҳои шарикӣ давлат ва

бахши хусусӣ заминаи муҳим мегузорад. Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз чунин намуди дастгирии давлатии молиявӣ вобаста ба маҳдуд будани захираҳои молиявӣ нокифоя ба назар мерасад.

Сармоягузории соҳаҳои техникию технологие, ки ба истеҳсолоти саноати ҳӯрокворӣ алоқамандии зич доранд, барои таҷдиdi (модернизатсияи) ҳамаи фаслҳои истеҳсолии саноати ҳӯрокворӣ имконият фароҳам оварда, маҳсулоти ҳӯроквории истеҳсолшударо босифат ва арzon мегардонад. Қобили қайд аст, ки дастгириҳои молиявии давлатӣ дар самти таҷдид ва рушди технологии корхонаҳо хусусияти доимӣ ва ҳатмӣ дорад. Дар шароити имрӯза, ҳангоме, ки вазъи бозорҳои озукавории ҷаҳонӣ гайричашмдошт тағиیر ёфта, номутавозинии бозори ватанӣ ба даромади пулии аҳолӣ таъсири манғӣ мерасонад, чунин дастгирии молиявии давлатӣ барои таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯроквории мамлакат муҳим мебошад. Паҳлӯи дигари чунин дастгирии молиявии давлатиро дар таҳияи барнома ё лоиҳаҳои маҳсуси таҷдиdi корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ тасаввур намудан мумкин аст. Барои он, ки сатҳ ё микдори ҷолибияти сармоягузорон ба рушди саноати ҳӯрокворӣ дар шароити имрӯза аз сатҳи технологӣ муҷаҳҳаз будани онҳо вобаста мебошад. Ҳамзамон, дар бозори маҳсулоти озукавории ватанию ҳориҷӣ маҳсулоти озукавории ватанӣ ба рақобатҳои шадид тоб оварда, раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати ҳӯроквориро таъмин менамояд.

Дастгирии давлатӣ дар самти ташкили истеҳсолоти саноати ҳӯрокворӣ дар минтақаҳои ҷумҳурӣ на танҳо барои тақвиятбахшии рушди корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ нигаронида мешавад, балки вобаста ба хусусиятҳои захиравию истеҳсолии минтақаҳо таъмини ҷойҳои корӣ барои аҳолии деҳот равона карда мешавад. Дар Тоҷикистон имрӯзҳо минтақаҳои озоди иқтисодӣ (МОИ) вобаста ба як қатор хусусиятҳои иқлимию иқтисодӣ фаъолият намуда истодаанд. Бахусус дар МОИ Суғд ва Панҷ чунин шакли дастгирии молиявии давлатӣ ҷиҳати

фаъолгардонии ҳамоҳангии онҳо дар таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати хўрокворӣ мувофиқи мақсад мебошад.

Содагардонии давлатии сиёсати пулӣ-қарзӣ ҳамчун заманаи асосии механизми молиявии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунии саноати хўрокворӣ маҳсуб меёбад. Мусаллам аст, ки ҳангоми таҳияи нақшаҳои истеҳсолӣ, корхонаҳои саноати хўроквории мамлакат бо сабабҳои баланд будани фоизҳои қарзи бонкӣ, сатҳи бекурбашавии асьори миллӣ нисбат ба асьори хориҷӣ ба мушкилоти молиявӣ дучор гардида, равандҳои ноил гардидан ба мақсади асосӣ-таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда мушкилиҳои зиёд пеш меорад. Аз ҷумла, дар соли 2022 “фоизи миёнаи қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 13% ташкил намуда буд, ки ин нишондиҳанда дар Федератсияи Россия ва мамлакатҳои Аврупо, мутаносибан 9,67 ва 3,36%-ро ташкил медоданд” [25,184]. Ҳамзамон дар раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хўроквории мамлакат масъалаи нигоҳ доштани мұтадилии нархҳо ва раванди ҳачми гирдгардиши пул, татбиқи сиёсати мутавозини пулию қарзӣ ҷиҳати маҳдуд намудани таъсири омилҳои монетарӣ нисбатан мушкил аст.



Расми 1.4. Сатҳи таварруми солонаи асьори миллӣ ва тамоюлҳои он дар Тоҷикистон. Сарчашма: Бонки миллии Тоҷикистон. Дурнамои сиёсати пулию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2022 ва давраи миёнамуҳлат. Душанбе 2021. – С.7. ([https://nbt.tj/tj/monetary\\_policy/projection.php](https://nbt.tj/tj/monetary_policy/projection.php)) [140]

Аз маълумотҳои расми 1.4. маълум мегардад, ки тамоюлҳои бекурбашавии асьори миллӣ вобаста ба талабот ва пешниҳоди он дар бозор сурат мегирад. Аз чумла, дар соли 2022 сатҳи бекурбашавии асьори миллӣ нисбат ба асьори хориҷӣ (долл. ИМА) 3,6 % ташкил намуда буд. Чунин вазъияти бозори қарзӣ событ менамояд, ки самаранокии баланди чунин дастгириҳои молиявии давлатӣ дар раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазкуни саноати хӯроквории Ҷумҳурии Тоҷикистон назаррас нест.

Фаъолгардонии хариди давлатии маҳсулоти хӯроквории корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат, барои истеҳсолкунандаи ватанӣ кафолати тиҷорати маҳсулоти онро таъмин менамояд. Яъне афзоиши даромад ва инчунин васеъгардонии фаъолияти истеҳсолии ҳамаи корхонаҳои саноати хӯрокворӣ дар асоси таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда таъмин мегардад. Барои истифодаи чунин чораҳои дастгиркунандаи молиявии давлатӣ зарур аст, ки дар мадди аввал самтҳои афзалиятноки бозори озуқаворӣ (навъҳои асосии маҳсулоти хӯрокворӣ) муайян карда шуда, равишҳои татбиқи мақсадҳои гузошташуда ошкор карда шавад.

Вобаста ба ҷанбаҳои институтсионалий ва ташкилий, мақсади асосии давлат дар самти таъмини истеҳсолоти воридотивазкуни саноати хӯрокворӣ дар фаъолгардонии равандҳои сармоягузорӣ, мӯчаҳҳазгардонии дастгоҳу таҷхизоти технологӣ, вусъатбахшии маҳсулнокии меҳнат дар натиҷаи коҳиш додани ҳарочоти молиявӣ аз ҳисоби техника ва технологияи кӯхна пайдо мешуда зоҳир мегардад. Аз ин сабаб, ба назари мо, мониторинги мунтазами қурби асьори хориҷӣ, такмил ва таҷдиди объектҳои инфрасоҳтори молиявӣ нисбатан зарур мебошад. Дар баробари ин, ташкили ҳавасмандиҳои сунъии молиявии давлатӣ ба монанди ҳавасмандиҳои давлатии тиҷорати берунмарзӣ, асьорӣ, техникий ва маъмурӣ барои рушди зерсоҳаҳои ба саноати хӯроквории мамлакат алоқамандидошта бо мақсади таъмини рақобатпазирии онҳо дар бозори дохилӣ зарур мебошад.

Дар баробари ин, яке аз механизми самараноки дастгириҳои молиявии давлатӣ ин ташкили сохторҳои таълимию илмӣ-тадқиқотӣ ва бизнес дар шакли кластерҳои саноати хӯрокворӣ ба шумор меравад. Дар шароити Тоҷикистон чунин шакли кластерҳои саноати хӯрокворӣ на танҳо дар раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазкунии корхонаҳои саноатӣ фаъолона иштиrok намуда, ҳангоми зарурият ба таври сода такмилдиҳии механизми молиявии онҳо гузаронида мешавад, балки рақобатпазирӣ молистеҳсолкунандагони ватаниӣ, таъмини ҷойҳои корӣ дар минтақаҳо ва инчунин рушди саноатии минтақаҳои ҷумҳуриро таъмин менамояд. Албатта дар минтақаҳои ҷумҳурий ташкил ва ташаккули кластерҳои саноати хӯрокворӣ бе иштироки мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тасаввурнопазир аст. Дар ин маврид, барои ташкили чунин шакли кластерҳо ҳамчун дастгирии давлатӣ ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯрокворӣ бояд ҳавасмандиҳои маҳсуси давлатӣ фаъолияти истеҳсолии корхонаҳои ватаниӣ, хориҷӣ ва бизнесро фарогир бошад.

“Дар шароити муосири рушди иқтисодии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолона истифодабарии равиши кластерӣ оғоз гардидааст. Зарур омад, ки навсозиҳо ва баландбардории самаранокии корхонаҳои саноатии минтақаҳо дар асоси инноватсияҳо, ҳангоми зуд тағйирёбии муҳити бозор, норасогии воситаҳои буҷетӣ барои дастгирии корхонаҳои минтақавӣ ва инчунин баландбардории сатҳи рақобатпазирӣ онҳо таъмин карда шавад” [86,65].

Механизми ҷолиби дастгирии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯрокворӣ бизнес-инкубаторҳо, фондҳои венчурии минтақавӣ (маҳаллӣ) ва паркҳои саноатӣ низ шуда метавонанд. Дар инҷо, мағҳуми бизнес-инкубаторҳоро ҳамчун фаъолияти сохторҳои маҳсусгардонидашуда барои корхонаҳои навтаъсиси саноати хӯрокворӣ пешниҳод ва дастрас намудани дастгоҳу таҷҳизотҳои технологӣ дар асоси имтиёзҳои маҳсус дониста шуда, маъмулан барои ташкил ва пешниҳоди хизматҳои машваратӣ (консалтингӣ) ба муҳлати то сол таъсис дода

мешавад. Дар баробари ин, фондҳои венчурин минтақавӣ (маҳаллӣ) чиҳати таъмини имкониятҳо ва дастрасии молия барои маблағгузориҳои корҳои илмиву таҳқиқотӣ, баҳусус татбиқи идеяҳои созандай маҳсулоти хӯроквории инноватсионӣ, таҳқиқи вазъи бозорҳои хӯроквотӣ таъсис дода мешавад, дар заминаи инҳо метавонад мутахассисони касбӣ ва менечерони фонди номбурдаро ба кор даъват намоянд.

Паркҳои саноатӣ бошанд барои ташкили истеҳсолоти маҳсусгардонидашудаи ҳамон намуди маҳсулоти хӯрокворие, ки дар ҷумҳурӣ истеҳсол намегардад ва воридоти он аз дигар давлатҳо дар шакли мунтазам сурат мегирад, таъсис дода шуда, ҳамчун механизми маъмули дастгириҳои молиявии давлатӣ истифода карда мешавад.

Дар натиҷа корхонаҳои саноати хӯроквотӣ муносибатҳои ҳамгирои ҳудро бо бизнеси хурд (ҳочагиҳои деҳқонӣ, анборҳои нигоҳдории маҳсулоти хӯроквотӣ, сардхонаҳо, ширкатҳои логистикӣ, соҳибкорони инфириодӣ ва ғ.) густариш дода, барои пешниҳоди иҷора ё ҳариди иншоотҳои истеҳсоли маҳсулоти хӯроквотӣ, объектҳои инфрасоҳторӣ, аз ҷумла инфрасоҳтори нақлиётӣ, телекоммуникатсия ва логистика заминаҳои мусоид мегузоранд.

Ҳамин тарик, таҳқиқот маълум менамояд, ки барои интиҳоби механизми дастгирии молиявӣ ва ҳавасмандии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯроквории мамлакат, новобаста аз омилҳои бозори беруна, инчунин имкониятҳои пайдо намудани сарчашмаҳои молиявии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда дар соҳаи саноати хӯроквории ҷумҳурӣ, таҳия ва ташкили чораҳои зарурии институтионалӣ ва ташкилӣ-иқтисодӣ, ки уфуқҳои афзалиятноки минбаъдаро таҷассум менамояд, нисбатан муҳим мебошад.

### **Дар асоси таҳқиқи зербоби мазкур ҷунун ҳулосаҳо таҳия мегардад:**

1. Ҳангоми мавҷуд будани нобаробарии мувозинати ҳаҷми истеҳсол, воридот ва содироти маҳсулоти саноати хӯроквории мамлакат, ҳаҷми нокифояи механизмҳои таъмини молиявӣ, ҳамзамон бомаром шиддат гирифтани рақобатпазирии истеҳсолкунандагон ва зуд-зуд дигаргун

шудани таъсири омилҳои беруна, ҳамон намуд дастгириҳои молиявии саноати ҳӯрокворӣ натиҷаҳои мусбӣ меорад, ки ба меъёри зарурӣ воридсозии маҳсулоти озукавориро дар бозорҳои дохилӣ таъмин карда метавонанд. Гузашта аз ин, ҳамаи намудҳои дастгириҳои молиявии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ бояд ба мувозинати воридсозии молу маҳсулот ва инчунин дастгоҳу таҳлизоти технологији корхонаҳо диққат ва таваҷҷуҳи хоса зоҳир намоянд. Зоро дар пурра қатъ намудани ҳаҷми воридоти молу маҳсулоти ҳӯрокворӣ ба бозорҳои дохилӣ пайомадҳои манфии худро дорад.

2. Новобаста аз таъсиррасониҳои ҳочагии ҷаҳонӣ, инчунин омилҳои соҳавии таъсиррасони масъалаҳои маблағузориҳои асосӣ, таъмини шароитҳо ва имкониятҳои мусоид барои таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ муҳим мебошад. Аз ин сабаб, дар қатори дастгириҳои молиявӣ ислоҳоти мунтазами ҷанбаҳои институтсионалӣ, нигоҳдории муътадили нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, ҷиҳати такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳимијати хоса дорад.

3. Барои иваз намудани ҳаҷм ва соҳтори маҳсулоти ҳӯроквории воридотшавандай мамлакат, давлат ҳамчун субъекти асосӣ имкониятҳои дастгирии молиявии зиёдро барои таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ доро мебошад. Аз ҷумла, тавассути механизми давлатӣ воридшавии баъзе намуди маҳсулоти ҳӯроквориро аз хориҷи мамлакат маҳдуд созад, субсидиякунонии истеҳсолоти соҳаи саноати ҳӯроквориро ба роҳ монад, раванди ҷалби сармоягузориро фаъол намояд, истеҳсолоти саноати ҳӯроквориро дар минтақаҳои ҷумҳурӣ вобаста ба захира ва шароитҳои истеҳсолӣ ташкил намояд, инчунин вобаста ба мақсади гузошташуда-сиёсати давлатии пулӣ-қарзии мамлакатро таҳия ва татбиқ намояд.

4. Дар қатори шаклҳои дастгириҳои молиявӣ, фаъолгардонии хариди давлатии маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ дар Тоҷикистон

афзалияти бештар дорад. Барои он, ки бо чунин механизм манфиатҳои истеҳсолии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ эътироф гардида, бо ҳамин васила вусъатбахшии суръати афзоиши молиявӣ, чандирӣ, васеъгардонии доираи фаъолияти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ дар ҳошияи таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда таъмин карда мешавад.

Зоро барои истеҳсолкунандаи ватаний кафолати тиҷорати маҳсулоти онро таъмин менамояд, инчунин афзоиши ҳаҷми даромад ва васеъгардонии фаъолияти истеҳсолии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ дар асоси таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда таъмин мегардад. Ҳамзамон, вобаста ба ҷанбаҳои институтсионалий ва ташкилий, мақсади асосии давлат дар самти таъмини истеҳсолоти воридотивазкунии саноати ҳӯрокворӣ дар фаъолгардонии равандҳои сармоягузорӣ, баҳусус таҷдиди технологии истеҳсолоти амалкунанда, афзоиши ҳосилнокии меҳнат аз ҳисоби технологияҳои сарфакунандаи замонавӣ, инчунин аз ҳудкуни махсулоти ҳӯроквории технологӣ зухур меёбад.

**БОБИ П. ТАҲЛИЛИ ИНКИШОФИ ИСТЕҲСОЛОТИ  
ВОРИДОТИВАЗКУНАНДА ВА МЕХАНИЗМИ ТАЪМИНОТИ МОЛИЯВӢ  
ДАР САНОАТИ ХӮРОКВОРИИ ТОЧИКИСТОН**

**2.1. Вазъи имрӯза ва дурнамои рушди саноати хӯрокворӣ дар  
Тоҷикистон**

Вазъи муосири рушди иқтисодӣ дар ҳаракати интенсивии равандҳои ҳамгироӣ, инчунин ҷалби бештари соҳаҳои саноат, баҳусус саноати хӯрокворӣ ба иқтисодиёти миллӣ ба робитаҳои иқтисодии берунмарзӣ зуҳур ёфта истодааст. Дар баробари ин, дастрасӣ ба захираҳои меҳнатӣ, ашёву сармоягузорӣ ва молиявӣ осон гардида истода, шароитҳои мусоид ва имкониятҳои ҳамкориҳои берунмарзӣ дар соҳаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, тиҷоратикунонӣ ва васеъгардонии технологияҳои навин, ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда бунёд гардида истодааст. Ҳамзамон, дигаргуншавии иқтисоди миллӣ ба тағйиротҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва шароитҳои геосиёсӣ ба вусъатёбии вобастагии бозори дохила аз робитаҳои иқтисодии берунмарзӣ мушоҳида гардида истодааст. Тақсимоти ҷаҳонии меҳнат ва барқарорсозии ҳамкориҳои бисёрҷабҳаи иқтисодӣ ҳаҷми воситаҳои молиявӣ, моддӣ ва гайримоддиро афзун намуда, барои таъмини шароитҳои мусоиди содирот ва коҳишдиҳии сатҳи талабот ба маҳсулоти хӯроквории ватаний заминаҳои калидӣ мегузорад.

Аз тарафи истеҳсолкунандагони маҳсулоти хӯроквории ватаний коҳиш додани ҳаҷми истеъмолоти воридотӣ дар Тоҷикистон аз дастрас намудани маҳсулоти хӯроквории тайёр бо нарҳҳои мусоид ва шароитҳои ба истеъмолкунандагон муносиб вобастагии калон дорад. Ҷунин вазъият дар муддати муайян ҳаҷми маҳсулоти хӯроквории воридотшавандаро дар соҳаи саноат ва иқтисодиёт ташаккул дода, қафомонии технологӣ зиёд гардида, на танҳо коҳишёбии сатҳи рақобатпазирии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ, балки сатҳи истеҳсолоти маҳсулоти ватаний чумхуриро коҳиш медиҳад.

Чолишҳои (мушкилоти) ҷаҳонӣ дар шароити муосир дар назди ҳукумати мамлакат зарурияти фаъолгардонии стратегии рақобатпазириро барои баланд бардоштани иқтидору имкониятҳои соҳаи саноати ҳӯрокворӣ дар масири рушди босуботи иқтисодӣ вазифагузорӣ менамояд, ки мавқеи асосиро маҳз, такмилдиҳии механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандаи саноати ҳӯрокворӣ ташкил медиҳад. Чунончӣ дар банди аввали Стратегияи идоракунии молияи давлатии ҷумҳурӣ ҷиҳати ноил гардидан ба мақсадҳои дарозмуддат оварда шудааст: «...нигоҳдории рушди босубот бо роҳи диверсификатсия ва афзоиши рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ заминай муҳими воридотивазкунӣ мебошад» [13,2].

Мусаллам аст, ки саноати ҳӯрокворӣ ҳамчун соҳаи татбиқунандаи ҳадафҳои стратегӣ ва сохторбунёдкунандаи низоми иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Албатта, аҳамияти аввалиндараҷаи он дар қонеъгардонии талаботи аҳолии мамлакат бо маҳсулоти ҳӯроквории хушсифат, ғанигардонии бозори доҳилӣ ва дар мавридҳои зарурӣ иваз намудани маҳсулоти ҳӯроквории воридшаванда зоҳир мегардад.

Соҳаи саноати ҳӯрокворӣ дар таркиби саноати коркарди маҳсулот дар иқтисоди миллӣ мутаносибан як функцияро иҷро намуда, ҳамзамон дар ҳайати комплекси агрисаноатӣ (КАС) мавқеи хоса дорад. Ин соҳаҳо дар якҷоягӣ зиёда аз 90% маҳсулоти ҳӯроквории истеъмолоти ватаниро истеҳсол менамоянӣ. Айни замон, саноати ҳӯроквории Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 20 соҳаи истеҳсолӣ ва гайристеҳсолиро фарогир мебошад, ки дар он зиёда аз 500 намуд шаклҳои ташкилӣ-ҳукуқӣ фаъолият менамоянду дар соҳтори маҷмуи маҳсулоти саноат зиёда аз 7089 млн. сомонӣ ё баробари 22,9% маҳсулотро истеҳсол менамоянӣ (Расми 2.1).

Саноати ҳӯрокворӣ дорои иқтидори бузурги истеҳсолӣ буда, на танҳо татбиқунандаи сиёсати бехатарии озуқавории мамлакат, инчунин таъминкунандаи ашёи хоми дигар соҳаҳои иқтисоди миллӣ маҳсуб меёбад.



**Расми 2.1. Соҳтори соҳавии саноати хӯроквории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳаҳои алоқаманди он**


Бо назардошти таҷдиди технология истеҳсолоти маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва азхудкуни таҷрибаи корхонаҳои ҳӯроквории ҷаҳонӣ, соҳаи саноати ҳӯроквории Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсулоти ҳӯроквории ба талаботҳои сифатии бозорҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бударо истеҳсол намуда, раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай худро ҷоннок намуда истодааст.

Дар баробари таъмин будани корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ бо механизми молиявӣ, ҷиҳати устуворгардонии рақобатпазирии худ заминаҳои технология истеҳсолоти худро мунтазам таҷдид намуда истодааст.

Хусусияти ниҳоии маҳсулоти ҳӯрокворӣ ба манфиатҳои мақомотҳои давлатӣ дар самти назорат ва риояи меъёру стандартҳои сифати маҳсулоти ҳӯрока барои таъмини сатҳи бехатарии озукаворӣ алоқамандии зич дорад. Мусаллам аст, ки бисёр намуди маҳсулоти соҳаи ҳӯрокворӣ муҳлати кӯтоҳи нигоҳдорӣ доранд ва бо ин сабаб дар шароити муосир истеҳсолкунандагон қӯшиш менамоянд, ки дар доираи механизми молиявӣ сарчашмаҳои наву муфиди молиякунонии истеҳсолоти маҳсулоти дорои муҳлати зиёддошта ба воридотивазкунанда нигаронидашудаи худро пайдо намоянд. Хусусияти дигари истеҳсолоти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ дар он аст, ки коркард ва ҷамъоварии ашёи хом тавассути роҳу усулҳои зиёд сурат мегирад. Сифати маҳсулоти онҳо бошад, дар асоси истифодаи усулҳои технологӣ дар истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрокворӣ дида мешавад.

Имрӯзҳо дар Тоҷикистон бо назардошти имкониятҳо ва иқтидорҳои молиявию истеҳсолии мавҷуда, тағйирёбанда гардидани вазъи бозори ҳӯрокворӣ ва ашёи хоми он, вобаста ба афзоиши табиии аҳолӣ ва дар пайомади он афзоиш ёфтани ҳаҷми талаботи аҳолӣ ба маҳсулоти озукаворӣ фаъолияти корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат ҳамчун ҷузъи асосии саноати ҳӯрокворӣ хусусияти гуногунрушдёбиро пайдо намудаанд. **(расми 2.2)**

## Шумораи корхонаҳои саноати хӯроквории Тоҷикистон дар солҳои 2011-2022



**Расми 2.2. Динамикаи корхонаҳои саноати хӯроквории Ҷумҳурии Тоҷикистон**  
**Таҳияи муаллиф: Тибқи маълумотҳои Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии**  
**омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2023. – С. 19. [120,414]**

Аз маълумотҳои омории расми 2.2 маълум мегардад, ки шумораи корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат дар давраи таҳлилий тамоюлҳои гуногуни афзоиш доранд. Масалан, шумораи корхонаҳои саноати хӯрокворӣ дар соли 2017, 1732 ададро ташкил медод, ки ин нишондиҳанда дар соли 2022 ба 2318 адад баробар гардидааст, ки 586 корхонаи саноати хӯрокворӣ зиёд гардидааст. Агар ба тамоюли зиёдшавии шумораи корхонаҳо таваҷҷуҳ намоем, пас шиддати бозафзоиши шумораи корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат дар соли 2020 нисбат соли 2019, ба 100 адад корхонаи саноати хӯрокворӣ баробар мегардад. Шумораи корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат, агар дар соли 2020 8646 ададро ташкил медод, пас ин нишондиҳанда дар соли 2022 ба 2318 адад расида буд, ки дар давраи таҳлилий ҳамагӣ 472 адад корхона зиёд гардидааст.

Сабаби босуръати нокифояи зиёдшавии шумораи корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакатро дар солҳои таҳлилий, бинобар пайдо гардидани муноқишаҳои тиҷоратии байни як қатор мамлакатҳо-

иштирокчиёни асосии бозори ҷаҳонии ҳӯрокворӣ, ногувор гардидани вазъи эпидемиологии ҷаҳон ва дар пайи он қандашавии муносибатҳои молиявӣ ва иқтисодӣ шарҳ додан мумкин аст. Вобаста ба ин тамоюлҳои ногувор Ҳукумати мамлакат ҷораҳои заруриро ҷиҳати зиёд намудани шумораи корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ ва ҳамзамон солимгардонии раванди татбиқи механизмҳои молиявии онҳо роҳандозӣ намуда буд. Аз ҷумла, таҳияи «Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020», баъдан соли 2021 таҳияи «Барномаи давлатии рушди содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025» фарогири ҳалли ҳамаи масъалаҳои боздории сатҳи камшавии шумораи корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат бо таваҷҷуҳ ба баландбардории сатҳи рақобатпазирии маҳсулоти озуқавории мамлакат ва пайдо намудани сарчашмаҳои нави беҳтаркунандай механизми молиявӣ мебошад.

«Бахусус, ҷорабиниҳо оид ба такмили заминаи меъёрии ҳуқуқии ислоҳоти сиёсати савдо ва содагардонии расмиёти содироту воридот, мусоидат ба ҷалби сармоягузории мустақими хориҷӣ ва технологияҳои нав, бунёди соҳторҳои дастгирии содирот, беҳтар намудани инфрасоҳтори содирот ва содироти дар минтаҳаҳои озоди иқтисодӣ, ташкили шабакаи интиқол ва фурӯши мол дар хориҷа, тақвияти нерӯи инсонӣ ва тарбияи кадрҳо барои соҳторҳои дастгирии содирот ва воридотивазкунӣ» [2].

Ҷиҳати ҳавасмандиҳои ташкилий-идоравӣ ва суръатбахшии раванди ташкилии истеҳсолоти воридотивазкунандай маҳсулоти ватанӣ, аз ҷумла ҳамон маҳсулотҳои ҳӯроквории воридшаванде, ки истеҳсоли онҳо дар ҷумҳурӣ норасогӣ доранд ва ё истеҳсоли маҳсулоти ҳӯроквории тайёре, ки дар равандҳои технологияи истеҳсолот аз ҳаракати минбаъда боз мемонанд, ташаббуси Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурӣ соли 2021 бо мақомоти давлатии ваколатдор-«Агентии содироти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»

таъсис дода шуда буд. Самти асосии фаъолияти мақомоти мазкур чунин аст: «...бо мақсади мусоидат ба рушди босуботи микдор ва сифати содироти молу маҳсулот ва хизматрасониҳои истеҳсоли ватанӣ ба хориҷи кишвар, мусоидат дар баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар, ки шароити рақобатпазириро барои молу хизматрасониҳои ватанӣ дар бозорҳои хориҷӣ таъмин менамояд ва мусоидат ҷиҳати ҷалби ҳаридорони мустақим, миёнравони боэътиҳод, шабакаҳои фурӯши молҳои яклухт ва дигар шарикони тиҷоратӣ дар кишварҳои хориҷӣ барои фурӯш ва содироти молу хизматрасониҳои истеҳсоли корхонаву ширкатҳои ватанӣ» [153].

Ҳамзамон, барои рушди корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ дар ҳошияи таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда имкониятҳои ғанигардонии бозори агроозуқавории мамлакат, ташаккули соҳаи савдо бо таваҷҷӯҳ ба тиҷорати электронӣ, дастрасии корхонаҳо ба ашёи хоми саноати ҳӯрокворӣ ва аҳолӣ ба маҳсулоти босифати ҳӯрокворӣ, инчунин ҷораҳои татбиқи самараноки механизми молиявӣ тавассути бознигарии сиёсати молиявӣ-қарзӣ барои рушди корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат зиёд карда шуд.

«Амалигардонии ҳадафи стратегии саноатиқунонии босуръати кишвар имкон медиҳад, ки рушди устувори соҳаи саноат ҳамчун тавлидкунандай арзиши баланди иловашуда таъмин гардида, дар ин раванд даҳҳо ҳазор ҷойи нави корӣ ташкил карда шавад. Дар замони соҳибистиқлолӣ шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 2360 расонида шуд. Танҳо соли 2021, 256 коргоҳу корхонаи нав бо 2500 ҷойи корӣ ба фаъолият оғоз намуд. Аммо бо вучуди имтиёзу сабукиҳои зиёди пешниҳодгардида имконияту иқтидорҳои истифоданашуда барои боз ҳам тезонидани суръати саноатиқунонӣ ҳанӯз зиёданд» [9].

Албатта, яке аз сабабҳои асосии монеашавандай афзоиши теъдоди корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакатро дар мадди аввал нокифоя будани механизми молиявӣ-қарзӣ маънидод намудан мумкин аст. Зоро

маҳз афзоиши қурби асъори хориҷӣ, баҳусус доллари ИМА дар солҳои таҳлилӣ зиёда аз 3 маротиба боло рафтааст, ки барои таъмини фаъолияти мунтазами истеҳсолоти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ мушкилоти зиёд пеш овардааст. Ҳамзамон, дар асоси чунин вазъият, низоми қарзии бонкҳои ватанӣ низ маҷбур гардиданد, ки шаклҳои хизматрасониҳои бонкии ҳудро тағиیر ё маҳдуд намуда, инчунин фоизи қарзиҳо барои қарзгирандагон баланд бардоранд. Дар натиҷа, баъзе аз корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ, ки фаъолияти истеҳсолии ҳудро тавассути механизми молиявии қарзӣ ба роҳ монда буданд, ба мушкилоти қарзӣ дучор гардида буданд.

Чӣ тавре, ки аз маълумотҳои ҷадвали 2.1. маълум мегардад мушкилоти муносибатҳои қарзии корхонаҳои саноатии мамлакат дар давраи таҳлилӣ тамоюлҳои гуногун доранд.

## Ҷадвали 2.1

### **Қарздории дебиторӣ ва кредитории корхонаҳои саноати мамлакат (бо ҳисоби корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ, млн. сомонӣ)**

Шакли қарздорӣ	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Фарқият	
							млн.сом.	(%)
Қарзи кредиторӣ аз он мухлаташ гузашта қарздории таъминкунандагон	29,2	39,2	51,8	88,2	23,9	39,2	10	74,4
	47,4	58,3	31,6	15,1	14,7	18,1	-29,3	26,1
	73,3	118,4	159,6	316,6	887,8	923,0	849,7	7,9
Қарзи дебиторӣ аз он мухлаташ гузашта қарздорӣ ба харидорон	72,6	115,9	121,0	274,1	1044,7	1647,3	1574,7	4,4
	185,4	132,2	304,5	652,7	140,1	51,3	-134,1	30,8
	41,0	78,4	90,9	94,3	24,5	50,9	9,9	80,5

**Сарчашма:** Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе 2023. – С. 39. [120].

Масалан, вобаста ба шакли қарзи кредитории корхонаҳои саноатӣ дар соли 2017 қариб 30 млн. сомониро ташкил медод, ки ин нишондиҳанда дар соли 2022 қариб 40 млн. сомониро ташкил дода буд, ки зиёда аз 10 млн. сомонӣ ё ба миқдори 74,4% кам гардидааст. Аммо нисбат ба шаклҳои қарздории муҳлаташон гузашта ва аз таъминкунандагони дастгоҳу ашёи хоми саноатӣ тамоюлҳои манфӣ дорад, ки дар давраи таҳлилӣ ба миқдори 849,7 млн. сомонӣ ё мутаносибан аз 7,9% зиёд мебошад. Инчунин, дар шакли қарздории дебиторӣ низ нишондиҳандаҳои қаноатмандкунанда мушоҳида намегардад. Бахусус қарзҳои дебиторӣ дар солҳои 2017-2022 ба миқдори 1574,7 млн. сомонӣ ё зиёда аз 4,4% зиёд гардидааст. Дар шакли қарзҳои муҳлаташон гузашта ва аз харидорон тамоюлҳо тавсифи мусбӣ доранд, масалан дар давраи таҳлилӣ ҳаҷми қарзҳои корхонаҳои саноатии мамлакат ба 29,3 млн. сомонӣ расида буд, ки мутаносибан 26,1 % дар соли 2022 нисбат ба соли 2017 коҳиш дода шудааст.

Дар давраи таҳлилӣ, сабаби асосии чунин вазъияти молиявии корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакатро дар омилҳои берунаи молиявӣ-иқтисодӣ, бахусус сар задани бухрони молиявии ҷаҳонӣ солҳои 2014-2017 шарҳ додан мумкин аст. Дар ин давра, вазъи иқтисодӣ-молиявии Тоҷикистон ва як қатор мамлакатҳои шарикӣ иқтисодӣ ногувор гардида, коҳишёбии ҳаҷми сармоягузориҳо ба соҳаи саноат, ҳаракати сармоя, бахусус коҳишёбии амалиётҳои молиявии бонкҳо, маҳдуд ва душвор гардидани ҳамл ва дастрасии ашёи хом ва технологияҳои истеҳсолоти саноатӣ, ҳамзамон таъмини мувозинати ҳаҷми воридот ва содироти маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ душвор гардида буд. Аз ҷумла, чунин вазъият Федератсияи Россия (ФР) ва Ҷумҳурии Қазоқистон, ки барои Тоҷикистон ҳамчун шарикони боэътиномоди сармоягузор ва мубодилакунандагони маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ ҳастанд, қаноатбахш мушоҳида гардида буд.

Гузашта аз ин, дар заминаи муносибатҳои сиёсии мамлакатҳои бо Тоҷикистон шарикӣ стратегидошта сар задани муносибатҳои

таҳримона, инчунин маҳдуд гардидани гирдгардиши молу маҳсулоти саноати хўроквонӣ тавассути эмбаргои маҳсулоти хўроквонӣ, ҳаракати сармоя, маҳдуд гардидани бозори озуқавонӣ, имкониятҳои ташаккул ва татбиқи самараноки механизми молиявии корхонаҳои саноати хўроквонӣ чиҳати таъмини истеҳсолоти ба воридотивазкунанда маҳдуд гардид. Дар натиҷаи эмбаргои маҳсулоти озуқавонӣ иқтидори содиротии ФР дар солҳои 2014-2022 39% ё баробари 14,8 \$ кам гардидааст, баҳусус ба камшавии ҳиссаи маҳсулоти нӯшокӣ, равғани растаний, чарб - 32% ва ба маҳсулоти қандидӣ ва шоколад - 6% рост омада буд [143].

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, дар ин давраҳо болоравии нарҳи маҳсулот 1-3 маротиба, бекурбшавии асьори хориҷӣ 1,4 маротиба ва ҳаҷми амалиётҳои қарзӣ маҷмууан 7-9% коҳиш ёфта буд [152]. Бо мақсади бартараф намудани вазъи ногувори соҳа, соли 2016 Ҳукумати мамлакат «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030», инчунин «Стратегияи рушди саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030», «Барномаи саноатикунони босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025» [10] қабул намуда буд.

Албаттa чунин вазъи молиявии корхонаҳои саноатӣ самаранокии татбиқи механизми молиявии корхонаҳои саноати хўроквонии мамлакатро чиҳати таъмини истеҳсолоти ба воридотнигаронида таъмин карда наметавонад. Зеро рушди иқтисодии баъзе корхонаҳои саноати хўроквонии мамлакат ба самаранокии татбиқшавии сиёсати пулию қарзӣ, шароитҳои дастрасӣ ва таъминоти ашёи хоми саноатӣ, таҷдиди технологии муассир ва ҳамоҳангии раванди логистикӣ алоқамандии ҷудонопазир дорад. Инчунин, ҳангоми ғайрисамаранок гардидани механизми молиявии қаблан истифодамешудаи корхонаҳои саноати хўроквонӣ, ки ба дигаргунҳои бозори асьори хориҷӣ тобоваранда нестанд, такмилдии муассирро тақозо менамоянд.

Барои муайянсозии тасвири дурусти вазъи имрӯза ва нишон додани дурнамои рушди саноати хўроквонӣ дар Тоҷикистон чиҳати таъмини

истеҳсолоти воридотивазкунандаи маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ таҳлили ҳაҷми истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва инчунин тақсимоти он ба сари ҳар як нафар аҳолӣ муҳим мебошад.

Мусаллам аст, ки асоси таъмини истеҳсолоти воридотивазкуниро маҳз истеҳсоли ҳаҷми зарурии маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ, бо мақсади таъмини талаботи дохилии аҳолии мамлакат ташкил медиҳанд. Инчунин, самаранокии ҳамагуна механизми молиявӣ ҷиҳати татбиқи барнома ё стратегияҳои таъмини воридотивазкунӣ маҳз дар масъалаҳои умдатарини таъминоти худии маҳсулоти озуқаворӣ зуҳур меёбад.

## Чадвали 2.2.

### Истеҳсоли маҳсулоти муҳимтарини саноати ҳӯроквории Ҷумҳурии Тоҷикистон (тонна)

Номгӯйи маҳсулот	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023/2017 Афзоиш бо %
Гӯшт	47212	58996	65061	69525	67643	70713	72772	54,1
Ҳасиб	4942	4629	5039	7057	5952	4543	4473	- 9,5
Шир ва маҳсулоти ширӣ	14365	14651	15194	15419	16439	17329	18961	32,0
Маҳсулоти қаннодӣ	12775	13944	15285	14415	31310	25783	27694	116,8
Маҳсулоти макаронӣ	4576	4371	3421	5990	9471	10019	13048	185,1
Равғани растаний (ҳаз.т)	12,7	16,3	21,6	23,9	23,6	24,8	25,8	103,1
Биринҷ	19756	18586	18497	17537	17761	16760	19745	-0,1

**Сарҷашма:** Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2024. – С. 46-49. [120]

Аз маълумотҳои ҷадвали 2.2 маълум мегардад, ки афзоиши истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат дар солҳои таҳлилӣ, маҷмуаи тамоюлҳои мусбат доранд, ки дар маҷмуъ аз вазъи мусоиди таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандаи корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат шаҳодат медиҳанд. Аз чумла, дар истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ аз 47212 т. дар соли 2017 то ба 72772 т. дар соли 2023 расонида шудааст, ки дар маҷмуъ дар давраи таҳлили 54,1% афзоиши истеҳсолиро нишон

медиҳад. Дар қатори нишондиҳандаҳои азфоишёбандаи маҳсулоти корхонаҳои саноати мамлакат афзоиши истеҳсоли шир ва маҳсулоти ширӣ, маҳсулоти макаронӣ ва равғани растани тамоюлҳои мусбат доранд, ки мутаносибан азфоиши истеҳсоли ин намуди маҳсулотҳои хӯрокворӣ дар солҳои таҳлилӣ 32,0%, 116,8%, 185,1% ва 103,1%-ро ташкил дода буд. Аммо аз таҳлилҳо аён мегардад, ки дар давраи таҳлилӣ истеҳсоли маҳсулоти ҳасиб 9,5% ва истеҳсоли биринҷ қариб 0,1% кам гардидааст.

Ҳамин тарик, аз натиҷаи таҳлилҳо вазъи имрӯзаи рушди корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакатро ҳамчун тамоюлҳои рушди аз омилҳои беруна вобастагӣ дошта арзёбӣ намудан мумкин аст. Масалан, 1-2% коҳиш ёфтани арзи нефт ва маҳсулоти нефти дар бозори ҷаҳонӣ, ба вазъи иқтисодӣ-молиявии шарикони асосии Тоҷикистон таъсири манфӣ расонида, дар муносибат бо корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат афзоиши нарҳи ашёи хом, пардохтҳои ҳатмии гумrukӣ ва инчунин афзоиши нарҳи хизматҳои логистикӣ эҳсос мешавад. Дар натиҷа, раванди татбиқи ҳадаф ва вазифаҳои дар барномаҳои рушди соҳа муайян карда шуда фалаҷ гардида, таъмини самараноки механизми молиявии таъмини истеҳсолоти ба воридотивазқунанда нигаронида шуда, маҷрои худро гум мекунанд.

Яке аз ҳусусиятҳои ҳоси рушди истеҳсолоти корхонаҳои саноати хӯрокворӣ дар самти таъмини истеҳсолоти воридотивазқунанда, ин нокифоягии истеҳсоли як қатор маҳсулотҳои кишоварзии дар шакли хӯроки тайёр мавриди истифода қарор дода мешуда, инчунин қисми дигар барои саноати коркарду баъдан ҳамчун ашёи хоми саноати хӯрокворӣ истифода мешуда ба шумор меравад. Масалан, равғани растани ва шакар, ки асоси ташкил ва рушди корхонаҳои саноати хӯрокворӣ-маҳсулоти қаннодӣ, маҳсулоти нонӣ, яхмос ва ғайраҳо.

Дигар ҳусусияти рушди соҳаро дар таҷдиди технологии раванди истеҳсолот ва маркетинги маҳсулоти корхонаҳои саноати хӯроквории

мамлакат шарҳ додан мумкин аст, ки ба номувозинатии нархи маҳсулоти корхонаҳои саноати хӯрокворӣ заминаи асосӣ гузошта, ниҳоят иқтидори қарзии онҳоро коҳиш медиҳад. Бахусус, дар давоми солҳои таҳлилӣ индекси нархи маҳсулотҳои корхонаҳои саноатии мамлакат аз 121,3% дар соли 2017 ба 851,64% дар соли 2022 расидааст, ки қиматшавии нархи маҳсулоти корхонаҳои саноатӣ зиёда аз 730,3% зиёд гардидааст. Дар натиҷа, татбиқи механизми молиявии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноатии мамлакатро монеъ гардида, корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат муфлис шуда, аз фаъолият боз мемонанд.

Муҳим аст, ки дар шароити муосир, ҷиҳати ҳалли саривақтии мушкилоти ҷойдошта ва инчунин таъмини дурнамои ташаккули механизми молиявӣ ва рушди корхонаҳои саноати хӯрокворӣ ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда ташаббусҳои муосири системавӣ ва комплексӣ роҳандозӣ карда шавад. Бахусус, дар баробари таҳияи ҳуҷҷатҳои стратегии рушди мамлакат ва барномаҳои алоҳидаи соҳавии рушди саноати хӯрокворӣ, ба андешаи мо таҳияи сиёсати мукаммали воридотивазкунандай маҳсулоти агроозуқаворӣ бо назардошти таҳияи занцираи алоҳидаи истеҳсолӣ, коркард ва маркетинги корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат зарур мебошад. Гарчанде, санадҳои ҳуқуқӣ-меъёри ва барномаҳои соҳавии то имрӯз таҳиягардида ва инчунин амалкунанда ҷузъиёти асосии сиёсати воридотивазкунандаи маҳсулоти агроозуқавории мамлакатро тасвир менамоянд. Барои ноил гардидан ба пешниҳоди болозикр, раванди таъсисдиҳии комиссияи алоҳидаи ҳукуматӣ бо ҳамоҳангсозии ҳамаи мақомотҳои давлатӣ ва соҳаҳои ба ин масъала алоқаманди иқтисодиёт дар сатҳи ҷумҳурияйӣ ва минтақавӣ дар назар аст.

Сиёсати мукаммали воридотивазкунандай маҳсулоти агроозуқаворӣ фарогири масъалаҳои маҷмуавии чораҳо ба ҳавасмандгардонии истеҳсолот ва устуворгардонии рақобатпазирии маҳсулоти корхонаҳои

саноати хўроквории ватанӣ, чустуҷӯ ва коркарди мунтазами механизмҳои таъмини молиявӣ ва таъмини мутавозини ҳачму меъёрҳои воридоту содироти маҳсулоти саноати хўроквории мамлакат мебошад. Ин масъалаҳо, албатта зарурияти коҳиҷдиҳии вобастагии рушди бозори хўроквории мамлакатро аз бозорҳои беруна таъмин карда метавонад. Инчунин, мақсади асосии сиёсати воридотивазқунанда аз бештаргардонии теъдоди ҳавасмандгардониҳои давлатии молиявӣ ва гайримолиявӣ барои соҳаҳои воқеӣ, таҳия ва ташкили инноватсионии навъҳои нави маҳсулоти хўрука барои таъмини мувозинати ҳамешагии арза ва маҳдудияти ҳачми воридот иборат мебошад. Самтҳои асосии сиёсати воридотивазқунандай маҳсулоти агроозуқавориро такмилдиҳии соҳтории соҳтори саноатӣ, мувозинати савдои дохилӣ ва хориҷӣ, ҳимояи манфиатҳои молистеҳсолқунандагону бозорҳои ватанӣ аз падидаҳои-омилҳои ғайричашмдошти вазъи молиявӣ-иқтисодии мамлакатҳои хорича ташкил медиҳад.

Қобили қайд аст, ки таҳия ва татбиқи сиёсати воридотивазқунандай мукаммал барои корхонаҳои саноати хўроквории Тоҷикистон ҳамчун механизми иловагии диверсификатсияи истеҳсолоти соҳа ва маркази идоракуни молиявӣ маҳсуб ёфта, фаъолнокии равандҳои таъмини истеҳсолоти воридотивазқунандай корхонаҳои саноати хўроквориро таъмин карда метавонад. Ҷузъиёти асосии ин механизмо қарзҳои имтиёznок ва содагардонии андозбанӣ, нигоҳдории қурби асьори миллӣ, танзими тарофавӣ, квотаҳо ва муқаррар намудани маҳдудиятҳо барои ҳачми маҳсулоти алоҳидаву ашёи хоми саноати коркард то ҳачми зарурӣ ва инчунин истифодаи асьори гуногуни хориҷӣ дар мубодилаи молу маҳсулоти саноати хўрокворӣ ташкил медиҳад, ки ниҳоят устворгардонии сатҳи рақобатпазирии корхонаҳои соҳа таъмин мегардад.

«Аз чунин вазъияти рушди саноати хўроквории мамлакат хулоса намудан мумкин аст, ки имрӯзҳо вобаста ба норасоии воситаҳои молиявӣ,

бахусус ташаккули нокифояи механизмҳои молиявии рушди саноати хўрокворӣ ҳамагуна омилҳои беруна таъсири манғӣ расонида, раванди вобастагии бозори озуқавории мамлакатро зиёд мегардонад» [79, 127].

Айни замон дар Тоҷикистон бо мақсади таъмини дурнамои такмилдиҳии механизми молиявӣ ва рушди корхонаҳои саноати хўрокворӣ ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда, «Стратегияи рушди саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» ва «Барномаи саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025» бо маром идома ёфта истодааст. Дар доираи ин ҳуҷҷатҳои муҳим, ки дар ин давраҳо сохта ба истифода додани 736 адад корхонаҳои саноатӣ бо 18 ҳаз. ҷойҳои кории нав, бо назардошти мукаммалгардонии сохтори молиявию ташкилии соҳаи саноат, бахусус саноати коркард дар назар аст. Таҳия ва татбиқи бомуваффақияти сиёсати мукаммали воридотивазкунандаи маҳсулоти агроозуқавории пешниҳодгардида, метавонад ба иҷроиши вазифаҳои дар ин ҳуҷҷатҳои муҳим гузошташуда мусоидат намуда, ба амалигардонии нақшаҳои тарҳрезӣ шуда, заминай муҳим гузошта ва ба ҳамин васила раванди татбиқи ҳадафи олии мамлакатро – таъмини бехатарии озуқаворӣ ва дастарсии аҳолӣ бо маҳсулоти озуқавории босифат тақвият бахшад.

### **Вобаста ба зербоби мазкур чунин ҳулосаҳо таҳия намудан мумкин**

**аст:**

1. Саноати хўрокворӣ дар сохтори соҳаи саноати мамлакат мавқеи калидӣ дошта, ҳамчун соҳаи сохторбунёдкунандаи иқтисодиёти миллӣ ба шумор рафта, раванди таъмини бозори хўрокворӣ, ҳамгириикунонии фаъолияти соҳаҳои агрисаноатӣ бо саноати коркард, таъмини ҷойҳои корӣ, устуворгардонии мавқеи молистеҳсолкунандагони ватанӣ дар бозорҳои ҷаҳонӣ, таъминкунандаи мувозинати содироту воридоти маҳсулоти хўроки тайёр ва нимафабрикатҳо, ки дар маҷмуъ зарурияти таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандаи мамлакатро таҷассум менамояд, маҳз аз истифодаи самараноки механизми молиявӣ ва

фаъолияти муваффақи корхонаҳои саноати хӯрокворӣ зуҳур мейбад. Гузашта аз ин, такмили механизми молиявии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати хӯрокворӣ ба низоми молиявӣ-қарзӣ ва инчунин таъмини бехатарии озуқавории ҷумхурӣ алоқамандӣ дорад.

2. Дар шароити муосир дар масири таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати хӯрокворӣ, корхонаҳои соҳа зиёда аз 20 соҳаҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолиро фарогир буда, дар он зиёда аз 500 намуд шаклҳои хочагидорӣ фаъолият намуда, ба микдори 7089 млн. сомонӣ маҳсулоти соҳаи саноатро истеҳсол менамоянд, ки дар соҳтори истеҳсолии соҳаи саноати мамлакат 22,9% ташкил медиҳад. Айни замон, истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ аз 40720 т. дар соли 2015 то ба 67643 т. дар соли 2021 расонида шудааст, ки дар маҷмуъ дар давраи таҳлили 60,1% афзоиши истеҳсолиро нишон медиҳад. Дар қатори нишондиҳандаҳои азфоишёбандай маҳсулоти корхонаҳои саноати мамлакат афзоиши истеҳсоли маҳсулотҳои ҳасиб, шир ва маҳсулоти ширӣ, маҳсулоти макаронӣ ва биринҷ тамоюлҳои мусбат доранд, ки мутаносибан азфоиши истеҳсоли ин намуди маҳсулотҳои хӯрокворӣ дар солҳои таҳлили 69,1%, 88,2%, 61,8 % ва 71, 7%-ро ташкил дода буд. Аммо, вазъи ҳозира нишон медиҳад, ки бозори агроозуқавории мамлакат аз бозорҳои беруна вобастагӣ дорад, инчунин ҳачми талаботи маҳсулоти хӯрокории мамлакат нишон медиҳад, ки дар баробари тамоюлҳои мусбӣ, мушкилоти норасоии баъзе маҳсулотҳои хӯрокворӣ, ба монанди орд ва масулоти ордӣ, равғани саноатӣ, шакар ва дигар маводи хӯрокворӣ дида мешавад.

3. Гузашта аз ин, дар заминай муносибатҳои сиёсии мамлакатҳои бо Тоҷикистон шарикӣ стратегидошта сар задани муносибатҳои таҳримона, инчунин маҳдуд гардидани гирдгардиши молу маҳсулоти саноати хӯрокворӣ тавассути эмбаргои маҳсулоти хӯрокворӣ, ҳаракати сармоя, маҳдуд гардидани бозори озуқаворӣ, имкониятҳои ташаккул ва татбиқи самараноки механизми молиявии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ

чиҳати таъмини истеҳсолоти ба воридотивазкунанда маҳдуд гардид. Дар натиҷа, раванди татбиқи механизми молиявӣ, баҳусус камшавии воситаҳои буҷетии давлатӣ, ҳаҷми сармоягузориҳо ва инҷунин механизми қарзӣ фалаҷ гардида, мушкилоти қарзии корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат зиёд гардид, ки аз вазъи имрӯзаи ногувори молиявии онҳо шаҳодат медиҳад.

4. Вазъи имрӯзаи такмилдии механизми таъмини молиявӣ ва рушди саноати ҳӯроквории мамлакатро бо назардошти давра ба давра татбиқ гардидани санадҳои ҳуқуқӣ-меъёрий ва барномаҳои соҳавии ташаккулёбанда арзёбӣ намудан мумкин аст. Аммо бо назардошти захираҳои молиявӣ, истеҳсолӣ, инҷунин омилҳои доҳилий-тамоюлҳои афзоиши табиии аҳолӣ ва тағиیرёбии ғайричашмдошти вазъи бозорҳои хориҷа таҳияи сиёсати мукаммали воридотивазкунандай маҳсулоти агроозуқавориро дар Тоҷикистон тақозо менамояд. Сиёсати мазкур, бояд мустақиман фаъолияти ҳамаи мақомотҳои даҳлдори давлатӣ ва соҳаҳои марбутаи иқтисодиёти миллиро фарогир бошад, инҷунин аз рӯйи принципи ҳамоҳангкунонии фаъолияти онҳо бо назардошти ҷустуҷӯ ва пайдо намудани сарчашмаву механизми нави молиявӣ таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯроквориро таъмин намояд.

## **2.2. Таҳлили равандҳои татбиқи механизми молиявӣ дар таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ**

Тақсимоти меҳнат дар низомҳои иқтисодӣ мавҷудияти иқтидори захираҳои кадрии соҳаи саноати ҳӯроквориро дар истеҳсоли ММД нишон медиҳад, ки аз нуқтаи назари иқтисодӣ фаъолгардонии равандҳои дастгирӣ ва рушди маҳсулоти ватании ракботпазирӣ соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёти миллиро тақозо менамояд. Агар дар дигар мамлакатҳои рушди саноатидошта соҳаҳои афзалиятнок соҳаи мошинсозӣ, саноати ҳарбӣ, саноати нефту газ ва инҷунин энергетика

маҳсуб ёбад, пас барои Ҷумхурии Тоҷикистон саноати ҳӯрокворӣ ҳамчун таъминкунандай уфукҳои нави рушди иқтисоди миллӣ, ки фаъолияти зиёда аз 20 соҳаи марбутаи иқтисодиёти миллиро ҷалб менамояд, ба шумор меравад. Аз ҳамин сабаб, ҳукумати мамлакат дар доираи сиёсати пешгирифтаи худ, масъалаҳои амнияти озуқаворӣ ва инчуни таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти озуқавории хушсифатро сармашқи кору фаъолияти худ гирифта, дар масири он такмили мунтазами механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунии маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯроквориро роҳандозӣ намудааст.

Таҷриба нишон медиҳад, ки баъзе мамлакатҳои рушди саноатидошта равиши қисман маҳдуд намудани воридоти маҳсулоти саноати ҳӯроквориро ба бозорҳои худ истифода намуда, дар заминаи стратегияи саноатиқунонӣ ҳавасмандгардонии молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай худро таъмин намуда буданд, ки ҳатто дар шароити муосир чунин равищҳоро мавриди истифода қарор дода, танҳо вобаста ба вазъи бозори молияи ҷаҳонӣ ва инчуни бозори маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ механизми молиявии ҳавасмандгардонӣ, дастгирӣ ва ҳатто ҳимоякунии онҳоро истифода намуда истодаанд.

«Мо саноатиқунонии босуръатро ҳамчун ҳадафи чоруми стратегии қишвар қабул кардем, зеро рушди саноат барои таъмин намудани устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани иқтидори содиротии мамлакат ва рақобатнокии он замина мегузорад». [9]

Қайд кардан бомаврид аст, ки дар асоси ташабbusи Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалий Раҳмон барои вусъатбахшии раванди саноатиқунонии мамлакат, таъмини шароит ва имкониятҳои фарохи механизмҳои таъмини молиявӣ, инчуни беҳтаргардонии бартарият ва иқтидори рақобатпазирии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ, беҳтаргардонии вазъи таъминоти бозори ватанӣ бо маҳсулоти озуқа, дар соли 2021 муюссар гардид, ки истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат нисбат ба солҳои қаблиӣ, қариб 30% зиёд карда шавад.

Дар шароити мусир дар асоси такмили давра ба давраи механизми молиявӣ, зарурат ва таъсиррасонии саноатикунioni воридотивазкунандай маҳсулоти корхонаҳои саноати хӯрокворӣ ба рушди иқтисодиёти мамлакат дар чунин падидаҳо зуҳур меёбад:

➤ Дар мавриди маҳдудияти имкониятҳои воридотивазкунии истеҳсолот ва поён фаромадани сатҳи пардохтпазирии аҳолӣ воридотивазкунии маҳсулоти хӯрока зарур мешавад;

➤ Бонкҳои марказӣ (Бонки миллии Тоҷикистон) низоми бонкии мамлакатро дастгирӣ намуда, молиякунонии талаботи бахшҳои давлатӣ ва хусусиро қонеъ мегардонад, ки инҳо имконият медиҳанд, то истеҳсолоти корхонаҳои саноати хӯрокворӣ доира ва иқтидори истеҳсолии худро ҳангоми шиддат гирифтани тангкунии доираи фаъолияти онҳо аз тарафи маҳсулоти воридотӣ, васеъ намоянд;

➤ Истеҳсолоти саноати хӯрокворӣ дар бисёр мамлакатҳои рушди саноатидошта бо суръати баланд афзоиш ёфта истодааст, чунки ҳукумати онҳо барои устуворгардонии иқтидори саноатӣ чораҳои дастгириҳои молиявии онҳоро вобаста ба талаботи бозори дохила роҳандозӣ намудааст.

Имрӯзҳо фарқияти нарҳҳои содиротии ашёи хоми саноатӣ нисбат ба маҳсулоти хӯрокай тайёр зуд зуд тағиیر ёфта, маҳсулоти тайёри хӯрокворӣ нисбат ба ашё бештар содирот карда шуда истодааст, ки ниҳоят ногуворшавии вазъи содиркунандагони ашёи хоми саноати хӯроквориро нишон медиҳад. Албатта ба мисли Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки вобаста ба имкониятҳои технологияҳои саноати коркард қисми зиёди маҳсулоти корхонаҳои хӯрокворӣ дар шакли маҳсулоти тайёри хӯрокворӣ содир карда мешавад.

Дар чунин равиш, раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазкунии маҳсулоти корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат нисбатан ғайрисамаранок тасвир мегардад. Зоро, мамлакатҳои содиркунандай маҳсулоти хӯрока дар бозори ҷаҳонӣ, новобаста аз сатҳи истеҳоли ашёи

хоми саноати хӯроквории худӣ (бахусус маҳсулоти кишоварзӣ), бештар ба сикли коркард ва инчунин маркетинги он диққати бештар зоҳир менамоянд. Бахусус, дар чунин ҳолат самаранокии татбиқи механизми молиявии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда ба осонӣ ва бе хавфу таваккали зиёд таъмин мегардад. Масалан, дар Тоҷикистон содироти мева, сабзавот ва инчунин полезиҳо дар шакли маҳсулоти тайёр бо назардошти вазъи молиявӣ, афзоиши нархи нуриҳои минералӣ, заҳрхимикатҳо ва дигар омилҳои мавҷуда ба роҳ монда шудааст, ки дар бисёр мавридҳо нақшай истеҳсолӣ бо нақшай тиҷоративу содиротии онҳо мувоғиқ намеояд.

Антиқтараш, дар давраҳои истеҳсолӣ омилҳои нархи ашё ва кору хизматрасониҳо баланд гардида, татбиқи механизми молиявии ба нақшагирифташудаи онҳоро зери шубҳа мегузорад. Инчунин, агар вазъи сиёсиву иқтисодӣ, бахусус муносибатҳои тиҷоратӣ бо мамлакатҳои содиршаванда тағйир ёбад, пас дар ин маврид нокомии пурра истеҳсолкунандагони ватаниро интизор аст. Барои ҳамин, бо мақсади таъмини мунтазами самаранокии механизми молиявӣ дар ҳамаи давраҳои ҳаётии маҳсулот, ба эътиборгирии ҳиссаи зарурии маҳсулоти хурокворӣ барои коркарди минбаъда ва ба содирот нигаронидани он нисбатан афзалтар мебошад.

Барои такмилидиҳии муваффақи механизмҳои таъмини молиявии истеҳсолоти саноати хӯрокворӣ дар шароити муосир, дар мадди аввал бояд омилҳо-нишондиҳандаҳои ҷандирии талабот ба ашёи хому маснуоти тайёр, шароитҳои гуногуни истеҳсолоти маҳсулотҳои аввалиндарачаву дуюминдарача, инчунин вазъи гуногуни геосиёсиву геоиқтисодии истеҳсолкунандагони ашё ва маҳсулоти тайёр бояд ба эътибор гирифта шавад. Аниқтараш, барои ҳар як маҳсулоти корхонаи саноати хӯроквории ба воридотивазкунанда сафарбаршуда, бояд механизми молиявии муносибу мувоғиқ таҳия карда шавад. Зоро ҳангоми дар шакли барномавӣ омода намудани раванди воридотивазкуни маҳсулоти

саноати хўрокворӣ, таҳия ва татбиқи механизми молиявии онҳо дар шакли умумӣ ба эътибор гирифта мешавад, ки ниҳоят ҳангоми таъсиррасониҳои омилҳои гуногун аҳамият, самаранокии онҳо ғайри имконпазир мегарданд. Маҳз дар ин маврид, фарзияи илмии Р. Прешиб (муқаддима, саҳ. 5) исботи амалии худро пайдо менамояд, ки моҳияти илмию амалии он дар доираи саноатиқунонӣ, таҳияи консепсияи алоҳидай ҳар як намуди маҳсулоти ба воридотивазкунӣ сафарбаршуда, вобаста ба иқтидорҳои ватаний мебошад. Вобаста ба ин, ошкор мегардад, ки ҳангоми таҳия ва интихоби роҳҳои татбиқи механизмҳои таъминоти молиявии корхонаҳои соҳа, аввалан меъёрҳои зарурии истеҳсолоти воридотивазкунандаро муйян намудан муҳим мебошад, ки ин меъёрҳо бештар ҳангоми дастнорасии маҳсулоти хўрокай зарурӣ, дар натиҷаи эълон гардидани таҳримҳо ва эмбарго ба маҳсулот ё ашёи хоми саноати хўрокворӣ, коҳишёбии ҳаҷми захираҳои асьори хориҷӣ ва инчунин маҳдудияти рақибон дар бозор пайдо мегарданд.

### Ҷадвали 2.3.

#### Механизми асосии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда дар корхонаҳои саноати хўроквории Тоҷикистон

Самт ё роҳи ноилшавӣ	омилҳо				
	маҳдудияти интиқол	бехатарии миллӣ (ноилшавӣ ба истиқлолияти технологӣ)	ҳаҷми зиёди истеъмол	ба бозорроҳ надодан	аз бозор берун намудан
<b>Механизми бозорӣ</b>	–	–	+	–	+
<b>Механизми маъмурӣ</b>	+	+	–	+	–

#### Таҳияи муаллиф:

Қайд кардан бамаврид аст, ки механизми молиявии бозорӣ фишангҳои танҳо дар ду унсур-ҳаҷми зиёди истеъмол ва инчунин аз бозор берун намудани маҳсулоти хўроквории воридшавандаро таъмин карда метавонад. Дар баробари механизми молиявӣ ва сатҳи устувории рақобатпазирии корхонаҳои саноати хўроквории мамлакат, ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда омилҳои дигар-қурби асьори

миллӣ, сатҳи коҳишдиҳии ҳарочоти истеҳсолӣ, дастрасӣ ба ашё ва захираҳо, иқтидори илмӣ-техникӣ ва ғайраҳо нақши калидӣ доранд. Аз ин сабаб, барои такмилдиҳии механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат баэътиборгирӣ ин омилҳо муҳимиҳати хоса доранд.

Механизми таъмини молиявии маъмуриӣ, чун анҷана аҳамияти мустақиман таъсиррасонии мақомотҳои давлатӣ ба ҳаҷми воридоту содиротро ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакатро дорад. Воситаи асосии ин механизми маъмуриӣ сиёсати протексионии давлат мебошад. Агар ҳадафи асосии сиёсати протексионии давлат ҳифзу таъмини имкониятҳои рушди истеҳсолкунандагони маҳсулоти корхонаҳои ҳӯроквории ватанӣ бошад, пас инро тавассути ҷалбу ҳавасмандгардонии ширкатҳои шарики хориҷӣ, баландбардории ҷолибияти сармогузорӣ ба саноати ҳӯрокворӣ, ҳариди давлатӣ, қарзҳои имтиёзномоӣ давлатӣ, субсидияҳои давлатӣ, молиякунонӣ ё маблағгузориҳои барномавӣ, имтиёзҳои бочи давлатӣ, имтиёзҳои андозӣ ва инчунин мусоидат ба ташаккули объектҳои инфрасоҳтори истеҳсолии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ роҳандозӣ менамояд. Ҳамаи инҳо, ба сатҳи фондаъминкунӣ ва инчунин боздехии фондҳои асосии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ алоқамандӣ дошта, ташаккул ва инчунин такмилдиҳии механизми молиявии онҳо ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунӣ маҳз дар иқтидори фондҳои асосии корхонаҳо зухур меёбад (Расми 2.3).

Тибқи нишондиҳандаҳои таҳлилӣ таносуби фондҳои асосии корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат тамоюлҳои қаноатбахш надоранд. Зоро дар давоми солҳои таҳлилӣ коҳишёбии фондҳои асосии корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат зиёда аз 2,5% ташкил медиҳад, ки ин натиҷаҳо иқтидори истеҳсолии корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакатро таъмин карда наметавонанд.



**Расми 2.3. Таносуби фондҳои асосии саноати хӯрокворӣ нисбат ба саноати коркард**

**Таҳияи муаллиф: сарчашма.** Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2023. – С. 24. [120]

Гузашта аз ин, чунин сатҳи фондмусаллаҳии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ сатҳи рақобатпазирии онҳоро таъмин карда наметавонад, инчунин ҷиҳати раванди босуръати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакатро кафолат намедиҳанд. Аз ин лиҳоз, муҳим мегардад, ки барои такмилдиҳии механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат, воситаҳои молиявиро аввалан ба самти фондмусаллаҳии онҳо равона карда, заминаи истеҳсолӣ, рақобатпазирӣ ва инчунин фондбоздехии корхонаҳоро таъмин намудан муҳим аст.

Вобаста ба таҳлилҳо муайян мегардад, ки барои таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати хӯрокворӣ ҳар як намуди механизми таъмини молиявӣ дар вақту вазъи муайян зарур мегардад. Инчунин, раванди воридотивазкунии истеҳсолоти корхонаҳои саноати хӯрокворӣ бештар меъёри зарурии маҳдудсозӣ ё роҳ надодани ҳачми маҳсулоти воридшавандай барзиёдро танзим менамоянд. Барои дуруст муайян намудани чунин заруриятҳои таъмини истеҳсолоти воридотивазкунии корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат, таҳлили

ҳаҷми истеҳсолу истеъмол, ҳиссаи маҳсулоти ҳӯроквории ба бозори ватанӣ воридшаванда, инчунин ҳаҷми сармоягузориҳо, муайянсозии тавозуни воридоти содиротии маҳсулот ва ашёи хоми корхонаҳои саноати ҳӯроквории чумхурӣ муҳим мебошад.

#### **Ҷадвали 2.4.**

#### **Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти асосии ҳӯрокворӣ ба сари ҳар як нафар аҳолӣ (кг)**

маҳсулотҳо	1991	2017	2018	2019	2020	2022	Фарқият 2022/2017 %
Фалладона	54,3	<b>163,8</b>	143,5	152,2	165,0	<b>175,0</b>	93,6
Картошка	32,3	<b>88,6</b>	106,9	107,9	108,7	<b>109,6</b>	12,4
Сабзавот	112,1	<b>210,4</b>	234,8	236,7	263,5	<b>272,0</b>	77,3
Меваҳо	31,6	<b>45,8</b>	49,6	51,4	49,7	<b>51,3</b>	89,2
Гӯшт	13,4	<b>14,1</b>	14,5	14,8	16,0	<b>17,5</b>	80,5
Шир	104,9	<b>107,5</b>	108,9	108,5	108,5	<b>106,6</b>	100
Тухм, дона	81,1	<b>38,6</b>	49,9	78,7	104,5	<b>121,4</b>	317,7

**Сарчашма:** таҳлили муаллиф аз рӯйи маълумотҳои Маҷмуаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2023. – С. 281.[117]

Маълумотҳои ҷадвали 2.4. сабит менамоянд, ки дар давраи таҳлили истеҳсоли маҳсулотҳои саноати ҳӯрокворӣ, ки дар соҳаи қишоварзии мамлакат вобаста ба шаклҳои маҳсулоти қишоварзӣ нишондиҳандаҳои рушди гуногун доранд. Масалан, истеҳсоли маҳсулоти фалладонагӣ дар соли 1991 ба сари ҳар як нафар аҳолии мамлакат 54,3 кг. рост меомад ва ин нишондиҳанда дар соли 2017 163,8 кг ва дар соли 2022 ба 175,0 кг. баробар гардид, ки фарқияти онҳо дар давраи таҳлилий ба 93,6% зиёд аст. Натиҷаҳои таҳлили истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрокворӣ ба сари ҳар як нафар аҳолии мамлакат нишон медиҳанд, ки дар соли 2022 нисбат ба солҳои таҳлилии даврӣ, яъне соли 1991 нисбатан афзоиш ёфтааст, аз ҷумла, дар истеҳсоли картошка 29,7%, сабзавот 42,5%, меваҳо 63,5%, гӯшт 8,7%, шир 9,6% ва истеҳсоли тухми парранда бошад 7,7 % тамоюлҳои мусбӣ доранд. Ин нишондиҳандаҳои дар муқоисаи соли 2022 нисбат ба соли 2017

аллақай дигар намуд, афзоиши истехсолиро нишон медиҳанд. Аз ҷумла, дар соли 2017 истехсоли картошка ба сари ҳар як нафар аҳолии мамлакат ба 88,6 кг. баробар буд, ин нишондиҳанда дар соли 2022 бошад қариб ба 110 кг. расида, дар ҳаҷми 12,4% зиёд мебошад. Истехсоли гӯшт бошад, дар соли таҳлилӣ зиёда аз 4 кг. ба сари ҳар як нафар аҳолӣ зиёд гардида, баробарии истехсолии тухми мурғ бошад аз 38, 6 дона дар соли 2017 ба 121,4 дона дар соли 2022 баробар гардидааст. Аз рӯйи хусусиятҳои истифодабарӣ, ин гуна маҳсулотҳои ҳӯрокворӣ дар саноати ҳӯроквории мамлакат ҳам дар шакли тайёр ва ҳам дар шакли ашё дар раванди истехсолоти корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат мавриди истифода қарор дода мешавад, инчунин натиҷаи ин нишондиҳандаҳо ба таҳлили ҳаҷми истехсоли маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ ба сари ҳар як нафар аҳолӣ таҳқиқ карда шавад.

Омили муҳими афзоиши ин нишондиҳандаро дар натиҷаи мусбии ислоҳот дар низоми иқтисодиёти аграрии мамлакат ва инчунин, давра ба давра устувор гардидани муносибатҳои бозории корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ шарҳ додан мумкин аст. Барои он, ки дар давраи таҳлилӣ аз тарафи ҳукумати мамлакат як қатор ҷораҳои маҳсус ҷиҳати коҳиш додани вобастагии бозори ватаний аз бозорҳои хориҷӣ, ба монанди таҳия ва татбиқи барномаҳои рушди зерсоҳаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ - рушди соҳаи растанипарварӣ, чорводорӣ боғу токпарварӣ, беҳтаргардонии сатҳу сифати кору хизматрасониҳо дар самти ҳамлу нақл, бо назардошти афзоиши ҳаҷми сармоягузориҳои хориҷӣ ва ватаний роҳандозӣ гардида буд.

Дар рушди истехсолоти корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат истехсоли маҳсулоти ҳӯрака ба сари ҳар як нафар аҳолӣ тамоюлҳои мусбӣ мушоҳида гардида истодааст. Аммо вобаста ба афзоиши табиии аҳолӣ ва дар баробари ин зиёд гардидани ҳаҷми истеъмоли маҳсулоти ҳӯрокворӣ, инчунин мувоғиқи талабот ва меъёрҳои истеъмолии маҳсулоти ғизоии тавсияшаванда, ба назари мо, ин нишондиҳандаҳои қонеъкунанда

нестанд. Барои он ки ҳаҷми солонаи маҳсулотҳои озуқаворӣ баҳусус ғалладонагӣ ва маҳсулоти гӯштӣ (дар шакли тайёр) ба сари ҳар як нафар аҳолии мамлакат аз меъёрҳои физиологии лозима нисбатан кам мебошанд. Масалан, аз рӯйи меъёрҳои физиологии истеъмоли шабонарӯзии аҳолӣ (тибқи сину сол) ба маҳсулоти нонӣ 200-250 гр.-ро ташкил медиҳад ва ҳаҷми истеъмолии солона бошад, ба 90,1 кг. баробар мегардад, ҳол он ки истеҳсоли ғалла дар Тоҷикистон дар соли 2019 ба 836884 т.-ро ташкил дода, ба сари ҳар як нафар аҳолӣ 0,9 кг. ғалла рост меояд. Аз рӯйи ҳамин меъёрҳо талаботи солонаи инсон ба истеъмоли гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ бошад, бояд аз 73 кг. зиёд бошад, дар ҳоле, ки истеҳсоли гӯшт дар ҷумҳурӣ дар соли 2022 ба сари ҳар як нафар аҳолии мамлакат ба 17,5 кг. рост меомад. Агар ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти қишоварзии мамлакатро ба сари ҳар як нафар аҳолӣ вобаста ба талабот ва меъёрҳои физиологӣ муқоиса намоем, пас маълум мегардад, ки тафриқаи байни ин нишондиҳандаҳо хеле зиёд аст.

Дар таҷрибаи мамолики ҳориҷӣ, аз ҷумла Иёлоти муттаҳидаи Амрико ва як қатор давлатҳои Иттиҳоди Аврупо дар сиёсати давлатии воридотивазқунандаашон, ҳусусан дар таъмини истеҳсолоти воридотивазқунандай маҳсулоти ҳӯрокворӣ барои ба коркард равон намудани ҳиссаи муайяни маҳсулот ё ашёи хоми истеҳсолшаванда таваҷҷуҳӣ хоса зоҳир гардида, ҳамзамон механизмҳои таъмини молиявии маҳсус таҳия карда мешавад. Масалан, дар Иёлоти муттаҳидаи Амрико қариб 30% маҳсулоти картошкай истеҳсолшуда тавассути механизми коркардкунии саноатӣ, яъне маҳсулотро ба занцираи коркард, нигоҳдорӣ, борҷомакунӣ, ҳамлу нақл ва ба фурӯш баровардан ворид намуда, раванди ташкили истеҳсолро тавассути амал намудани хизматҳои маркетингӣ бо нуқтаи фурӯш ва ниҳоят то ба раванди қонеъгардонии талабот ҳамоҳанг намуда, дар шакли истеҳсоли ниҳоӣ аз картошка номгӯйи бисёри маҳсулоти ҳӯрокворӣ ба мизочон пешниҳод мегардад.

## Чадвали 2.5.


### **Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти мухимтарини саноати ҳӯрокворӣ ба сари ҳар як нафар аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон (аҳолӣ-млн. нафар, маҳсулот-тонна)**

Номгӯйи маҳсулот	2017 аҳолӣ 8,9	2018 аҳолӣ 9,1	2019 аҳолӣ 9,3	2020 аҳолӣ 9,7	2021 аҳолӣ 9,9	2022 аҳолӣ 10,1	2023 аҳолӣ 10,3	Афзоиш бо % 15,7
Гӯшт	5,29	6,46	6,99	7,16	6,84	7,02	7,07	33,8
Ҳасиб	0,55	0,51	0,54	0,73	0,60	0,45	0,43	-21,4
Шир ва маҳсулоти ширӣ	1,61	1,61	1,63	1,59	1,66	1,72	1,84	14,6
Панири равғани	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05	98,0
Консерваҳо (млн. бонка)	2,55	2,59	2,91	6,43	6,72	6,57	6,80	166,5
Маҳсулоти қаннодӣ	1,43	1,53	1,64	1,48	3,17	2,56	2,69	88,2
Маҳсулоти макаронӣ	0,51	0,48	0,37	0,62	0,96	0,99	1,27	147,5
Равғани растани (ҳаз.т)	1,43	1,40	1,37	1,31	1,28	1,26	1,23	-13,6
Биринҷ	2,21	2,04	1,99	1,80	1,80	1,66	1,92	-13,2
Мевайи хушк	0,22	0,32	0,40	0,55	0,67	0,65	0,78	256,5
Картошкай бирён	0,005	0,004	0,005	0,007	0,005	0,005	0,006	23,4

**Таҳияи муаллиф:** Сарчашма: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2024. – С. 47-49. [120]

Чи тавре, ки аз ҷадвали 2.5. маълум мегардад, дар давраи таҳлили нишондиҳандаҳои истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ нисбат ба шумораи аҳолии мамлакат тамоюлҳои қаноатмандкунанда надоранд, ки зарурати мукаммалгардонии механизми молиявии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакатро тақозо мекунад. Аз ҷумла, дар солҳои 2017-2023 истеҳсоли маҳсулотҳои гӯшт, ҳасиб, ширу маҳсулоти ширӣ ва инҷунин панири равғани ба сари ҳар як нафар аҳолӣ мутаносибан ба 33,8%, 14,6% ва 98% зиёд гардидааст, ки афзоиши табиии аҳолӣ дар ин давра баробари 1,9-2,4 % дар як солро ташкил намуда буд. Дар қатори маҳсулотҳои саноати ҳӯрокворӣ маводи қаннодӣ, маҳсулоти макаронӣ, равғани растани ва

меваи хушк низ тамоюлҳои зиёдшавӣ мушоҳида мегардид. Аммо ин нишондиҳандаҳо собит менамоянд, ки тамоюлҳои афзоишро дар солҳои таҳлилӣ вохурдан мумкин аст. Агар нишондиҳандаҳои истеҳсолиро ба сари ҳар як нафар аҳолӣ вобаста ба солҳои таҳлилӣ қиёс намоем, пас ин рақамҳо воқеан аз нокифоягии маҳсулоти ҳӯрокворӣ шаҳодат медиҳад. Ҳангоми нокифоя будани ҳаҷми маҳсулоти ҳӯрокворӣ ҳаҷми воридоти ин гуна маҳсулот ба бозори дохилӣ баланд гардида, ба даромади пулии аҳолӣ таъсир мерасонад, ҳамзамон такмили саривақтии механизми муассири таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯроквории мамлакатро тақозо менамояд.



**Таҳияи муаллиф: Расми 2.4.** Тағовути индекси нарҳҳои маҳсулоти ҳӯрока нисбат ба нарҳҳои истеъмолӣ дар Тоҷикистон. Сарчашма. Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе 2023. – С.47-49.[120]

Ӯ  
Чӣ тавре, ки аз расми 2.4 аён мегардад, нокифоягии ҳаҷми маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ, на танҳо зарурати ҳатмии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандаро талаб менамояду ба сатҳи худтаъминқуни талаботи дохилӣ ва инчунин коҳишёбии сатҳи даромади пулии аҳолӣ таъсири манғӣ мерасонад, балки омили асосии боздории суръати рушди иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат мегардад. Албатта, дар чунин вазъи рушди корхонаҳои саноатӣ барои шароити Тоҷикистон татбиқи механизми бозорӣ дучанд мушкил гардида, истифодаи механизми маъмурӣ бошад ғайриимкон мегардад. Аз ҷумла, дар солҳои таҳлилӣ индекси нарҳҳои маҳсулоти ҳӯрока нисбат ба индекси истеъмолӣ нисбатан баланд мебошад. Бахусус нарҳҳои маҳсулоти ҳӯрока дар солҳои

2016-2022 ба 0,7% зиёд гардидааст, ки ин нишондиҳандаҳо ҷустуҷӯ, пайдо ва такмили механизми муассири молиявии таъмини истеҳсолоти воридотивазқунандаро дар Тоҷикистон, бахусус баландбардории ҷолибияти сармоягузорӣ ва инчунин афзоиши ҳаҷми сармоягузориҳои мустақим ва гайримустақимро тақозо менамояд.

Қайд намудан бомаврид аст, ки дар баробари ҳамаи сарчашмаҳо ва захираҳои молиявӣ сармоягузории рушди корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ ҳамчун механизми молиявии муфид маҳсуб ёфта, бо назардошти механизми молиявие, ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ сарчашма мегирад, дар раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазқунанда нисбатан афзалият дорад. Гузашта аз ин, аз нигоҳи иқтисодӣ сармоягузориҳои мустақим ва гайримустақим ба корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ барои сармоягузорони ватаниву ҳориҷӣ дар раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазқунанда қулайтар мебошад. Зоро муҳлат ва ҳаҷми сармоягузориҳо ба чунин обьектҳо сафарбаршуда дар сатҳи пасти тавакkal метавонанд боздехии худро таъмин намоянд.

#### **Чадвали 2.6.**

#### **Ҳаҷми сармоягузориҳо ба намудҳои асосии маҳсулоти саноати ҳӯроквории Тоҷикистон дар соли 2022 (ҳаз. долл. ИМА)**

Намуди истеҳсоли маҳсулот		сармояҳои мустақим
		Ҳамагӣ Аз ҷумла
1	Истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрокворӣ	1059,1
2	Моҳипарварӣ	59,88
3	Коркарди меваю сабзавоти консервашуда	810,47
4	Истеҳсоли консерваҳои меваю сабзавот	600
5	Истеҳсоли маҳсулоти ширӣ	140,59
6	Истеҳсоли орд	12451
7	Истеҳсоли ҳаргуна маҳсулоти ҳӯрокворӣ	1035,2
8	Истеҳсоли нону булка	82,4
9	Истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ	358,22
10	Истеҳсоли нӯшокиҳои беспирт	61652,3
Ҳамагӣ дар саноати ҳӯрокворӣ		<b>78249,16</b>

**Таҳлили муаллиф:** тибқи маълумотҳои Маҷмуаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2023. - С. 324-325. [120]

Маълумотҳои ҷадвали 2.6. исбот менамояд, ки сармоягузорӣ ба истеҳсоли маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ ҳамчун механизми молиявии боэъти мод вазъи қаноатмандкунанда надорад. Масалан, дар соли 2022 ҳаҷми умумии сармоягузориҳои ба иқтисодиёти мамлакат аз рӯи намудҳои мавҷуда – сармоягузории мустақим ҳамагӣ 3760505,1 ҳаз. долл. ИМА-ро ташкил намудааст. Аз ҷумла, сармоягузориҳои ҷомадонӣ 502529,1 ҳаз. долл. ИМА ва сармоягузориҳои дигар дар маҷмуъ ба 2211827,6 ҳаз. долл. ИМА баробар буд. Аз ҳаҷми умумии сармоягузориҳои мустақими ба иқтисодиёти мамлакат равона гардида, ҳамагӣ 78249,16 ҳаз. долл. ИМА ба рушди саноати ҳӯрокворӣ рост меояд, ки ин ҳамагӣ 2,8% ҳаҷми умумии сармоягузориҳоро ташкил медиҳад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар ҳолати 2,8% ташкил намудани ҳаҷми сармоягузориҳо ба рушди корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ барои таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда қаноатмандкунанда нест.

«Гузашта аз ин, воситаҳои буҷетӣ (маблағгузориҳои буҷети давлатӣ) ҳамчун механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат дар соли 2022 ҳамагӣ 171,5 ҳаз. сомониро» [120] ташкил дода буд, ки ин миқдор аз рӯи маълумотҳои оморӣ, ҳам барои рушди соҳаи саноат ва соҳтмон муқаррар гардида буд.

Чунин вазъияти ташкил ва ташаккулдиҳии механизми таъминоти молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат, на танҳо кафолати самаранок татбиқшавии онҳоро дода метавонад, балки аз вазъи ногуори раванди истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати муҳими хоҷагии ҳалқ шаҳодат медиҳад.

Ҳамин тариқ, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки нокифоягии сарчашмаҳо ва захираҳои молиявӣ ҳамчун механизми таъминоти молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ ба норасогии ҳаҷми лозимаи маҳсулоти ҳурокворӣ замина гузошта, номуътадилии вазъи бозори агрозуқавории мамлакатро дар шакли вобастагии маҳсулоти ҳӯрака аз бозори беруна таъмин намуда,

инчунин ҳаҷми воридоти маҳсулоти ҳӯрокаро ба мамлакат зиёд мегардонад. Инчунин ба ҳаҷми гирдгардиши маҳсулот, сатҳи мувозинати воридоту содироти маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ таъсир расонида, ба афзоиши мунтазами нарху ҳаҷми воридоти маҳсулоти ҳӯроқа ба бозорҳои ватанӣ замина мегузорад.

### **Ҷадвали 2.7.**

#### **Сатҳи мувозинати воридоту содироти маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯроквории Тоҷикистон (млн. долл. ИМА.)**

Нишондиҳандаҳо	солҳо						Тағовут 2023/2017 млн.долл. ИМА.	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Содирот ҳамагӣ</b>	1198,0	1073,3	1174,4	1406,9	2149,6	2142,0	2448,8	1250,8
Маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ	5,0	3,8	5,1	8,8	7,2	8,2	14,1	9,1
<b>Воридот ҳамагӣ</b>	2774,9	3151,0	3349,3	3150,9	4209,5	5167,5	5880,1	3105,2
Маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ	216,8	232,0	277,5	295,2	390,3	458,2	480,5	263,7

**Таҳлили муаллиф:** тибқи маълумотҳои Маҷмуаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2024. - С. 323-329.

Чӣ тавре, ки аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 2.7. маълум мегардад, ҳаҷми умумии содироти маҳсулот ба бозори мамлакат дар солҳои таҳлилий баробари 1250,8 млн. долл. ИМА. зиёд гардидааст, баҳусус ҳаҷми содироти маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ бошад, зиёда аз 9,1 млн. долл. ИМА. ташкил медиҳад. Дар соҳтори воридотии ҳаҷми маҳсулоти ҳӯрокворӣ бошад, дар солҳои таҳлилий ҳамагӣ 263,7 млн. долл. ИМА. зиёд гардидааст. Дар ҳаҷми воридоти маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ бошад, баръакс нишондиҳандаҳо тамоюли мусбӣ доранд. Яъне ҳаҷми воридоти маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ дар солҳои таҳлилий нисбатан коҳиш ёфтааст. Албатта сабаби чунин нишондиҳандаҳои мусбиро дар зиёд гардиданӣ шумораи корхонаҳои соҳа, инчунин истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрокворӣ дар соҳаҳои коркард ва кишоварзӣ шарҳ додан мумкин аст. Масалан, агар дар соли 2017 ҳаҷми воридотии ин гурӯҳи маҳсулоти ҳӯрокворӣ дар ҷумҳурӣ 5,0

млн. долл. ИМА.-ро ташкил дода бошад, пас ин нишондиҳанда дар соли 2022 ба 8,2 млн. долл. ИМА. расонида шудааст, ки нисбатан ба миқдори қариб 3,2 млн. долл. ИМА. зиёд гардидааст. Сабаби чунин тафовутҳои миқдориро дар мадди аввал дар таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намудани ҳукумати мамлакат ба масъалаҳои воридотивазкунии маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва инчунин ташкилу ташаккулдии фаъолияти корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунии маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ ва ба ҳамин васила коҳиш додани ҳаҷми вобастагии бозори ватаний аз маҳсулоти озуқавории воридотӣ шарҳ додан мумкин аст.

Бо мақсади такмил ва ташаккул додани механизми таъмини молиявии корхонаҳои саноати ҳӯроквории ҷумҳурӣ, ҳамзамон заминагузорӣ ба пайдо гардидани дигар механизмҳои молиявӣ, баҳусус маҳсулоти ҳӯрокворӣ тасаввуроти таҳлилию ташхисии таҳқиқотро оид ба раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазқунандай маҳсулоти ҳӯроквории мамлакат вобаста ба мамлакатҳои шарикии тиҷоратидошта, пурра мегардонад.

**Ҷадвали 2.8.**

**Ҳаҷми савдои берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мамлакатҳои шарикии тиҷоратидошта дар соли 2022 (млн. долл. ИМА.)**


Нишондиҳандаҳо/ мамлакатҳо	Гирдгардиши савдои беруна	Содирот	Воридот	Фарқияти содирот/ воридот
Ҳамагӣ, аз ҷумла	7309,5	2142,0	5167,5	3025,5
Мамлакатҳои ИДМ	3870,4	761,4	3109,0	2347,6
Аврупо	886,1	136,6	362,4	225,8
Осиё	2329,8	839,9	1489,9	650

**Таҳқиқоти муаллиф:** тибқи маълумотҳои Маҷмӯаи оморӣ. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмуаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе 2023. – С. 342-348. [117]

Маълумотҳои ҷадвали 2.8. нишон медиҳанд, ки дар соли 2022 ҳаҷми умуми гирдгардиши молу маҳсулоти ҷумҳурӣ ба 7309,5 млн. долл. ИМА.

баробар гардида буд, ки нисбат ба соли 2021 дар ҳаҷми 950,4 млн.долл. ИМА. зиёд мебошад. Ҳиссаи норасогии ҳаҷми воридоту содироти молу маҳсулоти чумхурӣ камтар ба мамлакатҳои Осиё рост меояд. Масалан, дар соли таҳлили ҳаҷми норасогии ҳаҷми воридоту содироти молу маҳсулоти мамлакатҳои Осиё баробари 650 млн. долл. ИМА. буд ва мамлакатҳои ИДМ 2347,6 млн. долл. ИМА. ва нисбат ба мамлакатҳои Аврупо 225,8 млн. долл. ИМА. ташкил медод.

Қобили қайд аст, ки дар соҳтори ҳаҷми умумии содироти маҳсулот аз Тоҷикистон ба мамлакатҳои хориҷа 8,2 млн. дол. ИМА ба маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ рост меояд. Ҳиссаи зиёди маҳсулоти ҳӯроквории содиршуда бештар мева ва сабзавот, баҳусус хушкмеваҳо ташкил медиҳанд. Дар соҳтори воридотии молу маҳсулот ба Тоҷикистон воридшуда 458,2 млн. дол. ИМА. он ба бозори мамлакат ворид намудани маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ ба монанди, маҳсулоти равғани растаниӣ, маҳсулоти моҳипарварӣ, орд ва ғайраҳо рост меояд.



**Расми 2.5.** Ҳиссаи мамлакатҳои шарик дар ҳаҷми воридоти маҳсулоти ҳӯрокворӣ ба Тоҷикистон дар соли 2022. Тахияи муаллиф: сарчашма: Маҷмӯаи оморӣ. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе 2023. – С. 342-348. [117]

Қайд кардан бомаврид аст, ки айни замон Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 120 давлати ҷаҳон, баҳусус 10 давлати Иттиҳоди давлатҳои мустақил (ИДМ) ва 110 давлатҳои шарқӣ дур муносибатҳои тиҷоратӣ дорад. Аз ҷумла, ҷумҳуриҳои Қазоқистон (19%), Туркия (3,8%), Хитой (7,4%), Ӯзбекистон (7%), ва Россия (31,0%), гузашта аз инҳо бо Белгия (4,1%), Афғонистон (3,8%) шарикони тиҷоратии Тоҷикистон маҳсуб меёбанд, робитаҳои тиҷоратӣ дорад. Дар баробари афзоиши ҳаҷми гирдгардиши молу маҳсулот, ҳиссаи содироти маҳсулоти ҳӯроквории ватанӣ нисбат ба воридоти он тафовути зиёд дорад.

Ин шароитҳо имкон медиҳанд, ки барои такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазқунандай маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат стратегия, барнома ва ё дигар ташаббусҳо вобаста ба шароитҳои бозори доҳилии ҳар як мамлакати шарики тиҷоратӣ роҳандозӣ карда шавад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҳаҷми содироти маҳсулоти ҳӯрока ба бозорҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбатан зиёд мебошад, ки ин нишондиҳандаҳо аз сатҳи вобастагии бозори ҳӯроквории мамлакат аз бозорҳои беруна, ҳамзамон такмили саривақтии механизми таъминоти молиявии истеҳсолоти воридотивазқунандай корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат шаҳодат медиҳад. (Ҷадвали 2.9.)

Таҳлил нишон медиҳад, ки дар соли 2022 ҳаҷми умумии маҳсулоти ҳӯроквории ба Тоҷикистон воридшуда ҳамагӣ 1154,9 млн.долл. ИМА.-ро ташкил медиҳад, ки нисбат ба соли 2021 ба миқдори 182,2 млн. долл. ИМА. зиёд мебошад, ҳамзамон нишондиҳандаҳои мусбии коҳишёбии ҳаҷми маҳсулоти ҳӯроквории воридшаванда дар солҳои қиёсӣ низ мушоҳида мегардад. Аз ҷумла, дар соли 2022 ҳиссаи умумии маҳсулоти ҳӯроквории ба бозорҳои доҳила воридшуда 22,3% ташкил медод, ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2021 (23,1%) 0,8 млн. долл. ИМА. кам мебошад.

**Суръати бозафзоии ҳачми воридоти маҳсулоти хӯрокворӣ дар  
Ҷумҳурии Тоҷикистон (2021-2022, млн. долл. ИМА.)**

Номгӯи маҳсулот	Ҳачми воридоти маҳсулот, ҳаз. долл. ИМА.		Тафовут 2022/2021 млн. долл. ИМА.	бозафзоиш %
	2021	2022		
<b>Ҳамагӣ</b>	4209,5	5167,5	-958	0,9
<b>Маҳсулоти тайёри хӯрокворӣ</b>	390,3	458,2	67,9	0,6
<b>Маҳсулоти равғандор</b>	535,5	651,7	-116,2	0,11
<b>Гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ</b>	46,9	45,0	-1,9	0,1
<b>Ҳамагӣ маҳсулоти хӯрокворӣ</b>	<b>972,7</b>	<b>1154,9</b>	182,2	1,8
<b>Ҳиссаи маҳсулоти хӯрокворӣ аз ҳачми умумӣ</b>	23,1%	22,3%	-0,8%	0,88 Ба хисоби миёна

**Таҳқиқоти муаллиф:** тибқи маълумотҳои Маҷмӯаи оморӣ. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе 2023. - С.323-327. [117]

Дар сатри маҳсулоти тайёри хӯрокворӣ бошад, тамоюлҳои мусбии зиёдшавии ҳачми воридоти маҳсулоти хӯрока ба назар мерасад. Аз ҷумла, дар соли 2022 ба маблағи 458,2 млн.долл. ИМА. маҳсулот ворид гардидааст, ки нисбат ба соли 2021 67,9 млн. долл. ИМА. зиёд мебошад. Суръати бозафзоиши нишондиҳандаҳои маҳсулоти хӯроквории воридотӣ ба ҳисоби миёна 0,88% ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда метавонад ба таҳияи чораҳои зарурии коҳишидҳии ҳачми маҳсулоти хӯроквории воридотӣ ҳамчун маҳаки калидӣ мавриди истифода қарор дода шавад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар сатри воридоти маҳсулоти тайёри хӯрокворӣ ҳиссаи зиёд нисбат ба ҳачми содироти он мушоҳида мегардад. Албатта, аз рӯи вазъи мавҷудаи бозори маҳсулоти хӯроквории мамлакат қисми зиёди ин нишондиҳанда ба воридоти маҳсулоти хӯроквории шакар, равғани растаниӣ, қаҳва, маҳсулоти гӯшти моҳӣ ва ғайраҳо рост меояд.

Қобили қайд аст, ки соли 2022 барои истеъмолкунандагони ватанӣ дар ҳаҷми умумӣ ба микдори 190 ҳазор тонна шакар ба маблағи 102,4 млн. долл. ИМА. ворид карда шудааст, ҳамзамон аз рӯи ҳамин тамоюлҳо таҳмин намудан мумкин аст, ҳаҷми воридоти шакар дар соли оянда-2023 ба 140-145 ҳазор тонна мерасад. Маълум аст, ки маҳсулоти хӯроквории шакар дар Тоҷикистон истеҳсол карда намешавад ва барои қонеъгардонии талаботи аҳолӣ пурра аз хориҷи кишвар ворид карда мешавад. Аз ҷумла, ҷумхуриҳои ба Тоҷикистон воридкунанда шакар инҳо мебошанд: Федератсияи Россия 32%, Покистон 28%, Ҳиндустон 26%, Ҷумхурии Белорус 12%, Ирон 1% ва ғайра. Тибқи таҳқиқот, арзиши 1 тонна шакар дар бозори Тоҷикистон баробари 669 долл. ИМА. мебошад, ки истеъмолкунандагони бузурги ин маҳсулот, ғайр аз аҳолӣ «ҶСК-Баруманд», ки 22%, Агентии оид ба захираҳои давлатӣ 12,4%, ҶСШ «Оби Зулол» 10,8%, ҶСК «Абубакри Дилшод» 18,3% ва фабрикаи қаннодии «Амирӣ» 7% ҳаҷми истеъмолии бозори доҳилиро ташкил медиҳанд, ба шумор мераванд.

Албатта, сабаби асосии чунин тафовути зиёди воридоти маҳсулоти хӯрокворӣ дар мадди аввал номувофиқии суръати афзоиши аҳолӣ (афзоиши ҳаҷми истеъмолот), истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ ва нокифоягии самаранокии механизмҳои таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат маҳсуб меёбад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар соли 2022 дар соҳтори воридотии мамлакат, ҳиссаи зиёдро маҳсулоти хӯроквории аввалиндарава ба монанди маҳсулоти ғалладонагӣ, орд, равғани растанӣ, шакар, хӯроки чорво ва инчунин дигар маҳсулоти хӯрокворӣ ташкил медиҳад. Маълумотҳои таҳлилии маҳсулотҳои хӯроквории аввалиндарава собит менамоянд, ки маҳз дар ҳамин самт, баҳусус ҳамин номгӯи маҳсулоти хӯрокворӣ корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат норасогӣ доранд. Яке аз сабабҳои ҳаҷми зиёди соҳтори воридотии маҳсулоти хӯроквории

мамлакат дар норасогии заминаҳои ашёй бошад, пас сабаби муҳими он дар нокифоягии механизми молиявии ташкили истеҳсоли корхонаҳои саноати хӯроквории-ордкашӣ, равғанбарорӣ, истеҳсоли шакару хӯроки чорво ва дигар маҳсулотҳои хӯрокворӣ дида мешавад.

### **Чадвали 2.10.**

#### **Иқтидори содиротии маҳсулоти хӯроквории Тоҷикистон дар соли**

**2022**

Номгӯи маҳсулот				Мамлакатҳои содиршаванд
	Ҳаҷми истеҳсоли Ватаниӣ (ҳаз.т)	Содирот (ҳаз.т)	Маблағ (долл.ИМА)	
Пиёз (ҳаз.т)	400-600	120	9 млн.	Қазоқистон, Россия
Сабзӣ	300-500	10	500 ҳаз.	Қазоқистон, Россия
Карам	100-120	4	250 ҳаз.	Қазоқистон, Россия, Белорус
Чормағз, бодом ва писта	8-10	1	1,5 ҳаз	Қирғизистон, Гурҷистон, Россия
Лимӯ	5	1,4	500ҳаз.	Россия, Белорус, Қазоқистон
Ангур	310	60	10 млн.	Белорус, Қазоқистон
Зардолу	130	25/3	25 млн.	Россия, Белорус, Қазоқистон
Меваи тар	510	17	32млн.	Россия, Белорус, Қазоқистон, Эрон

**Таҳқиқи мушоҳидавии муаллиф, сарчашма:** Сайдамирзода Д. Саноатиқунонии босуръати кишвар. Бонувони Тоҷикистон. Мачаллаи ҳармоҳаи давлатии сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ [Текст]/ Д. Сайдамирзода/ [Сарчашмаи электронӣ] / Низоми дастрасӣ URL: <http://www.bonuvon.tj/index.php/tj/fe-rist/i-tisod/4854-sanoatikunonii-bosur-atikishvar>. (санаи муроҷиат 15.12.2022). [161]

Тибқи маълумотҳои ҷадвали 2.10. содироти маҳсулоти хӯрокворӣ ҳиссаи содироти меваи тар ва хушк ба мамлакатҳои ИДМ ва Аврупо тамоюлҳои нисбатан мусбат доранд. Аз ҷумла, дар соли 2022 ҳаҷми истеҳсоли ватании пиёз дар ҷумҳурӣ 400-600 ҳазор тоннаро ташкил дода буд, ки аз ин нишондиҳанда ба миқдори 120 ҳазор тонна ба содирот равона карда шуда, ҳаҷмии даромади содиротӣ ҳамагӣ 9 млн. долл. ИМА.

ташкил намуда буд. Инчунин, маҳсулотҳои содиротии сабзавот, буттамеваҳо, нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ ва даромади пулӣ аз содироти онҳо нишондиҳандаҳои хуб доранд. Бахусус, ҳаҷми истеҳсоли меваи тару тоза дар соли 2022 дар ҷумхурӣ 510 ҳазор тонна рост омада буд, ки аз ин миқдор танҳо 17 ҳазор тоннаи он содирот гардидааст, ки дар маҷмӯъ 32 млн. долл. ИМА. даромад ба даст оварда шудааст.

Нишондиҳандаҳо дар дигар намуди маҳсулоти содиротӣ бахусус, содироти маҳсулоти ҳӯрокворӣ қаноатмандкунанда нестанд. Сабаби асосии коҳишёбии нишондиҳандаҳои содиротии ин намуди маҳсулоти ҳӯрокворӣ вобаста ба номукаммалии механизми таъмини молиявӣ, ки дар мадди аввал равандҳои ташкилӣ-истеҳсолии корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакатро боз медоранд, шарҳ додан мумкин аст. Инчунин дар асоси номукаммалии механизми таъмини молиявии (қарзҳои имтиёзном, сабукии андоз ва пардоҳтҳои гумrukӣ, субсидиякунонии давлатии истеҳсолот), иқтидор ва бартариятҳои рақобатпазирии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ коҳиш ёфта, дар бозори ҳӯрокворӣ мавқеи худро аз даст дода истодаанд.

Ҳамин тарик, натиҷаи таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки маҳз номукаммалии механизми таъмини молиявии корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат сатҳи вобастагии бозори агроозуқавории мамлакатро коҳиш надода, унсурҳои асосии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай соҳаро таъмин карда натавониста истодаанд. Тамоюлҳои афзоиши маҳсулоти ҳӯроквории содироти мамлакат маълум менамоянд, ки танҳо маҳсулоти тайёри кишоварзӣ-меваҳои ситруси ҷаҳонӣ ва ҳушк қаноатмандкунанда мебошанд. Ҳаҷми воридотии маҳсулоти ҳӯроквории аввалиндарача-орд, ғалла, равғани растани ҷаҳонӣ ва дигарҳо бошад, нисбатан нигаронкунанда мебошад. Гузашта аз инҳо, ҳамаи нишондиҳандаҳои таҳлилий ҷиҳати такмили механизми таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай маҳсулоти корхонаҳои саноати

хӯрокворӣ бо ҳамдигар дар талъам мебошад ва ҳамзамон онҳо ҳамчун омили асосии ноил гардидан ба мақсадҳои гузошта шуда мебошанд.

**Дар асоси таҳқиқи зербоби мазкур чунин хулосаҳо баён мегарданд:**

1. Интихоб ва такмили мунтазами механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазқунандаи корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат ҷиҳати таъмини самаранокии механизми таъмини молиявӣ дар ҳар як сикли истеҳсолӣ, бо назардошти бештар намудани ҳиссаи маҳсулот барои коркард нисбат ба маҳсулоти тайёри содиршаванда афзалтар мебошад. Зарур меояд, ки барои ҳар як маҳсулоти корхонаи саноати хӯроквории ба воридотивазқунанда сафарбаршуда, бояд механизми молиявии муносибу мувофиқ таҳия карда шавад.

2. Вобаста ба таносуби зиёди фондҳои асосии корхонаҳо ва сатҳи фондмусаллаҳии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ сатҳи рақобатпазирии онҳоро таъмин карда наметавонад, инчунин раванди босуръати таъмини истеҳсолоти воридотивазқунандаи корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакатро кафолат намедиҳанд. Аз ин лиҳоз, ҳангоми таҳияи механизми таъминоти молиявии корхонаҳои соҳа, зарур меояд, ки ҷиҳати фондмусаллаҳӣ, устуворгардонии бартариятҳои рақобатпазирӣ ва инчунин фондбоздехии онҳо воситаҳои молиявии дастрасро маҳз ба ҳамин самт равона намоянд.

3. Аз натиҷаи таҳлил, чунин хулоса мегардад, ки истеҳсоли маҳсулоти галладонагӣ дар соли 1991 ба сари ҳар як нафар аҳолии мамлакат 54,3 кг. рост меомад ва ин нишондиҳанд, ки дар соли 2020 ба 165,0 кг. баробар гардид, ки фарқияти онҳо дар давраи таҳлилӣ 32,9 % зиёд аст. Натиҷаҳои таҳлили истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ ба сари ҳар як нафар аҳолии мамлакат нишон медиҳанд, ки дар соли 2020 нисбат ба соли 1991 нисбатан афзоиш ёфтааст, аз ҷумла, дар истеҳсоли картошка 29,7%, сабзавот 42,5%, меваҳо 63,5%, гӯшт 8,7%, шир 9,6% ва истеҳсоли тухми парранда бошад 7,7 % тамоюлҳои мусбӣ доранд.

4. Дар солҳои 2015-2021 истеҳсоли маҳсулотҳои гӯшт, ҳасиб, ширу маҳсулоти ширӣ ва инчунин панири равғанин 1,1-1,6% кам гардидааст, ки афзоиши табии аҳолӣ дар ин давра баробари 1,8 % дар як солро ташкил намуда буд. Дар қатори маҳсулотҳои саноати ҳӯрокворӣ маводи қаннодӣ, маҳсулоти макаронӣ, равғани растаний ва меваи хушк аз 1-10% зиёд гардидааст. Агар нишондиҳандаҳои истеҳсолиро ба сари ҳар як нафар аҳолӣ вобаста ба солҳои таҳлилӣ қиёс намоем, пас ин рақамҳо воқеан аз нокифоягии маҳсулоти ҳӯрокворӣ шаҳодат медиҳанд. Ҳангоми нокифоя будани ҳаҷми маҳсулоти ҳӯрокворӣ ҳаҷми воридоти ин гуна маҳсулот ба бозори дохилӣ баланд гардида, ба даромади пулии аҳолӣ таъсир мерасонад, ҳамзамон такмили саривактии механизми муассири таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯроквории мамлакатро тақозо менамояд.

5. Хулоса, дар соли 2021 дар соҳтори воридотии мамлакат, ҳиссаи зиёдро маҳсулоти ҳӯроквории аввалиндарача ба монанди маҳсулоти ғалладонагӣ, орд, равғани растаний, шакар, ҳӯроки чорво ва инчунин дигар маҳсулоти ҳӯрокворӣ ташкил медиҳад. Маълумотҳои таҳлилии маҳсулотҳои ҳӯроквории аввалиндарача сабит менамоянд, ки маҳз дар ҳамин самт, баҳусус ҳамин номгӯи маҳсулоти ҳӯрокворӣ корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат норасогӣ доранд. Яке аз сабабҳои ҳаҷми зиёди соҳтори воридотии маҳсулоти ҳӯроквории мамлакат дар норасогии заминаҳои ашёвӣ бошад, пас сабаби муҳими он дар нокифоягии механизми таъмини молиявии ташкили истеҳсоли корхонаҳои саноати ҳӯроквории-ордкашӣ, рағанбарорӣ, истеҳсоли шакару ҳӯроки чорво ва инчунин дигар маҳсулотҳои ҳӯрокворӣ дида мешавад.

6. Дар асоси номукаммалии механизми таъмини молиявии (қарзҳои имтиёзнок, сабукии андоз ва пардохтҳои гумrukӣ, субсидиякунонии давлатии истеҳсолот ва ғ.) корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ, сатҳи рақобатпазирии корхонаҳои ватаний заиф гардида, ниҳоят бозорҳои тичоратии худро аз даст дода истодаанд. Дар натиҷа, раванди таъмини

истехсолоти вордотивазкунандай корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат дар самти ташкили дурусти истехолот, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, логистикаи мувофиқ, таъмини танзими нархи маҳсулоти хӯроквонӣ вобаста ба қобилияти харидории аҳолӣ, фурӯши маҳсулоти хушсифат ва инчунин бозоргирии маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ заиф гардида истодааст.

### **2.3. Арзёбии иқтидори захиравии соҳаи саноати хӯроквонӣ дар заминаи рушди истехсолоти вордотивазкунанда**

Дар шароити мусоир ҳангоме, ки равандҳои такмилёбии муносибатҳои бозорӣ ва инчунин давра ба давра тағиیر ёфтани механизми таъмини молиявӣ дар иқтисодиёти бозорӣ мавқеи соҳаи саноат, баҳусус саноати хӯроквонӣ на танҳо ҳамчун низоми соҳторбунёдкунандай иқтисоди миллӣ, балки ҳамчун ҷузъи соҳтории иқтисодиёти минтақа ва ҳоҷагии ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад. Равандҳои мукаммалгардонии механизми таъмини молиявии истехсолоти вордотивазкунандай корхонаҳои саноати хӯроквонӣ дар ҳошияи татбиқи ҳадафҳои олии рушди мамлакат, имрӯзҳо ба мушкил гадидани вазъи бозори молияи ҷаҳонӣ, дар асоси рушди инноватсионӣ тағиир ёфтани маҷрои рушди истехсолоти соҳаи хӯроквонӣ, қонеъгардонии талабот дар бозори молу маҳсулот, рушди бемайлони илму техника алоқамандӣ дорад, ки ниҳоят дар соҳтори молиявии мамлакат тағииротҳоро ворид менамояд.

Имрӯзҳо дар иқтисодиёти соҳаи саноат, аз ҷумла саноати хӯроквонӣ масъалаҳои таҳия ва инчунин мукаммалгардонии механизми таъмини молиявии рушди истехсолоти вордотивазкунандай корхонаҳои саноати хӯроквонӣ дар асоси васеъгардонии имкониятҳо ва иқтидорҳои молиявӣ ҷараён дорад, гарчанде механизми молиявӣ новобаста аз сарчашма ва ё хусусияти таъинотӣ барои таъмини бозори хӯроквонии мамлакат ва ҳамзамон коҳиш додани ҳаҷми маҳсулоти хӯроквонии воридшаванда

афзалиятҳои бештар дорад. Барои он ки дар саноати хӯрокворӣ механизми таъмини молиявии барои вусъатбахши тамоюлҳои рушди истеҳсолии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ ва устуворгардонии сатҳи рақобатпазирӣ онҳо нигаронидашуда, чораҳои маҳсуси назоратӣ ва инчунин баҳодиҳии иқтисодиро ҷиҳати пайгирии истифодаи самараноки воситаҳои молиявии равона карда шударо тақозо менамоянд, ки асосан, аз ташкили дурусти чораҳо, ташаббусҳо ва мониторинги татбиқи механизми таъмини молиявии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда иборат мебошанд.

Дар шароити муосири рушди бозори агроозуқаворӣ яке аз ҳусусиятҳои хоси рушди корхонаҳои саноати хӯрокворӣ ин алоқамандии татбиқшавии механизми таъмини молиявӣ бо иқтидори захиравии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ, инчунин бо равандҳои истеҳсолоту қонеъгардонии талаботи аҳолӣ дар ҳошияи воридотивазкунии маҳсулоти хӯрокворӣ мебошад. Аммо вобаста ба санадҳои ҳуқуқӣ-меъёри, ҳучҷатҳои стратегӣ ва барномаҳои соҳавии рушди саноати хӯрокворӣ ҷиҳати ноил гардидан ба амнияти озуқавории мамлакат, таҳияи амиқи механизми молиявӣ, инчунин давра ба давра такмил додани онҳо аз мадди назар дур мондааст.

Аз ин сабаб, бо мақсади арзёбии иқтидори захиравии соҳаи саноати хӯрокворӣ ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда таҳияи методикаи мувоғиқ, ошкор намудани сатҳи алоқамандӣ ва вобастагии як қатор омилҳои асосӣ, истифодаи нишондиҳандаҳои қиёсӣ ва ояндабинии дурусти татбиқи механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандаи корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат душвор мегардад. Нобаста аз ин, бо равиши методӣ тавассути натиҷаҳои аз таҳқиқоти мустақим анҷом дода шуда, натоиҷи таҳлилҳои гузаронидашуда ва омилҳои гуногун аҳамият, тасмим гирифта мешавад, ки иқтидори захиравии соҳаи саноати хӯрокворӣ вобаста ба механизми таъмини молиявии амалкунанда ҷиҳати таъмини истеҳсолоти

воридотивазкунандай корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакатро арзёбӣ намоем.

Қобили қайд аст, ки дар таҷрибаи мамлакатҳои рушди саноатидошта, инчунин мамлакатҳои дорои иқтидори баланди содироти маҳсулоти ҳӯроквотӣ дошта, методҳои начандон зиёди арзёбии иқтидори захиравии соҳаи саноати ҳӯроквотӣ барои таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда мавриди истифода қарор дода шудааст. Бахусус ҷумҳурияҳои Тайван ва Кореяи ҷанубӣ методикаи маҳсуси арзёбии шуморавиро дар доираи сиёсати воридотивазкунии худ – дар самти коҳишидҳии ҳаҷми воридоти маҳсулотҳои соҳаи микроэлектроника ва қисмҳои техникии таҷҳизотҳои коммуникатсиониро истифода намуда, истиқлолияти худро дар ин самт таъмин намудаанд.

Дар шароити имрӯзаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар асоси нокифоягии захираҳои молиявӣ ва иқтидори пасти молиявии истеҳсолоти корхонаҳои саноати ҳӯроквотӣ, таъсири омилҳои гуногунаҳамияти сатҳи дохиливу беруна раванди такмилдиҳии механизми молиявии таъмини воридотивазкунии корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат ғайри имкон мегардад. Аз ин лиҳоз, вобаста ба шароити имрӯзаи вазъи корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат, назарияҳои мавҷудаи умуми иқтисодӣ, натиҷаҳои аз таҳқиқот ба даст оварда шуда, ба назари мо барои арзёбии иқтисодии иқтидори захиравии соҳаи саноати ҳӯроквотӣ дар заминаи рушди истеҳсолоти воридотивазкунанда таҳияи саривақтӣ ва истифодаи дурусти методикаи ҳисоби самаранокии механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандаи корхонаҳои саноати ҳӯроквотӣ зарур аст. Методикаи номбаргардида, ҷиҳати арзёбии миқдории истеҳсолоти воридотивазкунандаи корхонаҳои саноати ҳӯроквотӣ вобаста ба захираҳои молиявӣ, иқтидори истеҳсолӣ ва инчунин сатҳи алоқамандиву таъсиррасонии омилҳои асосии макроиқтисодӣ истифода бурда мешавад.

Методикаи аз рӯи ҳисоби самаранокии воридотивазкунандай маҳсулоти корхонаҳои саноати хӯроквории пешниҳод гардида, фарқияти (тафовути) самараи аз ҳисоби сарфакории воситаҳои молиявии (пулӣ) корхонаҳоро ҳангоми истифодабарии ҳачми маҳсулоти воридотивазкунанда бо назардошти ҳачми масрафоти маҳсулоти истеҳсолшавандаро муайян менамояд. Чӣ тавре, ки дар зербобҳои қаблии кори таҳқиқотӣ муайян намуда будем, ҳачми воридотивазкунии маҳсулоти хӯрокворӣ набояд ба пуррагӣ қатъ ё ин, ки мазмuni пурра маҳдуд намудани маҳсулоти воридотшавандаро дошта бошад, аниқтараш воридотивазкунии маҳсулоти корхонаҳои хӯрокворӣ бояд як сатҳи муайяни лозимаро вобаста ба ҳачми истеҳсолоти ватанӣ ва иқтидору тавонманди молиявии аҳолӣ дошта бошад. Аз ин сабаб, арзёбии иқтисодии самаранокии механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакатро тавассути формулаи зерин муайян намудан мумкин аст:

$$\Theta_n = \left( \frac{(P_2 - P_1) \cdot V}{C} \right) + \left( \frac{\left( \sum_{i=1}^2 O_{i2} - \sum_{i=1}^2 O_{i1} \right)}{C + P_1 \cdot V} \right) > 2, \quad (1)$$

**Дар ин ҷо:**  $\Theta_n$  – самаранокии ниҳоии воридотивазкунӣ;

$P_2$  - нархи маҳсулоти хӯроквории воридшаванда, сомонӣ;

$P_1$  - нархи маҳсулоти хӯроквории ватании воридотивазкунанда, сомонӣ;

$C$  - ҳароҷот барои истеҳсоли маҳсулоти хӯроквории воридотивазкунанда, сомонӣ;

$V$  – ҳачми маҳсулоти хӯроквории воридотивазкунанда, тонна, дона;

$O_{i2}$  – тағйирёбии вазъи бозори хӯрокворӣ бо истифодаи ҳачми зиёди маҳсулоти хӯроквории воридшаванда, бо%;

$O_{i1}$  - тағйирёбии вазъи бозори хӯрокворӣ баъди коҳишдиҳии ҳачми маҳсулоти хӯроквории воридшаванда, бо%;

**Т** – арзиши пули баъди таъмин гардидани истеҳсолоти воридотивазкунандай маҳсулоти хўрокворӣ;

Методикаи мазкур афзалиятҳои раванди воридотивазкунии маҳсулоти саноати хўроквориро вобаста ба ҳачми истеҳсол ва тақсимоти ҳачми маҳсулоти хўрокворӣ ба сари ҳар як нафар аҳолӣ, талаботи умумии аҳолӣ ба маҳсулотҳои хўрокворие, ки миқдори зиёди онҳо аз бозори беруна ворид карда мешаванд ва дар алоқамандӣ бо нишондиҳандаи сатҳи миёнаи афзалияти қиёсии ошкор гардида муайян менамояд. Дар ҳалли масъалаҳои арзёбии иқтидори воридотивазкунии корхонаҳои саноати хўрокворӣ афзалиятҳои қиёсии иқтидори воридотивазкуниро (Revealed Comparative Advantage-RCA) ҳамчун индикатор истифода бурда, бузургии RCA-ро муайян менамоянд. Сатҳи лозимаи воридотивазкунии маҳсулоти корхонаҳои саноати хўроквориро тавассути радабандии 1-3 ишора карда мешавад. Агар индекси  $RCA > 1$  бошад, пас ин нишондиҳанда собит менамояд, ки зарурати воридотивазкунии дилҳоҳ маҳсулоти хўрокворӣ муҳим нест, агар баръакс афзалияти қиёсии иқтидори воридотивазкунӣ  $RCA > 3$  бошад, пас сатҳи баланди зарурати воридотивазкунии намуди маҳсулоти хўрокворӣ муайян мегардад. Масалан, дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсулотҳои аввалиндарачаи хўрокворӣ-орд, равғани растаний, шакар ва дигарҳо сатҳи баланди зарурати воридотивазкунӣ доранд, ки  $RCA > 3$  баробар мегардад. (Чадвали 2.11.)

Дар ҷадвали 2.11. ҳачми зарурии афзалиятҳои зарурати воридотивазкунии маҳсулотҳои хўроквории аввалиндарача ошкор гардидааст. Ҳангоме, ки маҳсулотҳои хўроквории аввалиндарачаи нишон дода шуда, ҳамагӣ 55% ҳачми умумии соҳтори воридотии мамлакатро нишон медиҳад, пас маълум мегардад, ки афзалияти қиёсии иқтидори воридотивазкунии маҳсулотҳои аввалиндарача-орд, равғани растаний ва шакар ба  $RCA > 3$  баробар гардидааст. Ҳамзамон маълумотҳои ҷадвали 2.11. интихоби шакл ва инчунин ҳачми зарурии механизми таъмини

молиявии истехсолоти воридотивазкуни маҳсулотҳои аввалиндарачаро нишон медиҳад.

### Чадвали 2.11.

#### Нишондиҳандаҳои афзалияти қиёсии маҳсулотҳои хӯрокворӣ барои зарурати воридотивазкуни (дар соли 2022)

Номгӯи маҳулоти воридотӣ		Ҳаҷми воридот %	Ҳаҷми содирот %	Ҳаҷми сармоягузориҳо (ҳаз. долл.ИМА.)
1	<b>Фалла, орд</b>	30	0	12451
2	<b>Равгани растани</b>	15	0	0
3	<b>шакар</b>	10	0	358,22
Дигар маҳсулотҳо		35	0	1059,1
Ҳаҷми умумии содирот		2142,0 ҳаз. долл.ИМА.		
Ҳаҷми умумии воридот		5167,5 ҳаз. долл.ИМА.		

**Тахияи муаллиф: сарчашма:** Маълумотҳои маҷмуаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон. Душанбе, 2023. - С. 251-257. [120]

Дар ҷадвал барои арзёбии миқдории иқтидори воридотивазкуни маҳсулоти хӯроквории ватани, танҳо механизми молиявии сармоягузорӣ қиёс карда шудааст, ки ин ҳам аз нокифоя ва инчунин тақсимоти нобаробари иқтидори сармоягузориҳоро ба ҳамаи истехсолоти маҳсулотҳои аввалиндарача нишон медиҳад. Аммо барои муайян намудани сатҳи лозимаи истехсолоти воридотивазкунандай зарурӣ, афзалияти қиёсии иқтидори воридотивазкуни маҳсулотҳои хӯроквории аввалиндарачаи нишондода шуда бояд  $RCA > 2$  бошад.

Мақсади асосии методи таҳия гардида, дар ошкорсозии афзалияти қиёсии иқтидори воридотивазкуни маҳсулотҳои аввалиндарачаи хӯрокворӣ дар сатҳи зарурии  $RCA > 2$  мебошад, инчунин сатҳи таъсиррасонии механизми таъмини молиявии маъмурӣ ва бозориро ҷиҳати мукаммалгардонии саривақтӣ нишон медиҳад. Гузашта аз ин, методикаи мазкур барои истифодаи ҳисоби афзалияти қиёсии иқтидори воридотивазкуни ҳамчун заминаи маълумотдиҳии саривақтӣ қуллай буда, ҷиҳати ҳамоҳангсозии таъсиррасонии ҳамаи механизми таъмини

истехолоти воридотивазкунандаи корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат заминаи муҳим мегузорад. Инчунин дар асоси омилҳои таъсиррасон, ҷиҳати дар шакли алоҳидагӣ таҳия ва татбиқи механизми таъмини молиявии ба ҳар як намуди маҳсулоти хӯроквории зарурати воридотивазкунанда дошта, метавонад ҳамчун равиши таҳқиқотӣ ва таҳлилӣ истифода карда шавад.

Бо мақсади коҳиш додани ҳаҷми воридоти маҳсулоти хӯроквории аввалиндарача ва сатҳи вобастагии бозори хӯроквории дохила аз маҳсулотҳои бозори беруна, ҳамзамон таҳияи равиши таҳқиқотӣ барои сафарбар намудани механизми таъмини молиявӣ ба ҳар як намуди маҳсулоти хӯроквории зарурати баланди воридотивазкунидошта, инчунин арзёбии афзалияти қиёсии иқтидори воридотивазкунии  $RCA > 3$  тавассути методикаи пешниҳодгардида, муайянсозии сатҳи коррелятсияи омилҳо дар шакли модели регрессионӣ муҳим мебошад.

Барои ин матритсаи зарибҳои (коэффициентҳои) коррелятсияи ҷуфтро таҳқиқ қарда, зичӣ ва алоқамандии нишондиҳандаҳои ҷадвали 2.12.-ро ошкор меқунем. (Ҷадвали 2.12.)

Маълумотҳои натиҷавии матриса собит менамояд, ки байни нишондиҳандаҳои ҳаҷми истехсоли маҳсулоти хӯрокворӣ нисбат ба ҳаҷми маҳсулоти содиротии хӯрокворӣ коэффициенти корреляционии зиёд (тағовути зиёд) мушоҳида намегардад. Мантиқан зоҳир мегардад, ки ҳар яке ин нишондиҳандаҳо мувоғики унсурҳои алоҳидаи бозор амал менамояд. Масалан, барои воридоти маҳсулоти хӯрокворӣ дар сатҳи умумидавлатӣ, низоми гумруқӣ маҳдудиятҳои хоса мавҷуд нест. Дар самти ҳаҷми истехсоли маҳсулоти хӯроквории ватаний монеаҳои барзиёдӣ муайян накарда шудааст, инчунин ҳаҷми воридоти маҳсулоти хӯроквориро ба бозорҳои ватаний метавонад ҳаҷми талабот, инчунин тақозои маҳсулоти хӯрокворӣ танзим намояд.

## Чадвали 2.12.


### Матритсаи коэффициентҳои коррелятсияи содирот ва воридоти маҳсулоти хӯрокворӣ

	Истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ (млн. сом.)	Ҳаҷми содироти маҳсулоти хӯрокворӣ (млн сом.)
Ҳаҷми содироти маҳсулоти хӯрокворӣ (млн долл.)	-0,229	
Ҳаҷми воридоти маҳсулоти хӯрокворӣ (млн долл.)	0,140	0,766

**Тахияи муаллиф:** тибқи натиҷаҳои таҳқиқот аз рӯи таҳлили барномаи «Microsoft Excel»

Аз натиҷаи таҳлил муайян мегардад, ки сатҳи алоқамандии (коррелятсияи) ҳаҷми содироти маҳсулоти соҳа (-0,229) ва нишондиҳандаи ҳаҷми воридоти маҳсулоти соҳа (-0,140) нисбатан зиёд аст. Ин маънои онро дорад, алоқамандии мантиқӣ байни онҳо вуҷуд дорад, ки ин натиҷа метавонад предмети мубоҳисаи таҳлилий ва натиҷагирий аз он гардад. Инчунин ҷиҳати ҷустуҷӯи қарорҳои даҳлдор дар самти такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти ба содирот нигаронида шуда ҳамчун маълумоти дақиқ мавриди истифода қарор дода шавад.

Бо мақсади пайдо намудан маълумотҳои таҳлилий-иктисодӣ ҷиҳати муайянсозии алоқамандии ғайрихаттӣ байни нишондиҳандаҳои ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ ва ҳаҷми содироти маҳсулоти хӯроквории мамлакат, методи бастаи (пакети) барномаҳои амалии самаранокро истифода менамоем (расми 2.6).



**Расми 2.6.** Алоқамандии гайрихатти ҳаҷми содироти маҳсулоти ҳӯрокворӣ (млн. долл.) ва истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрокворӣ (млн сом.). Таҳияи муаллиф: тибқи натиҷаҳои таҳқиқот аз рӯйи таҳлили барномаи «Microsoft Excel»

Чӣ тавре, ки маълум мегардад дар асоси нишондиҳандаҳои дақиқи оморӣ, таҳлили нишондиҳандаҳои ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва ҳаҷми содироти маҳсулоти ҳӯрокворӣ дар Тоҷикистон аз рӯйи модели регрессионӣ сатҳи алоқамандии гайрихатии намуди «параболаи тартиб 2» дар диаграмма тасвир мегардад. Мусаллам аст, ки дар баъзе моделҳои иқтисодӣ дар доираи сиёсати воридотивазкунанда ҷораҳои (механизми) истеҳсоли барзиёд ҷиҳати таъмини бозори ҳӯроквории ватаниӣ ва баръакс дар баъзе моделҳои иқтисодӣ истеҳсоли маҳсулоти ҳӯроквории ватаниӣ бо назардошти афзоиши ҳаҷми содиротии онҳо роҳандозӣ мегардад. Аз ҷумла, ҳангоми нокифоя эҳсос гардидани маҳсулоти ҳӯрокворӣ дар бозори ватаниӣ, воридоти онро аз бозори беруна нисбат аз кам қардани ҳаҷми содироти маҳсулоти ҳӯрака афзалтар мешуморанд. Масалан, дар ИМА. новобаста аз ҳаҷми истеҳсоли картошқа, 30% он ба таври ҳатми барои коркарду истеҳсоли дуюмдараҷаи маҳсулотҳои аз картошқа омода мешуда равона карда шуда, ҷиҳати содироти навъҳои гуногуни ҳӯрокворӣ аз картошқа омода мешуда равона карда мешавад. Ҳангоми нокифоя гардидани ҳаҷми истеҳсоли картошқа нисбат ба ҳаҷми истеъмоли он, ҳамон 30% тарҳрезӣ гардида тағйир наёфта, балки ҳаҷми норасогӣ

тавассути дигар механизми молиявию ҳавасмангардониҳои давлатӣ ба бозори дохилӣ воридот карда мешавад.

$$Y = 91,72 - 0,0089x + 0,00000031x^2 \quad (2)$$

Натиҷаҳои аз модели регрессионии ба даст оварда шуда алоқамандии нишондиҳандаҳои ҳаҷми истеҳсол ва ҳаҷми содироти маҳсулоти ҳӯрокаро дар шароити мавҷудияти омилҳои гуногунсатҳ тавсифи пурра дода наметавонад. Барои ҳамин, ҷиҳати муайян намудани тавсифҳои оморӣ-иқтисодии модели регрессионии ғайрихаттии нишондиҳандаҳои ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва ҳаҷми содироти маҳсулоти ҳӯрокворӣ ба воситаи «таҳлили маълумотҳо»-и бастаи (пакети) барномаи амалии Microsoft Excel-ро истифода намуда, алгоритми маҳсус ҳосил менамоем.

### Чадвали 2.13.

#### Модели регрессионии ғайрихаттии нишондиҳандаҳои ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва ҳаҷми содироти маҳсулоти ҳӯрокворӣ

<b>Омори регрессионӣ</b>				
Коэффициенти корреляции R	0,9659			
Коэффициенти детерминатсия $R^2$	0,9329			
Коэффициенти детерминатсияи меъёришуда $R^2$	0,9106			
Хатогии стандартӣ	2,7977			
Мушоҳида	9			

#### Таҳлили дисперсионӣ

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F-Фишер</i>
Регрессия	2	653,347	326,674	41,737
Бақия	6	46,962	7,827	
Ҳамагӣ	8	700,309		
	<b>Коэффициентҳо</b>	<b>Хатогии стандартӣ</b>	<b>t-омори стандартӣ</b>	<b>P-ахамият</b>
Y-буриши алоқамандӣ	91,72	5,955465	15,401455	0,000005
Истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрокворӣ (млн сом.) x	-0,0089	0,000980	-9,118250	0,000098
$x^2$	0,00000031	0,00000004	8,876762	0,000114

**Тахияи муаллиф:** тибқи натиҷаҳои таҳқиқот аз рӯйи таҳлили барномаи «Microsoft Excel»

Аз натицаҳои ҳосилшудаи омори регрессионӣ дида мешавад, ки модели регрессия гайрихаттӣ алоқамандии ҳаҷми содироти маҳсулоти хӯрокворӣ 47,9 млн. долл. ИМА. -ро аз истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ 22313 млн. сом. (ҳангоми арзиши асьори ватанӣ-1 доллари ИМА. баробари 1,086 сомонӣ дар соли 2022) бо сифати баланд ифода менамояд. Коэффициентҳои баланди (ба 1 наздик) коррелятсияи маҷмӯи ва детерминатсияи маҷмуавӣ тасдиқунандаи сифати баланди модели регрессионии таҳия гардида мебошад. Ин натицаҳо собит менамоянд, ки барои афзоиш додани ҳаҷми содирот ва ба ҳамин васила коҳиш додани ҳаҷми воридоти маҳсулоти хӯрокворӣ сараввал ба масъалаҳои баландбардории ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хӯроки ватанӣ таваҷҷуҳи бештар зоҳир намудани зарур аст. Гузашта аз ин, натицаҳои модели регрессионӣ шаҳодат медиҳанд, ки такмили механизмҳои таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазқунанда зарурияти аввалиндарача доранд. Маълум мегардад, ки зарурати бештари ташкилу такмили механизми молиявӣ ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазқунанда дар саноати хӯрокворӣ бояд ба таҳияи консепсияи алоҳидаи ҳамоҳангкунандаи механизми таъмини молиявии самти истеҳсол ва содироти маҳсулоти хӯроквории ватанӣ мусоидат намояд.

Ҳамчунин қиммати ҳисобии F-меъри Фишер (41,37) аз қимати ҷадвалии он ( $F_{\text{ҷадвали}}=5,14$ ) ба маротиб қалон аст, ки ин фарзия сифрии Но-ро инкор мекунад. Яъне, фарзия оид ба паҳлӯҳои муодилаи регрессия ба сифр баробар аст, инкор карда мешавад. Қиммати ҳисобии t-меъёри омори стандартӣ барои ҳамаи паҳлӯҳои (параметрҳои) муодилаи регрессия (15,4; |-9,11|, 8,87) низ аз қимматҳои ҷадвалии он ( $t_{\alpha=0,05}=2,44$ ) ба маротиб қалон аст. Бинобарин параметрҳои параболаи тартиби 2 тасодуфанд аз сифр фарқ накарда, балки аз ҷиҳати оморӣ боэътиимод мебошанд.

Қобили қайд аст, ки натицаҳои модели регрессионии ба дастовардашуда дар омилҳои асосии интенсификатсияи истеҳсолоти маҳсулоти агроозуқаворӣ, ки нисбатан таркиби асосии саноати хӯроквории мамлакатро ташкил медиҳад, зоҳир мегарданд. Натицаҳои таҳлилӣ ва қиёсиву регрессионии ҳачми истеҳсол ва ҳачми воридоти маҳсулоти хӯроквории мамлакат бо назардошти афзоиши нархҳои истеъмолӣ ва инчунин тамоюли бекурбашавии асъори миллӣ дар солҳои таҳлилӣ ба инобат гирифта шудааст.

Ҳамаи тавсифҳои омории модели (1) доир ба сифати хуби он гувоҳӣ медиҳанд ва ин имкон медиҳад, ки модели регрессияи ғайрихаттӣ, ки параболаи тартиби 2 (ду) барои таҳлил ва пешгӯии истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ (млн сом.) ва ҳачми содироти маҳсулоти хӯрокворӣ (млн. дол.) тавсия дода шавад. Вобаста ба захираҳои молиявӣ, иқтидори молиявии корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат, инчунин омилҳои нархи истеъмолӣ ва сатҳи бекурбашавии асъори хориҷӣ дурнамои иқтисодии нишониҳандаҳои ҳачми содиротӣ ва ҳачми истеҳсоли маҳсулоти хӯроквории мамлакатро бо усули модели иқтисодӣ-риёзӣ барои то давраи соли 2030, дар алоқамандӣ бо СМР ҶТ барои солҳои то 2030 таҳия менамоем.

#### Чадвали 2.14.

**Дурнамои ҳачми содирот ва истеҳсоли маҳсулоти хӯроквории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (тибқи натицаҳо)  
(бо усулҳои иқтисодӣ-риёзӣ ва модели (1))**

Солҳо	Ҳачми содироти маҳсулоти хӯрокворӣ (млн. сом.)	Ҳачми истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ (млн. сом.) $\times 1$
<b>2023</b>	69,39	24929
<b>2024</b>	85,23	27006
<b>2025</b>	103,71	29083
<b>2026</b>	124,82	31160
<b>2027</b>	148,56	33238
<b>2028</b>	174,95	35315
<b>2029</b>	203,96	37392
<b>2030</b>	235,62	39470

**Таҳияи муаллиф:** тибқи натицаҳои таҳқиқот аз рӯйи тухлили барномаи «Microsoft Excel»

Таҳлилҳо ҷиҳати муайянсозии дурнамо собит менамоянд, ки барои мусоидат ба татбиқи СМР ҶТ барои давраи то соли 2030 натиҷаҳои пешбинишуда тамоюлҳои мусбӣ доранд. Аз ҷумла, тибқи сенарияи ояндабинии некбинона, ки тавассути модели параболи тартиби ду (1) таҳия шудааст, амал намояд ва бузургиҳои тасодуфию таъсиррасон ба истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ ва содироти он бетаъсир бошанд, он гоҳ рушди интенсивии соҳаро интизор шудан мумкин аст. Мувофиқи ин сенария то соли 2030 ҳаҷми содироти маҳсулоти хӯрокворӣ ба 235, 62 млн. сомонӣ зиёд мегардад, ки ин раванд тамоюлҳои мусбии 239, 4% ё ба 166,23 млн. сомонӣ зиёдшавии ҳаҷми содироти маҳсулоти хӯроквориро пешгӯи менамояд. Бояд қайд намуд, ки асоси афзоиши ҳаҷми содиротиро истеҳсоли маҳсулоти хурокворӣ ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда дар солҳои пешгӯишаванда ба 39470 млн. сомонӣ ҳоҳад расид, ки баробари зиёдшавии он 58,4% ё ба миқдори 14559 млн. сомонӣ баробар мегардад.

Қобили қайд аст, ки натиҷаҳои ояндабинишуда бо назардошти нишондиҳандаҳои воқеии имрӯзai корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат таҳлил, қиёс ва моделсозӣ карда шудааст. Модели таҳия гардида метавонад ба ҷустуҷӯ ва инчунин таҳияи механизми муассири таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунанда мусоидат намуда, инчунин ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат консепсия ё стратегияи маҳсуси рушди стратегии корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат дар асоси таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда заминаҳои мусоид мегузорад.

Бо мақсади коҳиҷ додани сатҳи вобаста будани бозори маҳсулоти озуквории мамлакат аз бозорҳои беруна ва инчунин, дар масъалаҳои коҳиҷ додани тафриқаи тавозуни содироту воридоти маҳсулоти сектори аграрӣ ва саноати коркард соли 2016 «Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридивазкунии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020» қабул гардида буд. Барномаи мазкур бо «мақсади фароҳам

овардани шароитҳои мусоид ва амалишавии сиёсати давлатии иқтисодии хориҷӣ, баланд бардоштани сатҳи рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ таҳия гашат, ба афзун гардонидани ҳачми содирот, кохиш додани ҳиссаи молҳои истеъмолӣ ва хизматрасонӣ дар ҳачми умумии воридот равона гардидааст» [2].

Ҳамин тариқ, натиҷаҳои ба дастовардашудаи таҳлилҳо, муқоиса ва инчунин моделсозии такмили механизми молиявии истеҳсолоти воридотивазкунанда дар корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ нишон медиҳанд, ки татбиқи самараноки механизми таъмини молиявӣ барои коҳишидҳии сатҳи вобастагии бозори ватанӣ аз маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯроквории беруна муҳим буда, зарурати таҳия ва татбиқи консепсияи алоҳидаи фаъолгардонии механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандаи корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат, бо назардошти ҷустуҷӯ ва пайдо намудани сарчашмаҳои нави молияқунониро асоснок менамояд.

**Дар натиҷаи баррасии зербоби мазкур, чунин ҳулосабарорӣ намудан  
мумкин аст:**

1. Ошкор карда шуд, ки такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандаи корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат бидуни маблағҳои буҷети давлатӣ ва маҳалӣ, сармоягузориҳо, бурсияҳо ва инчунин дигар чораҳои тавсифи ҳавасмандидошта, бо нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ-ҳачми истеҳсолоти маҳсулоти ҳӯрокворӣ, ҳачми воридоти маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва ҳачми содироти маҳсулоти ҳӯрокворӣ алоқамандии зич дорад.

2. Маълум гардид, ки такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкундаи корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ ҳусусияти зинагӣ дорад. Масалан, сарчашмаҳои молияқунонии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандаи корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ дар мадди аввал аз стратегияи рушди молиявии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ сарчашма гирифта, баъдан бо сарчашмаҳои молиявии давлатӣ

ва сармоягузориҳои ватанию хориҷӣ пайваст мегарданд, ки дар маҷмӯъ сатҳи самаранокии амалишавии механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкундаи корхонаҳои мамлакатро таҷассум менамоянд.

3. Натиҷаи таҳлили иқтисодӣ сабаби менамояд, ки бинобар сабаби мунтазам набудани таъминоти молиявӣ раванди истеҳсолоти воридотивазкундаи корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат, ҳиссаи воридоти маҳсулоти ҳӯрокворӣ то ҳол зиёд аст. Аз ҷумла, аз натиҷаи таҳлил ошкор гардид, ки дар соли 2021 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрока ба 22313 млн. сомонӣ, ҳаҷми содироти маҳсулоти ҳӯрока ба 47,9 млн. долл. ИМА. ва ҳаҷми воридоти маҳсулоти ҳӯроквории мамлакат ба 972,6 млн. долл.ИМА. расида буд. Албатта, чунин натиҷаҳо такмили саривақтии механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкундаи корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакатро бо назардошти фаъолгардонии воситаҳои буҷети давлатӣ ва ҷустуҷӯи сарчашмаҳои нави молиякунонии соҳа тақозо менамояд.

4. Муайян карда шуд, ки ҳаҷми воридотивазкуни маҳсулоти ҳӯрокворӣ набояд ба пуррагӣ қатъ ё ин, ки мазмуни пурра маҳдуд намудани маҳсулоти воридотшавандаро дошта бошад, аниқтараш воридотивазкуни маҳсулоти корхонаҳои ҳӯрокворӣ бояд як сатҳи муайяни лозимаро вобаста ба ҳаҷми истеҳсолоти ватаниӣ ва иқтидору тавонманди молиявии аҳолӣ дошта бошад. Вобаста ба ин, методикаи аз рӯи ҳисоби самаранокии воридотивазкундаи маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ пешниҳод гардида, фарқияти (тафовути) самараи аз ҳисоби сарфакории воситаҳои молиявии (пулӣ) корхонаҳоро ҳангоми истифодабарии ҳаҷми маҳсулоти воридотивазкунда бо назардошти ҳаҷми масрафоти маҳсулоти истеҳсолшаванда муайян карда шуд.

5. Бо мақсади пайдо намудан маълумотҳои таҳлилий-иқтисодӣ ҷиҳати муайянсозии алоқамандии гайрихаттӣ байни нишондиҳандаҳои ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва ҳаҷми содироти маҳсулоти

корхонаҳои саноати хўроквории мамлакат, методи бастаи (пакети) барномаҳои амалии самаранокро истифода карда шуд. Чунин моделсозӣ имкон фароҳам овард, ки тавсифҳои омории модели (1) доир ба сифати хуби онро гувоҳӣ дода ва заминагузорӣ менамояд, ки модели регрессияи гайрихаттӣ, ки параболаи тартиби 2 (ду) барои таҳлил ва пешгӯии истеҳсоли маҳсулоти хўрокворӣ (млн сом.) ва ҳаҷми содироти маҳсулоти хўрокворӣ (млн дол.) истифода карда шуд.

6. Тибқи сенарияи ояндабинии такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати хўрокворӣ то соли 2030 ҳаҷми содироти маҳсулоти хўрокворӣ ба 235, 62 млн. долл. ИМА. зиёд мегардад, ки ин раванд тамоюлҳои мусбии 239, 4% ё ба 166,23 млн. долл. ИМА. зиёдшавии ҳаҷми содироти маҳсулоти хўроквориро пешгӯи менамояд. Инчунин афзоиши ҳаҷми содиротиро истеҳсоли маҳсулоти хурокворӣ ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда дар солҳои пешгӯишаванда ба 39470 млн. сомонӣ хоҳад расид, ки баробари зиёдшавии он 58,4% ё ба микдори 14559 млн. сомонӣ баробар мегардад.

# **БОБИ III. САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ТАҚМИЛИ МЕХАНИЗМИ МОЛИЯВИИ ИСТЕҲСОЛОТИ ВОРИДОТИВАЗКУНАНДАИ САНОАТИ ХӮРОКВОРӢ**

## **3.1. Тақмили механизми молиявии дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии истеҳсолоти воридотивазкунандаи саноати хӯрокворӣ**

Устувор гардидани механизми бозорӣ ва ғайричаашмдошт тағиیر ёфтани вазъи бозори озуқаворӣ тақозо менамояд, ки таркиби сиёсати молиявӣ-қарзии мамлакат, баҳусус усулҳои таъсиррасониҳои молиявӣ ба истеҳсолоти корхонаҳои саноати хӯрокворӣ, ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда ва ҳамзамон заминагузорӣ ба сиёсати истеҳсолоти ба содиротнигаронидашуда такмил дода шавад. Моҳияти чунин тағииротҳо аз он иборат аст, ки дар баробари идоракуни марказонидашудаи ҳамаи фаъолияти молиявии корхонаҳои саноатӣ, аз ҷумла регламенткунонии истифодаи фондҳо ва ба қисмҳои алоҳида ҷудо намудани онҳо, шароитҳо ва ташаккули истифодаи захираҳои молиявӣ тибқи нақшаҳои омодакарда шуда, инчунин меъёрҳо ва маҳакҳо, воситаҳои гайримустақими молиявӣ барои дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии истеҳсолоти воридотивазкунандаи корхонаҳои саноати хӯрокворӣ истифода карда мешавад. Зоро мақсади асосии дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии молиявӣ ҳамчун механизми таъмини молиявӣ аз ташкили заминаи муътамади молиявӣ барои таъмини мустақилияти иқтисодӣ ва таъмин намудани муътадилияти низоми молиявии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ дар раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда иборат мебошад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар заминаи стратегияи миллии рушд ва барномаҳои рушди соҳавӣ ба масъалаҳои фаъолгардонии равандҳои воридотивазкунии маҳсулоти хӯрокворӣ дикқати бештар зоҳир гардида истодааст. Вобаста ба шиддат гирифтани вазъи макроиқтисодӣ дар солҳои охир, дигаргуншавии муносибатҳои тиҷоративу иқтисодии

берунмарзӣ, тазоҳуроти бозорҳои фондӣ, мушкилоти фаъолият ва муомилоти қарзии бонкҳо, ки дар асоси авҷ гирифтани муносибатҳои таҳримона байни иштирокчиёни бузурги бозори молиявии ҷаҳонӣ пайдо гардидааст, инчунин афзоиши ҳаҷми маҳсулоти хӯроквории воридотшаванда ба бозори ватанӣ, такмилдиҳии механизми таъмини молиявии дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати хӯрокворӣ на танҳо аҳамияти иқтисодиву технологӣ, балки аҳамияти таъмини амнияти озуқавории миллӣ ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ба шумор меравад.

Равандҳои таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати хӯрокворӣ то имрӯз ҳамчун масъалаи баҳсталаб дар доираи илм ва инчунин масъалаи нотамоми соҳаи саноати хӯроквории мамлакат боқӣ мондааст. Гарчанде паҳлӯҳои ташкилӣ-институтсионалии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати хӯрокворӣ бо назардошти истифодаи механизми таъмини молиявии бозорӣ ва маъмурии татбиқи он аз тарафи ҳукумати мамлакат таҳия гардида бошад ҳам, лекин то ҳол корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат барои истеҳсоли маҳсулоти хӯроквории рақобатпазир ва дар ҳаҷми лозима содир намудани он омодагии пурра надоранд.

Қайд намудан бомаврид аст, ки таъмини самаранокии механизми таъмини молиявӣ ба хусус аҳамияти дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати хӯрокворӣ бо рушди дигар соҳаҳои хочагии ҳалқ барои ташкили занцираи истеҳсоливу технологии маҳсулоти тайёри хӯрокворӣ то ба истеъмолкунандай ниҳоӣ расонидани маҳсулоти босифати коркарди технологишуда дар талъам мебошад.

Ҳадафи ниҳоии такмили механизми таъмини молиявии дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати хӯрокворӣ бояд дар фаъолгардонии равандҳои сармоягузорӣ, таҷдиди технологии истеҳсолоти амалкунанда, афзоиши маҳсулнокии

мехнат аз ҳисоби чойгиркунонии технологияҳои захира ва энергияи сарфакунанда, инчунин фаъолгардонии равандҳои инноватсионӣ барои ноил гардидан ба маҳсулотҳои хӯроквории нави бозорӣ зуҳур ёбад. Гарчанде, ки на ҳамаи корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат имкониятҳои хубу кифоягии молиявӣ доранд, аммо сарчашмаҳои сармоягузориҳо бояд аз ҳисоби соҳибмулкон (фондҳои молиявии корхонаҳо), инчунин аз ҳисоби фондҳои бучетӣ ва ғайрибуҷетӣ бошанд.

Натиҷаи таҳқиқоти илмӣ ва таҷрибаи хориҷӣ нишон медиҳад, ки ҳангоми татбиқи сиёсати воридотивазкунии маҳсулоти хӯроквории барои баратараф намудани вобастагии воридотӣ, дар қатори дастгириҳои маҳсуси давлатии соҳаҳо ё корхонаҳои алоҳидаи саноати хӯрокворӣ, инчунин таҳия ва татбиқи чораҳои маҳсуси универсалӣ ба монанди мониторинги қурби асъори хориҷӣ, кӯмаки давлатӣ дар бунёди инфрасоҳтор ва механизми таъмини молиявии универсалӣ (ҳавасмандгардонии инноватсионӣ тавассути сиёсати андоз, ташкили шароитҳои имтиёзӣ барои содирот ва азхудкуни технологииҳои навин, танзими сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ва ғайра), ташкили ҳавасмандиҳои табиӣ (ҳавасмандиҳо дар савдои хориҷӣ, техникӣ, маъмурӣ ва ғайраҳо) барои рушди соҳаҳои алоҳидаи ба саноати хӯрокворӣ алоқаманд ва инчунин баландбардории сатҳи рақобатпазирии онҳо зарур аст.

Дар баробари ин, шомил шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони умумиҷаҳонии савдо (СУС) соли 2013, ва устувор гардидани муносибатҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ бо Иттиҳоди иқтисодии Евроазия (ИИЕА) зарурияти ворид намудани тағйиротҳои куллиро дар масъалаҳои дастгирии давлатии воридотивазкунандаи истеҳсолоти маҳсулоти саноати хӯрокворӣ пайдо мегардад. Аз ҷумла, риояи ҳатмии меъёрҳои байналмилалии савдо, инчунин иҷрои уҳдадориҳои ба худ гирифта ҳатмӣ мегардад. Аз ин сабаб, имконияти таҳия ва татбиқи воридотивазкунандаи мустақил бо роҳи маҳдудсозии воридоти маҳсулоти хӯроквории нокифоя

бо васоитҳои тарифи-гумруқӣ ва ғайритарифӣ, инчунин субсидиякунонии рушди истеҳсолоти ватании воридотивазкунандаи маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ ғайриимкон мегардад.

Маълум аст, ки то имрӯз Ҳукумати мамлакат пахлӯҳои институтсионалӣ ва ташкилӣ-иқтисодии тағиیرдиҳии мачрои асосии рушди корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакатро дар ҳошияни меъёрҳо ва талаботҳои СУС таъмин намуда истодааст. Аммо омилҳои геосиёсӣ ва геоиқтисодие, ки ғайричашмдошт пайдо мегарданду низоми муносибатҳои молиявӣ-қарзӣ, аз ҷумла самаранокии амалишавии механизми таъмини молиявии дастгирӣ ва ҳавасмандиҳои давлатии рушди корхонаҳои саноати ҳӯроквориро вайрон менамоянд, инчунин татбиқи ҳадафҳои муайян карда шудаи давлатиро монеагӣ намуда, баръакс сатҳи вобастагии Тоҷикистонро аз ҳаҷми маҳсулоти корхонаҳои ҳӯроквории давлатҳои хориҷӣ бештар гардонида истодааст. Аз як тараф, аён мегардад, ки баъзе мамлакатҳои шарик дар ҳошияни фаъолияти СУС меъёрҳо ва талабоҳои шадидро барои Тоҷикистон пешниҳод намуда, дар баъзе мавридҳо худ ба ҳамон меъёрҳо ва талаботҳои СУС чандон аҳамият намедиҳанд. Қобили қайд аст, ки дар СУС механизми мӯҷозотдиҳӣ риоя ва ё иҷрои талаботҳои пешниҳод гардида таҳия нагардидааст. Аз тарафи дигар бошад, як қатор мамлакатҳои шарик тавассути усулҳои маъмурӣ монеаҳои аҳамияти сиёсиву иқтисодиро ҷиҳати ба бозорҳои онҳо ворид гардидани маҳсулоти корхонаҳои ҳӯроквории Тоҷикистон монеаҳои гуногун сохта, Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун бозори ҳӯроквории иқтидорманд нигоҳ медоранд.

Равандҳои мусоири рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ, бахусус тамоюлҳои ба таври ғайричамшдошт тағиیر ёфтани вазъи бозорҳои ашёвӣ ва ҳӯрокворӣ, инчунин ҳаҷми талаботи аҳолӣ бо тафовут дар ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ҳӯроквории ватанӣ иқтисодиёти мамлакатро водор менамояд, ки ҷиҳати такмили мунтазами механизми таъмини молиявӣ дар мадди аввал механизми дастгирӣ ва ҳавасмандиҳои давлатии таъмини

истехсолоти воридотивазкунандай саноати хұроквори мамлакат таҳия карда шавад. Вобаста ба омилхой ошкор гардида, сатҳи алоқамандай ва таъсиррасонихо онҳо, иқтидорҳои истехсолой ва захираҳои молиявй дар сатҳи микро ва макрои иқтисодӣ, ба назари ми, механизми зерини молиявии дастгирӣ ва ҳавасмандии таъмини истехсолоти воридотивазкунандай саноати хұроквори мамлакатро тасвир намудан мумкин аст. (Расми 3.1).

- 1) Дастирии молиявй барои имиҷи истехсолкунандагони ватанӣ, пешниҳоди кӯмак дар реклама ва пешниҳоди маҳсулоти хұрокворӣ ба бозорҳои хориҷӣ;
- 2) Маблағгузориҳои давлатии инфрасохторӣ барои вусъатбахшии воридотивазкунии маҳсулоти корхонаҳои хұрокворӣ дар бозорҳои ватанӣ ва хориҷӣ (рушди шабакаҳои истехсолкунандагони маҳсулоти хұроквории аввалиндарача (орд, шакар, равғани растани ва маҳсулотҳои аз онҳо тайёр мешуда));



**Расми 3.1. Механизми таъмини молиявии дастгирӣ ва ҳавасмандии таъмини истехсолоти воридотивазкунандай саноати хұрокворӣ.**

Таҳияи муаллиф аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот

3) Дастириҳои давлатии истеҳсолоти инноватсионӣ, корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ (бо назардошти самтҳои афзалиятноки рушди соҳаҳои ба саноати ҳӯрокворӣ алоқаманд буда, дастирии бурсиявии (грантии) лоиҳаҳои инноватсионӣ, кафолати давлатӣ, дастирии давлатии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ тавассути механизми қарзии КВД ССБ);

4) Ташаккули кластерҳои саноатӣ барои маҳалликунонии истеҳсолоти маҳсулоти ҳӯроквории барои воридотивазкунанда равона карда шуда, афзоиши интенсивии ҳаҷми истеҳсоли онҳо дар шакли ашёи хом ва ё маҳсулоти ҳӯрокай тайёр, кооператсияи истеҳсолии корхонаҳои кишоварзӣ бо корхонаҳои коркард;

5) Таъсиси технопаркҳои саноатӣ, бизнес-инқубаторҳо, фондҳои венчурӣ, ташаккули механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ (ШДБХ) дар самти таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандаи корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ.

Дар асоси давра ба давра устувор гаридани фаъолияти истеҳсолии минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва содагардонии дастрасӣ ба бозорҳои хориҷӣ дастирии молиявӣ барои имиҷи истеҳсолкунандагони ватаний хело муҳим мебошад. Бо мақсади дастирии молиявии корхонаҳои бо саноати ҳӯроквории мамлакат алоқаманд буда, солҳои охир аз тарафи ҳукумати мамлакат чораҳои маҳсус ва инчунин чораҳои алоҳидаи соҳавӣ роҳандозӣ гардида буд. Оид ба ин масъала шурӯъ аз солҳои 2018, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳои расмии худ таъқид карда буданд «Сиёсати давлат дар соҳаҳои савдо ва хизматрасонӣ дар ояндаи наздик бояд ба се самти асосӣ - ҳавасмандгардонии содирот, таъмин намудани гуногуншаклии истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда ва содагардонии расмиёти савдо равона гардад» [9].

Баъдан дар ҳошияи ҳамин ташаббус, соли 2020 барои дастирии молиявии истеҳсолкунандагони ватаний мораторияи ҷумҳуриявӣ, инчунин соли 2021 аз андози замин озод намудани корхонаҳои кишоварзиро эълон

намуда буданд. Гузашта аз ин, бо мақсади коҳиш додани сатҳи вобаста будани бозори маҳсулоти ҳӯроквории мамлакат аз бозорҳои беруна ва инчунин дар масъалаҳои коҳиш додани тафриқаи тавозуни содироту воридоти маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ соли 2016 ««Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкуни Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020» қабул гардида буд. Барномаи мазкур шароитҳои мусоиди роҳёбӣ ба бозорҳои нав, бардоштани сатҳи рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ, афзун гардонидани ҳаҷми содирот, коҳиш додани ҳиссаи маҳсулоти ҳӯрокворӣ дар ҳаҷми умумии воридотро заминагузорӣ намуда буд» [2].

Дар натиҷа, дар бозори маҳсулоти гӯшту ширии мамлакат имрӯзҳо фаъолияти ҶДММ «Нури Сафар», ҶММ «Шири Данғара», ҶС «Комбинати шири Душанбе», фабрикаи ширии «Саодат», корхонаи ҳусусии истеҳсоли ҳасибу панир «Баҳор», ҶСШК «Афзали Суғд» таҳти тамғаи молии «Молочная радость», КВД «Комбинати ҳӯроквории Тоҷикистон» ва ҶСШК «Комбинати гӯшту консерва» ҷиҳати баландбардории имиҷи маҳсулоти ҳӯроквории ватанӣ назаррас аст.

Албатта ҳамаи инҳо, қаноатмандии имиҷи маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакатро таъмин карда наметавонанд. Зоро дар бозорҳои хориҷӣ маҳсулотҳои ҳӯрокворӣ имиҷи онҳо ҳамчун машъали муваффақияти истеҳсолӣ баромад намуда, истеъмолкунандагони худро дар бозорҳои хориҷӣ ба осонӣ пайдо намуда истодаанд. Маълум аст, ки танҳо тавассути имиҷи маҳсулоти саноати ҳӯроквории ватанӣ, на танҳо сатҳи вобастагии маҳсулоти ҳӯрокворӣ дар мамлакати истеҳсолкунанда таъмин гардидааст, балки бо реклама тавассути воситаҳои аҳбори омма (ВАО), телекоммуникатсия ва гайраҳо қонеъгардонии талаботи истеъмолии дохила, афзоиши ҳаҷми содирот ва ҳамзамон афзоиши ҳаҷми тиҷорат таъмин гардидааст.

«Муҳим аст, ки дар баробари механизмҳои молиявӣ, дастгирӣ ва ҳавасмандиҳои давлатии таъмини истеҳсолоти воридотивазкуни саноати ҳӯрокворӣ лоиҳаҳои фармоишӣ дар самти истеҳсоли маҳсулоти ҳӯроквории воридшаванда, ба монанди истеҳсол ва коркарди маҳсулоти аввалиндарачаи ниёзи мардум-маҳсулоти ордӣ, равғани растаниӣ, маҳсулоти гӯштӣ, шакар ва дигар анвои ғизоӣ бо назардошти ҷалби сармояи хориҷӣ роҳандозӣ карда шавад» [80,176].

Аз ин сабабҳо, барои таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай маҳсулоти саноати ҳӯроквории мамлакат ба сифати механизми таъмини молиявӣ дастгириҳои давлатӣ дар самти пайдо намудани бозорҳои нав, ҳифзи манфиатҳои тиҷоратӣ ва инчунин дастгирии молиявӣ барои имиҷи истеҳсолкунандагони ватаниӣ, пешниҳоди қӯмак дар реклама ва пешниҳоди маҳсулоти ҳӯрокворӣ ба бозорҳои хориҷӣ зарур мебошад. Механизми таъмини ин намуди дастгирии молиявии давлатиро дар ҳамоҳангии мақомотҳои давлатӣ, баҳусус байни мақомотҳои давлатии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути намояндагони тиҷоратии Тоҷикистон дар кишварҳои хориҷӣ тасаввур намудан имконпазир мебошад.

«Дастгириҳои молиявии давлатӣ барои самтҳои зиёди рушди иқтисодӣ муҳим мебошад, ки бояд дар сиёсати рушди саноатӣ ва сиёсати давлатӣ дар дигар самтҳои иқтисодӣ таҷассум ёбад» [116,8].

Қобили қайд аст, ки ҷиҳати густариши объектҳои инфрасоҳтории саноати ҳӯроквории мамлакат дар ҷумҳурӣ барномаи давлатии рушди содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 таҳия гардидааст. Бо ташаббуси Пешвои миллат, Президети Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақсад ва инчунин самтҳои афзалиятноки он ҷиҳати коҳиш додани нобаробарии ҳиссаи тавозуни воридоту содирот ва ҳамзамон ба таври методӣ коҳиш додани ҳаҷми вобастагии бозори ватаниӣ аз маҳсулоти саноатии ҳӯроквории беруна,

вусъат бахшидан ба равандҳои содироти маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳўрокворӣ муайян карда шудааст.

Тибқи ҳадафҳо ва инчунин ояндабинӣ, барнома то соли 2025 дар ду давра татбиқ ҳоҳад гардид. Дар соли-марҳилаи якум, яъне дар ду соли аввал ташаккули низоми комплексии дастгирии содирот бо назардошти тачрибаҳои пешқадами хориҷии ба ҳавасмандгардонии фаъолияти содиротиу диверсификатсияи молу маҳсулот ва бозорҳо нигаронидашуда, инчунин содагардонии равандҳои (талаботҳои) савдо таъмин карда шавад. Дар марҳилаи дуюм, бояд масъалаҳои ташаккули самараноки низоми миллии дастгирии содирот ва механизми нави таъмини молиявӣ ва чораҳои файримолиявӣ оид ба дастгирӣ ва такмили содироти маҳсулоти ғайриозуқаворӣ дар асоси рушди босуръатаи инфрасохтори нақлиётӣ-логистикӣ ҳалли пураи худро ёбанд.

Дар баробари ин, ба назари мо механизми таъмини молиявии дастгирии давлатӣ барои рушди инфрасохтори истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳўрокворӣ дар бозорҳои ватаниӣ ва хориҷӣ гузаронидани чунин чорабинихо муҳим мебошад:

➤ Таъмини имкониятҳо, шароитҳо ва инчунин фазои ташаккули фондҳои асосии корхонаҳои саноати ҳўрокворӣ аз тарафаи мақомотҳои соҳавӣ ва маҳаллии ҳокимияти иҷроияи давлатӣ, бахусус таҷдииди технологиис давра ба давраи онҳо бо назардошти таъмини истеҳсолоти инноватсионӣ;

➤ Ташкил ва баргузории семинарҳои гуногунтаъинот, воҳӯриҳои корхонаҳои саноати ҳўрокворӣ бо намояндагони бизнес ва савдо барои беҳдошти ҳамкориҳои тарафайн дар барориши маҳсулоти ҳўрокворӣ ба бозорҳои минтақавӣ, барои саривақт муайян намудани ҳаҷми нокифояи маҳсулоти ҳўрокворӣ;

Дар қатори механизми молиявии дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳўроквории мамлакат ҷиҳати пешбурди фаъолияти истеҳсолии воридотивазкунанда, ташкили

фаъолияти иттилоотӣ-рекламавӣ, баҳусус бо истифода аз ВАО ва воситаҳои электронӣ аҳамияти муҳим дорад. Мақомотҳои маҳаллии ҳокимиюти давлатӣ бо мақсади амалигардонии механизми таъмини молиявии дастгирӣ ва ҳавасмандгардониҳои давлатӣ ва заминагузорӣ ба таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯрокворӣ бояд чунин корҳои муҳимро анҷом диҳанд:

- ❖ Мақомотҳои маҳаллии ҳокимиюти давлатӣ дар Интернет-порталҳои худ масъалаҳои ташкил ва ҷойдиҳии маълумотҳоро оид ба номгӯй ва ҳаҷми маҳсулоти хӯроквории воридотивазкунӣ ва инчунин ҳаҷми маҳсулотҳои корхонаҳои саноати хӯроквориро дар маҳалҳо (вилоят, шаҳр ва ноҳияҳо) роҳандозӣ намоянд;
- ❖ Ташкил намудани чорабиниҳои маълумотдиҳӣ дар ВАО оид ба таблиғи ноил гардидани мақсадҳои воридотивазкунии маҳсулоти саноати хӯрокворӣ;
- ❖ Такшили бозомӯзии мутахассисони дорои таҷрибаи бойи корӣ дар саноати хӯрокворӣ, таълимоти онҳо барои фаъолияти истеҳсолии инноватсионӣ дар шароити иқтисодиёти муосир (маркетинг, реклама, забономӯзӣ, таҳияи шартнома ё созишномаҳо бо корхонаҳои хориҷӣ ва ғ.);
- ❖ Ташкили мутахассисони касбии роҳбарикунанда, инчунин маркетологҳо ҷиҳати таҳлили иҷрошавии нақшаҳои маркетингии истеҳсолоти корхонаҳои саноати хӯрокворӣ бо таваҷҷуҳ ба бунёд ва рушди низоми мизочҷалбуни зерсохторҳои маркетингии корхонаҳои соҳа бо мақсади пайдо намудани бозорҳои нав, чӣ барои ворид намудани ҳаҷми маҳсулоти зарурӣ ва чӣ барои содир намудани маҳсулоти саноати хӯрокворӣ, инчунин ташкили фаъолияти хизматрасонии дар бунёди занцираи истеҳсол-коркард-логистика-фурӯш-қонеъгардонии талабот зухурёфта.

Ҳамин тарик, натиҷаи самараబаҳши механизми дастгирӣ ва ҳавасмандии давлатии пешниҳод кардашуда, дар мавриди

бехтаргардонии ҳамкориҳои мутақобилаи давлат ва баҳши хусусӣ имконпазир мегардад. Дастигириҳои давлатии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакатро тавассути чунин механизми молиявии КВД ССБ ва лоиҳаҳои алоҳидаи Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон-қарзҳои имтиёznок ё қарзҳои фоизи пасттар дошта (ба ивази фоизи солонаи қарзӣ аз 24-34% ба фоизи қарзии солона аз 15-16%), маблағгузориҳои фондҳои асосии корхонаҳо, сугурта, сармоягузориҳои муштарак амалӣ намудан мумкин аст. Бидуни сатҳи баланди ҷолибияти чунин намуди дастгириҳо ва ҳавасмандгардониҳои давлатии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ, дар шароити муосир истифодаи пурраи онҳо нисбатан маҳдуд мебошад.

Илова бар ин, намудҳои механизми таъмини молиявии дастгирӣ ва ҳавасмандгардониҳои давлатии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯроквории мамлакат бояд бо воситаҳои арзёбии самаранокии сармоягузориҳо ва назорати масрафоти воситаҳои молиявии давлатӣ мунтазам пурра гардонида шавад.

Яке аз механизми таъмини молиявии самараноки ҳамкориҳои ҳокимияти давлатӣ, сохторҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва муассисаҳои омӯзишӣ ва бизнес шакли ташкили кластерии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ маҳсуб меёбад. Механизми молиявии мазкур имкон фароҳам меорад, ки дар шакли фаъолияти кластерии саноати ҳӯрокворӣ дар заминай минтаҳаҳои озоди иқтисодӣ (МОИ) амалқунандай ҷумҳурӣ, ки бештар дар маҳалҳои дехот ҷойгир шудаанд, барои аҳолии дехот ҷойҳои нави корӣ ташкил карда шавад. Инчунин намудҳои инноватсионии истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва дорои бартариятҳои рақобатпазиридоштаро ба роҳ монда шуда, дар баробари саҳмгузорӣ ба истеҳсолоти воридотивазкунандай маҳсулоти саноати ҳӯрокворӣ ҳамзамон масъалаҳои таъмини рушди устувори маҳалҳо ҳалли худро ёфта метавонанд. Қайд намудан бомаврид

аст, ки имрӯзҳо дар Тоҷикистон 5 МОИ аз рӯи самтҳои маҳсуси истеҳсолӣ фаъолият намуда истода, макони онҳо дар минтақаҳои гуногуни мамлакат ҷойгир шудаанд, ки аз рӯи маълумотҳои оморӣ зиёда аз 73% аҳолӣ дар ин маҳалҳои истиқомат дошта, масъалаи таъмини онҳо бо ҷойҳои корӣ нигаронкунанда мебошад. Аз ин лиҳоз, татбиқи механизми таъмини молиявии мазкур на танҳо аҳамияти истеҳсолӣ, балки фарогири масъалаҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат ба шумор меравад.

Имрӯзҳо дар Тоҷикистон дар масъалаҳои ташкили кластерҳои саноатӣ, баҳусус кластерҳои истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрокворӣ профессор Низомова Т.Д. таҳқиқотҳои зиёд гузаронидаанд, ки ҷолибияти илмӣ ва амалӣ доранд. Аз ҷумла, қайд менамоянд, ки «Барои таъмини саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси инноватсионӣ рушди кластерикунонии соҳаҳои иқтисодиёти мамлакат зарур аст. Бе молиякунонии ташаккули кластерҳои саноатӣ вобастагии мамлакатҳо аз дигар мамлакатҳо зиёд мегардад [27,176]». Албатта чунин равиш, дар мадди аввал ҷолибияти молиякунонии саноати ҳӯроквории мамлакатро, ибтидо аз сатҳи минтақаҳо афзун намуда, самаранокии татбиқи (амалигардонии) механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати ҳӯроквориро, ба монанди субсидиякунонии истеҳсолоти корхонаҳои соҳа, маблағгузориҳои давлатӣ, ҷолиби сармоягузорони ватанию хориҷӣ таъмин менамояд.

Дар ташкили чунин шакли фаъолият на танҳо масъалаҳои ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ҳӯроквории нокифоя, яъне воридотшаванда, балки таъсиси фаъолияти силсилавии ҷабҳаҳои истеҳсолӣ, бунёди маркази (маъмурияти) ҳамоҳангсози равандҳои истеҳсол-коркард-нигоҳдорӣ-борҷомакунӣ-логистика-furӯsh пайдо мегардад. Аниқтараш, ҳангоми ташкили кластерҳои истеҳсолии маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ равандҳои муносибатҳои кооператсионӣ ва ҳамгирии соҳаҳои ба саноати ҳӯрокворӣ алоқаманд буда ҳамоҳанг гардида, имкониятҳои баландбардории сатҳи молиявии

таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хўроквории мамлакат зиёд мегардад. Ҳамзамон, дар заминаи ташкили фаъолияти истеҳсолии кластерӣ ташкилу татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ ва бурсияҳо барои заминагузорӣ ба саноатикунонии корхонаҳои саноати хўроквотӣ тавассути механизми қарзии КВД ССБ ва ҷалби сармояҳои хориҷӣ сода мегардад.

Вобаста ба шароитҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба назари мо, ҳангоми таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хўроквотӣ, тавассути дастирии давлатӣ дар шакли ташкили кластерии корхонаҳои саноати хўроквотӣ, густариши муносибатҳои иқтисодӣ бо корхонаву ташкилотҳои хориҷӣ, баҳусус бо мамлакатҳои Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё (ИИАО), аъзоёни ташкилоту созмонҳои минтақавӣ ба монанди Созмони ҳамкориҳои Шанҳай (СҲШ) ва дигар мамлакатҳои ҳамчавор ҳавасмандгардонии шакли ҳамкориҳои кооператсионии корхонаҳо, бизнеси хурду миёна қуллай мебошад. Барои он ки бо назардошти тағйирёбии гайричашмдошти вазъи бозорҳои молиявии ҷаҳонӣ ва дар пайомади он фалаҷ гардидани тавозуни воридоту содироти маҳсулоти саноати хўроквотӣ, маҳз кооператсия ва ҳамгиротӣ бо ҳамин мамлакатҳо кафолати амалигардонии механизми молиявии дастирийӣ ва ҳавасмандгардонии давлатии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда дар Тоҷикистон таъмин карда метавонад.

«Сиёсати давлат дар соҳаҳои савдо ва хизматрасонӣ дар ояндаи наздик бояд ба се самти асосӣ - ҳавасмандгардонии содирот, таъмин намудани гуногуншаклии истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда ва содагардонии расмиёти савдо равона гардад» [9].

Барои такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хўроквотӣ ташкили бизнес-инкубаторҳо, фондҳои венчурӣ ва паркҳои саноатӣ мавқеи асосӣ доранд. Дар зери мағҳуми бизнес-инкубаторҳо - соҳторҳои маҳсусгардонидашудаи барои таъмини корхонаҳои хурди нав таъсисёбанда бо таҷхизоту лавозимоти

саноатӣ бо шартҳои имтиёзном ва инчунин пешниҳоди шаклҳои гуногуни хизматрасониҳои машаваратӣ, муҳосиботӣ ва гайраҳоро фаҳмидан мумкин аст. Мувофиқи шароитҳои молиявӣ, омилҳои гуногунтавсифи иқтисодӣ ва сиёсӣ, ҳамзамон сатҳи баланди вобастагии бозори Ҷумҳурии Тоҷикистон аз маҳсулотҳои ҳӯроквории аввалиндараҷа аз бозорҳои ҳориҷа, ба ақидаи мо, аз тарафи мақомотҳои давлатӣ ташкили бизнес-инкубаторҳо ҳамчун механизми таъмини молиявии дастгирии истеҳсолоти воридотивазкунандаи қуллай, муфид ва мувофиқи мақсад мебошад. Барои он, ки дар раванди саноати қуонии иқтисодиёт, баҳусус гузаштан аз рушди аграрӣ-индустриалий ва модели индустрialiй-аграрӣ таъсиси корхонаҳои азими (бузурги) ҳӯрокворӣ на чандон қуллай ва самаранок мебошад. Тағийирёбии ҳаҷми талабот, мунтазам афзоиш ёфтани навъҳои инноватсионии маҳсулоти ҳӯрокворӣ, равандҳои маблағузорӣ ё сармоягузории таҷдиди технологији корхонаҳои азими саноати ҳӯроквории мамлакатро душвор менамоянд.

Аз ин лиҳоз, ба ақидаи мо, тавассути ташкилу ташаккули бизнес-инкубаторҳо барои коҳиши додани ҳаҷми воридоти маҳсулоти ҳӯроквории аввалиндараҷа, ба монанди истеҳсоли маҳсулоти галладонагӣ ва корқарди саноатии он, ордкашӣ, равғанкашӣ ва дигар маҳсулоти ҳӯроквории амсоли инҳо, таъсиси корхонаҳои хурди саноати ҳӯрокворӣ қуллай мебошад. Барои ҷумҳурии мо, ташкили корхонаҳои хурди ордкашӣ, равғанкашӣ ва истеҳсоли дигар маҳсулоти ҳӯроквории дорои захираҳои ашёвии ватанӣ чӣ аз лиҳози андозситонӣ ва чӣ аз лиҳози квота ва пардохтҳои ҳатмии гумруқӣ муфид мебошад.

Паркҳои саноатӣ ҳамчун механизми дасгирии молиявии давлатӣ барои таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандаи саноати ҳӯрокворӣ нақши калидӣ дошта, инчунин воситаи самараноки рушди соҳибкории хурду миёна маҳсуб меёбад. Таъсиси паркҳои саноатии ба воридотивазкунии маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ равона гардида, метавонанд объектҳои инфрасоҳторӣ ба монанди иҷораи

имтиёзночи қитъаҳои замин, амборҳо ё яхдонҳои маҳсуси нигоҳдории ашё ва маҳсулоти хўрокворӣ, объектҳои нақлиёту логистикӣ, коммуникатсиониро таъмин намоянд.

Ба назари мо, ба таъмини самаранокии татбиқи механизми таъмини молиявии дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии давлатии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хўрокворӣ, як қатор омилҳои гуногундарача ва гуногунсатҳ таъсир расонида метавонанд. Барои ошкорсозӣ ва ҳамзамон чораҷӯи саривақтӣ ҷиҳати қабули қарорҳои идоравӣ онҳоро чунин гурӯҳбандӣ намудан мумкин аст. (**Чадвали 3.1.**)

### **Чадвали 3.1.**

#### **Низоми омилҳои интиҳоби механизми молиявии дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии истеҳсолоти воридотивазкунанда дар шароити муосир**

<b>Омилҳои беруна</b>		<b>Омилҳои доимӣ</b>	
<b>трансаксионӣ</b>	<b>трансформатисонӣ</b>	<b>трансаксионӣ</b>	<b>трансформатисонӣ</b>
Шароитҳои макроиқтисодӣ, падидаҳои бухронӣ	Таваккали геосиёсӣ	Рушди ниҳоди хусусӣ (бизнес)	Сатҳи пасти технологӣ, фарсадашавии фондҳои истеҳсолӣ
Вусъатёбии рушди технологӣ	Сатҳи баланди таваккали сармоягузорӣ	Вобастагӣ аз маҳслоти технологӣ ва воситаҳои содиротӣ	Мушкилоти ҷалби сармоягузорони ватаний ба рушди корхонаҳои саноати хўрокворӣ
Тагиирёбии динамикаи талаботи истеъмолӣ	Мавҷудияти воқеии иқтидори содиротӣ	Норасогии маълумотҳои фаврӣ (оморӣ, маркетингӣ, консалтингӣ ва ғ.)	Арзиши баланди татбиқи барномаҳои воридотивазкунӣ
Соҳтори нокифояи ифрасоҳтори инноватсионӣ	Болоравии бошиддати нарҳҳои ашё ва маҳсулот	Афзоиши рақобати байни минтақавӣ ва байнисоҳавӣ	Муҳлати кӯтоҳи татбиқи барномаҳои воридотивазкунӣ
Аҳамияти нокифоя ба механизмҳои маркетингии мизоҷчалбунанда	Рушди нобаробари минтақаҳо ва соҳаҳои саноати хўрокворӣ		

#### **Таҳияи муаллиф аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқот**

Омилҳои гурӯҳбандикардашуда, аз сатҳи мушкилоти интиҳоби механизми молиявии тавсифи ҳавасмандагрдонии истеҳсолоти воридотивазкунанда дошта шаҳодат медиҳад. Баҳусус омилҳои гурӯҳи беруна, ки баъдан онҳоро ба зергурӯҳи аҳамияти ҳароҷоти трансаксионидошта ҷудо карда шудааст, мутақиман ба захираҳои молиявӣ, иқтидори молиявӣ, инчуни ин фондҳои гардони корхонаҳои

саноати хӯроквории ба воридотивазкунӣ равона гардида алоқамандӣ дорад.

Зеро ҳар яки онҳо аввалан аҳамияти геосиёсӣ ё геоиктисодӣ дошта, барои интихоби механизми алоҳидаи корхонаҳо ҳарочоти молиявии алоҳидаро тақозо менамояд. Инчунин омилҳои гурӯҳи доимӣ, равандҳои таъсиррасонии ҷалби ниҳодҳои ҳусусӣ (бизнеси хурд), вобастагии зиёди бозори агроозуқавории мамлакат аз технологияҳои истеҳсолӣ, дастрасии нокифояи маълумотҳои фаврӣ ҷиҳати қабули қарорҳои идоракуни раванди истеҳсолоти воридотивазкунанда ва ё барои таҳлилу қиёси вазъи бозори хӯроквории ҷаҳонӣ, инчунин афзоиши рақобати молистеҳсолкунандагони ватаниӣ, минтақавӣ ва соҳавӣ барои интихоби механизми молиявии аҳамияти дастгирӣ ва ҳавасмандгардонидошта мушкилиҳо пеш меоранд. Ҳамзамон омилҳои аҳамияти трансформатисонидоштаи гурӯҳи доимӣ ба таври мушахҳас аз сатҳи фарсадашавии воситаҳои истеҳсолии корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат, ҷалби нокифояи сармояи ватаниӣ, муҳлати кӯтоҳ доштани барномаҳои воридотивазкунӣ маълумот медиҳад, ки ҳамчун омили таъсири мағнидишта, метавонад ба раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯроквории мамлакат таъсир расонад.

Дар дурнамои қаблӣ афзалиятҳои коҳишдиҳии сатҳи вобастагии воридоти маҳсулоти хӯрака танҳо тавассути ҳавасмандгардониҳои фаъолияти сармоягузории ватаниӣ (аз ҷумла ба фаъолияти инноватсионӣ) имконпазир мебошад. Ҳамзамон барои интихоби механизми таъмини молиявии ҳавасмандгардонии истеҳсолоти воридотивазкунанда дар сатҳи мақомотҳои маҳаллӣ ва инчунин дар сатҳи корхонаҳои саноатӣ, равишиҳои илмию амалии коҳишдиҳии сатҳи таъсиррасониҳои омилҳои берунӣ ва доимӣ муҳим мегардад.

Ҳамин тариқ, омилҳои гуногунсатҳ ва гуногунаҳамият барои интихоби механизми таъмини молиявии дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии воридотивазкунӣ имкон медиҳад, ки бо назардошти шароиту

имкониятҳои беруна ва дохила ҷалби захираҳои молиявӣ барои истеҳсоли маҳсулоти ҳӯроквории воридотивазкунанда дар ҳаҷми зарурӣ ва сифати лозима механизми нисбатан афзалиятнокро дар шароити муосир пайдо карда шавад.

**Ҳамин тариқ, дар асоси таҳқиқи зербоби мазкур чунин хулоса ва  
пешниҳодҳо таҳия карда мешавад:**

1. Асоснок карда шудааст, ки вобаста ба шиддат гирифтани вазъи макроиқтисодӣ дар солҳои охир, дигаргуншавии муносибатҳои тиҷоративу иқтисодии берунмарзӣ, тазоҳуроти бозорҳои фондӣ, мушкилоти фаъолият ва муомилоти қарзии бонкҳо, ки дар асоси авҷ гирифтани муносибатҳои таҳримона байни иштирокчиёни бузурги бозори молиявии ҷаҳонӣ пайдо гардидааст, инчунин афзоиши ҳаҷми маҳсулоти ҳӯроквории воридотшаванд ба бозори ватанӣ, такмилдиҳии механизми таъмини молиявии дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ на танҳо аҳамияти иқтисодиву технологӣ, балки аҳамияти таъмини амнияти озуқавории миллӣ ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба шумор меравад.

2. Ҳадафи ниҳоии такмили механизми таъмини молиявии дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ бояд дар фаъолгардонии равандҳои сармоягузорӣ, таҷдиди технологии истеҳсолоти амалкунанда, афзоиши маҳсулнокии меҳнат аз ҳисоби ҷойгиркунонии технологияҳои захира ва энергия сарфакунанда, инчунин фаъолгардонии равандҳои инноватсионӣ барои ноил гардидан ба маҳсулотҳои ҳӯроквории нави бозорӣ зуҳур ёбад.

3. Ҳангоми татбиқи сиёсати воридотивазкунии маҳсулоти ҳӯрокворӣ барои бартараф намудани вобастагии воридотӣ, дар қатори дастгириҳои маҳсуси давлатии соҳаҳо ё корхонаҳои алоҳидаи саноати ҳӯрокворӣ, инчунин таҳия ва татбиқи чораҳои маҳсуси универсалӣ ба монанди мониторинги қурби асъори хориҷӣ, кӯмаки давлатӣ дар бунёди инфрасоҳтор ва механизми таъмини молиявии универсалӣ

(ҳавасмандгардонии инноватсионӣ тавассути сиёсати андоз, ташкили шароитҳои имтиёзӣ барои содирот ва аз худкуни таҳсилотӣ мегӯянд, танзими сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ва гайра), ташкили ҳавасмандиҳои асосӣ (ҳавасмандиҳо дар савдои хориҷӣ, техникиӣ, маъмуриӣ ва гайраҳо) барои рушди соҳаҳои алоҳидаи ба саноати ҳӯрокворӣ алоқаманд ва инчунин баландбардории сатҳи рақобатпазирии онҳо зарур аст.

4. Такмилдиҳии механизми таъмини молиявӣ дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии истеҳсолоти воридотивазқунандай саноати ҳӯроквории мамлакат дар дастгириҳои давлатии инноватсия ва бизнеси минтақавӣ ва соҳавӣ зуҳур меёбад. Инчунин дастгириҳои бурсиявӣ, ташаккули кластерҳои саноати ҳӯрокворӣ, кооператсияи таҳқиқотҳои илмӣ ва бизнес-равандҳо, рушди технопаркҳои саноатӣ, бизнес-инкубаторҳо ва фондҳои венчурии минтақавӣ, молияи давлатӣ барои татбиқи лоиҳаҳои афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ ҳамчун механизми молиявии калидии таъмини истеҳсолоти воридотивазқунии корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат маҳсуб меёбад.

### **3.2. Равишҳои стратегии такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазқунандай саноати ҳӯрокворӣ**

Дар шароити муосири густаришёбии муносибатҳои ҳамгирий, гайричашмдошт тағиیر ёфтани вазъи бозорҳои молиявӣ ва озуқаворӣ, афзоиши нарҳҳои истеъмолӣ, тезу тунд гардидани муносибатҳои бозорӣ, шадид гардидани рақобати истеҳсолкунандагони маҳсулоти ҳӯрокворӣ такмили механизми молиявӣ, дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ зиёд мегардад. Имрӯзҳо ҳар як мамлакати рушди саноатидошта ҷиҳати татбиқи сиёсати воридотивазқунандай худ ва ба ҳамин васила таъмин намудани мустақилияти бозорҳои озуқавории худ

мачмӯи воситаҳои гуногунсохтору гуногунаҳамияти молиявӣ ва усулҳои зиёди давлатию хусусии дастгирии рушди саноати миллиро мавриди истифода қарор медиҳад.


Ба тартибдарорӣ ва гурӯҳбандии маҷмуи чунин механизми молиявӣ бо мақсадҳои стратегӣ ва самтҳои асосии рушди соҳаи саноат зич алоқаманд буда, аҳамияти заминавӣ дорад.

Қобили қайд аст, соли 2016 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 қабул гардида буд, ки яке аз ҳадафҳои олӣ «Таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат» ва ҷиҳати инкишоф додани бозори маҳсулоти кишоварзӣ, аз байн бурдани мушкилоти дастрасии бозори истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ» ҳамчун ҳуҷати асосӣ ва стратегии мамлакатро ҳоҳандозӣ гардида буд [12].

Бо ин мақсад, ҷиҳати беҳтаргардонии самтҳои фаъолияти дар стратегияи мазкур муқаррар гардида, инчунин татбиқи саривақтии фаъолгардонии фазои сармоягузориҳои хориҷиву ватанӣ, баҳусус бештар ҷалб намудани баҳши хусусӣ дар асоси рушди соҳибкории хурди истеҳсолӣ, ки дар маҷмуъ барои сода ва осонгардонии гаронии буҷети давлатӣ ҳоҳандозӣ гардидааст, дар назар аст. Антиқтараш сарчашмаи асосии таҳияи стратегияи миллӣ ин буҷети давлатӣ мебошад. Илова бар ин, густариши ҳамкориҳои баҳши давлатӣ бо баҳши хусусӣ ва хориҷӣ ҷиҳати ҷалби воситаҳои бурсиявӣ ҳамчун равишҳои (чораҳои) иловагӣ метавонанд ба такмилдии механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазқунандай мамлакат мусоидат намоянд. Бо мақсади татбиқи стратегияи миллӣ ва дар ҳошияи он механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазқунандай корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат дар маҷмуъ (ба таври умумӣ барои 15 сол) беш аз 118,1 млрд. доллари ИМА-ро ҷудо мегардад, ки аз ин миқдор воситаҳои молиявӣ 54,7 млрд. доллари ИМА (46,3%) ба баҳши хусусӣ, 56,1 млрд. доллари ИМА

(47,5%) ба маблағхой буҷетҳои давлатӣ ва маҳаллӣ, инчунин 7,3 млрд. доллари ИМА (6,2%) ба саҳми шарикони рушд рост меояд.

Бо мақсади татбиқи ҳадафҳои олии мамлакат, аз ҷумла таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба гизои хушсифат дар ҳошияи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар асоси татбиқи марҳилавӣ, тавассути таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016–2020 таҳия ва татбик гардида буд, ки вазифаҳои асосии онро чунин тасвир намудан мумкин аст: (**расми 3.2)**



**Расми 3.2. Вазифаҳои асосии давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунӣ.**  
**Таҳияи муаллиф аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқот**  
**Сарчашма [2]:**

Бинобар аҳамияти бузурги соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегии миллӣ, аз ҷумла раванди саноатикунонии босуръати кишвар пешниҳод менамоям, ки солҳои 2022–2026, яъне то ҷашни 35-солагии Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон «Солҳои рушди саноат» эълон карда шаванд [9].

Қайд кардан бомаврид аст, ки ҷиҳати содагардонии равандҳои трансформатсионии иқтисодиёти миллӣ-гузариш аз модели аграрию саноатӣ ба саноатию аграрӣ ва ба ҳамин васила пайдо ва тақвият

бахшидан ба механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунии саноати хўроквории мамлакат соли аз 2018 бо ташаббуси Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саноатикунини босуръати мамлакат ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ ва стратегии давлат ва солҳои 2022–2026 «Солҳои рушди саноат» эълон карда шуд. Эълон гардидани солҳои рушди саноат солҳои 2022–2026 ҳамчун чораи иловагӣ, дар қатори дигар (хуччатҳои стратегӣ) санадҳои хукуқӣ-меъёрии рушди саноати мамлакат ва инчунин ташкилӣ-иқтисодии механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунии корхонаҳои саноати хўрокворӣ натиҷаҳои хуби иқтисодиро ба бор овард.

Чунин дурнамо ва нақшаҳои стратегӣ барои устуворгардонии паҳлӯҳои институтионалии стратегияи таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноатии мамлакат замина гузошт, ки ҳамаи онҳоро чунин тасвир намудан мумкин аст:



**Расми 3.3. Заминаҳои ташкилӣ-институтионалии стратегияи такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хўроквории Тоҷикистон**

**Тахияи муаллиф: сарчашма: санадҳои меъёрий-хукуқии амалкунандай Чумхурии Тоҷикистон**

Бо мақсади таъмини давра ба давраи истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати хўроквонии мамлакат заминаҳои ташкилӣ-институтсионалии он ҳанӯз дар натиҷаҳои СМР ҶТ барои даври то соли 2015 оғоз гардида буд. Махсусан тағйирот ба моддаи 345 Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷиҳати ворид намудани руйхати молҳое, ки воридоти онҳо ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсифи аввалиндарача ва ё муңтазамӣ доранд, онҳо аз 1 январи соли 2013 аз пардоҳти боҷи гумрукӣ озод карда шуда буданд. Вобаста ба инҳо, дар СМР ҶТ барои давраи то соли 2030 ҳамчун ҳадафи асосӣ-таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба гизои хушсифат инчунин саноатикунони босуръати мамлакат роҳандозӣ гардида буд.

Дар ин росто, як қатор санадҳои ҳуқуқӣ-меъёрии нав таҳия гардида, инчунин қисман ба як қатор санадҳои ҳуқуқӣ-меъёрии амалкунанда вобаста ба меъёрҳои СУС тағйиротҳои назаррас ворид карда шуд. Ҕиҳати татбиқи саривақтии стратегияи мазкур ва ҳамзамон назорати муңтазами ҳадафҳои олии рушди мамлакат Комиссияи давлатӣ оид ба воридотивазкунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон такшил карда шуда буд.

Заминаҳои ташкилӣ-институтсионалии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай маҳсулоти хўрокони корхонаҳои саноати хўроквонӣ асос гардид, ки иқтисодиёти мамлакат ба натиҷаҳои назаррас ноил гардид. Аз чумла, дар давраи солҳои 2020-2022 ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои олии рушди мамлакат фазои сармоягузориҳои ватаниву хориҷӣ хубтар гардононида шуда, ҳамзамон дар асоси диверсификатсияи иқтисодиёти миллӣ, баландбардории руҳияи қасбии соҳибкорони ватанӣ ва ҳамзамон ғанӣ гардонидани бозорҳои худӣ аз маҳсулоти хўроквонӣ ташабbus ва ҷораҳои алоҳида, дастгирии давлатӣ ва такмилдиҳии механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хўроквонии мамлакат пешниҳод гардида буд.

Ба хусус, «бо назардошти афзоиши рақобатҳои тиҷоратӣ, болоравии нарҳи молу маҳсулот дар ҷаҳон, ҷорӣ гардидани маҳдудият дар масири ҳамлу интиқоли молу маҳсулот ва дигар омилҳои берунӣ ба иқтисодиёти Тоҷикистон, аз ҷониби Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардидани мораторий ба ҳама намуди санчишҳои фаъолияти соҳибкорӣ роҳандозӣ гардида буд» [154]. Аз ҷумла, соли 2021 бо мақсади ҷиҳати ҷалби сармоягузориҳои дохиливу ҳориҷӣ дар доираи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ нақшай воридоти маблағҳо дар сатҳи 104% ва ё ба миқдори зиёда аз 182,2 млн. сомонӣ иҷро шуд. Аз ҷумла, дар доираи 78 лоиҳаи сармоягузории давлатии амалқунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки маблағи умумии онҳо 42 млрд. сомониро ташкил медиҳад, ҳамчун сарчашмаи алоҳидаи молиявии таъмини истеҳсолоти воридотивазқунандай саноати ҳӯроквории мамлакат, аз оғози татбиқ то аввали соли 2022 дар маҷмуъ, 15,4 млрд. сомонӣ маблағ аз худ гардид. Дар ин давра бо мақсади татбиқи саривақтии 6 лоиҳаи сармоягузории аҳамияти рушди саноатидошта ҳамчун механизми таъмини молиявии боэътиноми раванди воридотивазқунандай саноати ҳӯроквории мамлакат, барои бунёди 11 корхонаи нави истеҳсолӣ, баҳусус оид ба истеҳсоли гӯшти чорво ва паранда, гармхонаи инноватсионӣ, марказҳои тақсимоти яклухти маҳсулот, ҳамкорӣ бо ширкатҳои ватанию ҳориҷӣ ҷараён дошта, дар ин масъала зиёда аз 5 млрд. сомонӣ сармояи мустақими ватанию ҳориҷӣ ҷалб карда шуда, ба устувор гардонии иқтиидори молиявии корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат заминаҳои мусоид гузоштанд.

Натиҷаҳои асосии ҷораҳои алоҳида, ташаббусҳои муассири дастгирий ва ҳавасмандгардонии давлатии механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазқунандай саноати ҳӯрокворӣ дар соли 2022 – ро назаррас арзёбӣ намудан мумкин аст, зеро дар ин сол 309 корхона ва коргоҳи нави саноатиро бо 5130 ҷойҳои корӣ мавриди истифода қарор дода шуда буд, аз ҷумла:

- корхонаи ЧДММ «Субҳи заррин» [161] дар шаҳри Ҳуҷанд бо иқтидори 360 тонна маргарин ва равғани зард;
- корхонаи «Шири Ҳуррамзамин» [161] бо иқтидори коркарди 5 тонна шир дар як шабонарӯз;
- корхонаи ЧДММ «Шири Спитамен» [161] бо иқтидори коркарди беш аз 20 тонна шири холис ва истеҳсоли 1 тонна шири хушк дар як шабонарӯз;
- фабрикаи паррандапарварии «Назар» дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо парвариши зиёда аз 30 ҳазор сар чӯчаи зоти бройлерӣ ва иқтидори зиёда аз 1200 тонна гӯшти парранда дар 1 сол [161];
- ЧДММ «Суғд – саноат - паранд» [161] бо иқтидори 1200 тонна гӯшти мурғ дар як сол;
- ЧДММ «Файзи саҳар» [161] бо парвариши зиёда аз 133 ҳазор сар мурғ ва 40 ҳазор чӯча;
- ЧДММ «Мармарӣ» [161] бо парвариши зиёда аз 3 млн. сар мурғ дар як сол;
- ЧДММ «Мурғи Султон» [161] дар ноҳияи Айнӣ бо иқтидори истеҳсоли 480 ҳазор дона тухм дар як моҳ;
- ЧДММ «Оби Ҳовалинг» [161] бо парвариши 5 ҳазор сар мурғ;
- ЧДММ «Хубҷамъ-Инвест» [161] оид ба истеҳсоли равғани рустаний бо иқтидори коркарди 50 тонна чигит ва офтобпараст дар як шабонарӯз;
- ЧДММ «Файзи Алӣ» [161] дар ноҳияи Данғара бо иқтидори истеҳсолии коркарди 25 тонна ашёи хом ва истеҳсоли 3,5 тонна равған дар як шабонарӯз;
- сардхонаи ЧДММ «Баракати Истиқлол» [161] бо иқтидори захира намудани 1500 тонна сабзавоту мева ва 100 тонна гӯшт;
- корхонаи ЧДММ «Меваҳои Бадаҳшон» [161] бо иқтидори коркарди то 400 тонна меваю сабзавот дар як сол» [161].

Тибқи Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021–2025, самтҳои афзалиятноки ҳучҷати мазкур, вусъатбахшии масъалаҳои пайдо намудани сарчашмаҳои нави гайрибуҷетии сармоягузориҳои ватаниву хориҷӣ, рушди технологии соҳаи саноати ҳӯрокворӣ, коркарди ашёи хом, афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯроквории рақобатпазире, ки барои воридотивазкунӣ ва ба содирот нигарондашуда аст, инчунин ташкили кластерҳои (зернизомҳои) истеҳсолӣ ва таҷдиди объектҳои инфрасоҳтори истеҳсолоти саноати ҳӯроквориро фарогир мебошад. Ҳамзамон ҷалби бештари сармоягузориҳои гуногунаҳамият барои коҳиш додани сатҳи вобастагии бозори ватаниӣ аз воридоти маҳсулоти ҳӯрока, талъамсозии корхонаҳои хурди нав (логистика, миёнаравӣ, хизматрасонӣ ва ғ.), таъмину таҷдиди технологию иттилоотии соҳаҳои ба саноати ҳӯрокворӣ алоқаманд буда, ниҳоят таъсирбахшӣ ба бунёди иқтидорҳои нави соҳавӣ мусоидат менамояд.

Ҳамаи ин натиҷаҳо собит менамоянд, ки ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои олии мамлакат дар доираи стратегия ва барномаҳои давлатӣ, коҳишидҳии гаронии буҷети давлатӣ барои татбиқи онҳо зарурияти таҳияи стратегияи такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунии саноати ҳӯрокворӣ, аз ҷумла тавассути ҷоннок намудани фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ (МОИ), бо мақсади шадидгардонии равандҳои ҷалби сармоягузориҳо, мукаммалгардонии заминаи меъёрии ҳуқуқӣ, пешниҳоди иловагии имтиёзҳои ташкилий-иктисодӣ ва маъмурию молиявӣ-қарзӣ, роҳандозии равишҳои стратегии саноати ҳӯрокворӣ ва дигар субъектҳои хоҷагидорикунандай ватаниву хориҷӣ, ҷиҳати мусоидат ба татбиқшавии ҳадафҳои олии СМР ҶТ барои давраи то соли 2030 зарурат пайдо мегардад.

Албатта ҳамаи ин натиҷаҳои тамоюли мусбӣ дошта, афзоиши бомароми нишондиҳандаҳои иқтисодии соҳаи саноат ва сафарбаргардонии механизми таъмини молиявии истеҳсолоти

воридотивазкунандай саноати хұроквории мамлакат, дар робита бо омилхой боздорандай татбиқи сиёсати воридотивазкунин давлатй қаноатмандауда нестанд. Зеро то имрұз корхонаҳои истеҳсолӣ ва хизматрасони саноати хұроквории мамлакат масъалаҳои асоси таъмини механизми таъмини молиявии боэйтимоди худро бидуни воситаҳои бучетй пурра ҳаллу фасл накардаанд.

Ба ақидаи мо, чиҳати такмили ҷанбаҳои институтсионалии механизмҳои таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хұроквории мамлакат, татбиқи чунин андешаҳо чиҳати мукаммалгардонии санадҳои ҳуқуқӣ-меъёрии мамлакат дар самтҳои зерин, мувофиқи мақсад мебошад:

- ташкили кластерҳои истеҳсолии маҳсулоти хұрокворӣ вобаста ба номгүи маҳсулоти хұрокай аввалиндарача ва ҳиссаи воридоти онҳо;
- такмили меъёрҳои ташкилӣ ва содагардонии лоиҳаҳои бурсиявӣ барои коҳишидии сатҳи вобастагии бозорҳои ватанӣ аз маҳсулоти хұроквории беруна;
- васеъгардонии дастириҳо ва ҳавасмандгардониҳои давлатй дар самти истеҳсол, логистика, хизматрасонӣ ва фурӯши маҳсулоти саноати хұрокворӣ, ки ба воридотивазкунӣ равона карда шудааст;
- ҳамоҳанг ва ё фаъолгардонии муносибатҳои кооператсионӣ ва ҳамгирии корхонаҳои КАС, корхонаҳои саноати хұрокворӣ ва ниҳодҳои илмӣ-таҳқиқотӣ чиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай ватанӣ.

Соҳаи кишоварзӣ ва КАС ҳамчун таъминқунандай асоси фаъолияти истеҳсолии саноти хұрокворӣ маҳсуб меёбад. Вазъи имрұзаи соҳаи кишоварзӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки мушкилиҳои истеҳсолӣ, баҳусус баландбардории ҳосилнокий истеҳсоли зироатҳои ғалладонагӣ, картошқа, полезӣ, пахта ва дигар зироатҳои техникӣ талаботҳои бозори дохилии мамлакатро пурра қонеъ карда натавониста истодаанд, ки

ҳамчун омили асосии коҳишёбии самаранокии истеҳсолӣ ва ё аз фаъолият боз мондани баъзе корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ гардида истодааст.

Ташаккулёбии механизми таъмини молиявии фаъолияти самараноки корхонаҳои кишоварзӣ дар шароити афзоиши босуръати талаботи аҳолии мамлакат ва хориҷи он ба маҳсулоти агроозуқаворӣ низ мустақиман аз дастгириҳои молиявӣ ва ҳавасмандгардониҳои зарурии давлатиу ҳусусӣ вобастагии калон дорад, ки ҳамоно барои онҳо нокифоя арзёбӣ мегардад. Гузашта аз ин, рушди босуботи КАС маҳз аз шаклҳои гуногуни муносибатҳои молиявӣ-иқтисодӣ, воситаҳои маҳсус ва усулҳои таъсису ташаккулдиҳандай механизми молиявӣ, ки ба сатҳи таъминоти молиявии такористеҳсоли КАС-ро таҷассум менамояд, алоқамандии калон дорад. Яъне, таъмини кифоягии механизмҳо ва воситаҳои молиявӣ дар КАС заминаи асосии ташаккули механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ мебошад, ки ниҳоят зарурияти таҳия ва татбиқи равишҳои стратегии саноати ҳӯроквориро ба пуррагӣ асоснок менамояд.

Низоми дастгириҳои давлатии рушди истеҳсолоти саноати ҳӯроквонии мамлакат, чунин менамояд, ки маҷмуи чораҳо, ҳавасмандиҳо, дастгириҳо ва механизми молиявӣ-қарзии давлатӣ бидуни татбиқи вазифаи рушди системаи технологији истеҳсолоти саноатӣ ҳаракат намуда истодааст.

Чунин ҳолати маҷмуавии чораҳои молиявӣ-қарзӣ онҳоро на танҳо байни ниҳодҳои ташкилӣ-иқтисодӣ, балки дар алоқамандӣ бо заминаҳои технологӣ ба вазъияти ногувор оварда истодааст. Яъне, бо мақсади ташкилу ташаккули механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунанда интиҳоби навъи маҳсулоти воридотшаванда бояд дар сатҳи маъмурӣ муайян гардад, на балки дар сатҳи корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ. Чунки дар воқеъ сафарбар намудани (воситаҳои молиявӣ) механизми молиявӣ ё дастгирию ҳавасмандиҳои давлатӣ ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ бояд

бо иқтидор ва ё шароитҳои технологияи худи корхона, баъдан дар сатҳи соҳаи саноат ва ниҳоят дар сатҳи равандҳои таҷдиди технологияи давлатӣ зуҳур ёбад. Масалан, дар таҷриба муайян гардидааст, ки менечер оид ба ҳариди ашёи хоми корхонаи саноати ҳӯрокворӣ мувофиқи таҳқиқи дақиқ ё интиҳоби варианти пешниҳоди беҳтарин технологияҳои истеҳсолии корхона қарор қабул накарда, балки ба имтиёзҳо ва ҳавасмандиву сабукиҳои молрасонҳои технологӣ таваҷҷуҳ менамояд.

Маълум мегардад чунин таҷриба ҳамчун фаъолияти (рафтори) номувофиқ, соҳтори тақмилталаби низоми ташкилий-идоравии ҳавасмандагрдониву дастгириҳои молиявии давлатӣ дар соҳа мушоҳида гардида, мушкилоти тақсимот ва ҳарочоти воситаҳои молиявиро дар раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазқунанда аз сатҳи микро оғоз намуда, ниҳоят таъсири мусбии худро ба сатҳи макроиқтисодӣ мерасонад.

Бо мақсади таҳия ва истифодаи стратегияи тақмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазқунандаи саноати ҳӯроквории мамлакат, коҳишидҳии сатҳи вобастагии технологияи истеҳсолоти ватаний ҳамчун самти муҳим маҳсуб меёбад. Гарчанде имрӯзҳо баъзе корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакат дар асоси муносибатҳои муштарак, бурсияҳо ва лоиҳаҳои алоҳидаи соҳавӣ тавонистаанд, ки технологияҳои истеҳсоли маҳсулоти ҳӯроквории худро қисман таҷдид намуда, инчунин баъзе аз онҳо технологияҳои мусирро дар фаъолияти худ наслу таъмин намуда, бо маҳсулоти рақобатпазири худ ба бозорҳои хориҷӣ роҳ ёфта, нишондиҳандаҳои содиротии мамлакатро афзоиш диҳанд. Мубодилаи технологӣ дар истеҳсолоти саноати ҳӯроквории Тоҷикистон суръати на чандон зуд дорад. Бахусус истифодаи технологияҳои муосири истеҳсолӣ бештар дар занцираи коркарди маҳсулоти ҳӯрокворӣ мушоҳида мегардад.

Дар қатори инҳо, ба равишҳои стратегии тақмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазқунандаи саноати

хӯроквории мамлакат дар шароити муосир чунин омилҳо таъсир расонида метавонанд:

- Мушкилоти кадрҳои муҳандис-технологҳо, ИТ-технолог, менечерҳои фурӯш ва бозоршиноси касбӣ дар самти таҳия ва татбиқи маҳсулотҳои наву рақобатпазири хӯрокворӣ;
- Суботи молиявии мамлакат (сатҳи бекурбашавии асъори миллӣ, коҳишёбии ҳаҷми даромади аҳолӣ-пардохтпазирии аҳолӣ), ки метавонад ҳангоми татбиқи мақсадноки сиёсати воридотивазқунанда талаботи дохилиро ба маҳсулоти ватани ҳавасманд гардонида, ба содироти маҳсулоти рақобатпазири корхонаҳои саноати хӯроквории ватани мусоидат намояд;
- номусоид гардидани шароит ва (тағийирёбии гайричашмдошти) вазъи бозорҳо, баҳусус коҳишёбии нарҳи заҳираҳои ашёвӣ, дастгоҳу таҷҳизоти техникию технологӣ, ки ба сатҳи баланди коркард ва баъдан ба афзоиши арзиши иловагии маҳсулот, ҳамзамон сатҳи таъминоти технологӣ таъсир мерасонаду раванди воридотивазқунӣ, инчунин иваз намудани ҳаҷму номгӯи маҳсулоти содироти маҳсулоти корхонаҳои саноати хуроквориро ҳавасманд менамояд;
- густариши ҷаҳонишавӣ бо равандҳои мубодилаи технологӣ, ки таҷдиди технологи саривақтии саноати хӯроквории мамлакатро вобаста ба меъёр ва талаботи бозорҳо дар шароити муосир тақозо менамояд. Ҳангоми қафомонӣ ё мавҷуд набудани технологияҳои истеҳсолии замонавӣ сифат ва инчунин сатҳи рақобати маҳсулоти хӯрокворӣ қоҳиш ёфта, ба рушд ва раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазқунандаи саноатии мамлакат таъсири манғӣ расонида метавованд.

Интихоби омилҳои лозима дар самти стратегии такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазқунии саноати хӯроквории мамлакат чӣ дар сатҳи корхонаҳои саноатӣ ва чӣ дар корхонаҳои КАС ғуногун мебошад. Ба омилҳои назоратнашавандай беруна, омилҳои бозорӣ (сатҳи талабот ва рақобат дар бозорҳои ватани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хориҷӣ), низоми

танзими давлатии амалиётҳои воридотӣ ва содиротӣ (сатҳи ҳимояи бозорҳои дохила, сатҳи ҳавасмандии содирот тавассути сиёсати протексионистӣ)-ро дохил намудан мумкин аст. Ба омилҳои дохила бошад, ки худи корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ метавонанд назорат намоянд, захираҳои худии корхонаҳо, ба монанди захираҳои сармоявӣ, иқтидорҳои инноватсионии истеҳсолӣ, технологияҳои муосир ва мутахассисони касбӣ дохил мешаванд.

Таҳқиқот нишон медиҳад, ки вобаста ба шароитҳои имрӯзаи соҳаи саноат, вазъи молиявӣ, ҳаҷму теъдоди дастгирӣ ва ҳавасмандиҳои давлатӣ, иқтидори истеҳсолӣ ва сатҳи таъминнокии технологи саноати ҳӯроквории Ҷумҳурии Тоҷикистон, се варианти равиши стратегии такмили механизмҳои таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкуни саноати ҳӯрокворӣ муносиб мебошад: стратегияи воридотивазкуни ба бозори дохила нигаронидашуда, стратегияи воридотивазкуни ба содирот нигаронидашуда ва стратегияи воридотивазқунандай омехта. Мусаллам аст, ки интихоби варианти муносиб ба таҳияи модели стратегияи такмили механизми молиявии таъмини истеҳсолоти воридотивазкуни саноати ҳӯроквории мамлакат мусоидат хоҳад кард. Муайянсозии самти стратегии такмили механизми таъмини истеҳсолоти воридотивазқунандай саноати ҳӯрокворӣ ва таҳияи чорабиниҳои он, ки татбиқи онҳо барои ноил гардидан ба мақсадҳои стратегӣ, гурӯҳбандии нишонаҳои маҳсулоти воридотивашаванд ва бозорҳои алоҳидаи онҳоро тақозо менамояд. **(ҷадвали 3.2)**


## Чадвали 3.2.

### Гурӯҳбандии таркибии стратегияҳои алтернативии такмили механизми молиявии истехсолоти воридотивазкунандаи саноати хӯрокворӣ

Гурӯҳбандии нишонаҳои стратегии механизми молиявии истехсолоти воридотивазкунии саноати хӯрокворӣ					
сатҳи амалигардо ниӣ	самти татбиқ	стратегия	моделҳо	заминаҳои истехсолии воридотивазкуниӣ	молу маҳсулоти воридотивазшава нида
<b>микро</b>	ба талаботи сармоя нигаронидашуда	ба бозори дохила нигаронидашуда	дар асоси захираҳо ва технологияҳои ватаний	дар заманаи истехсооти мавҷуда	маҳсулоти хӯрока, ашёи хом ва ф.
<b>мезо</b>	ба талаботи истеъмолӣ нигаронидашуда	ба бозори хориҷӣ нигаронидашуда	дар асоси ташкили корхонаҳои муштарак	дар заманаи таъмини истехсолоти наъ	логистика, тичорат ва хизмат
<b>макро</b>	ба талаботи истеъмолӣ нигаронидашуда	<b>Омехта карда шуда</b>	дар асоси захираҳо ва технологияҳои ватаний	дар заманаи истехсооти мавҷуда ва наъ соҳташуда	дастгоҳ, таехнология, ашё, таҷхизотҳои маҷмуавӣ

#### Таҳияи муаллиф аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаббусҳои сатҳи ҳукуматӣ, баҳусус барномаҳои давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунанда, инчунин истехсолоти саноати хӯрокворӣ аллакай тасдиқу амалий гардида истодааст. Гарчанде раванди татбиқи ин вариант ба мушкилиҳои зиёд амалий гардида истода бошад ҳам, бояд дар баробари он варианти стратегияи омехтаи ба таъмини талаботи бозори дохилӣ ва давра ба давра коҳиш додани вобастастагии технологияи истехсолоти саноатӣ низ роҳандозӣ карда шавад. Зоро имрӯзҳо дар асоси омилҳои эпидемиологӣ ва инчунин муносибатҳои таҳримонаи мамлакатҳои рушди саноатидошта, ки иштирокчиёни асосии бозори озуқавории ҷаҳонӣ маҳсуб меёбанд, варианти стратегияи ба содирот нигаронидашуда чандон самараи стратегӣ надода истодааст. Чунки ҳангоми маҳдуд ё бастани бозорҳои агроозуқаворӣ, эълон намудани эмбарго ба маҳсулоти алоҳидай хӯрокворӣ ва ё ашёи хоми саноати хӯроквории мамлакатҳои хориҷӣ сатҳи содироти маҳсулоти хӯроквории дигар мамлакатҳо номумкин гардида, ниҳоят стратегияи такмили механизмҳои таъмини молиявии истехсолоти воридотивазкунанда бе натиҷа мемонад. (Расми 3.4.)



Расми 3.4. Стратегияи такмили механизми молиявии истехсолоти воридотивазкунандаи саноати хӯрокворӣ. Таҳияи муаллиф

Чӣ тавре ки маълум мегардад, ҳангоми интихоб ва таҳияи стратегияи такмили механизми истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯроквории мамлакат, аввалан бояд ошкорсозӣ ва таҳлили равандҳои татбиқи механизми молиявии стратегияи ҷорӣ гузаронида шуда, вобаста ба натиҷаҳои муҳити беруна ва дохила, ки айни замон мунтазам тағиیر ёфта истодаанд, объекти воридотивазкунӣ бо назардошти ҳачми воситаҳои молиявии мавҷудбуда (нақдӣ), миссия, мақсаду вазифаи асосии стратегияи таҳиямешуда интихоб карда шавад. Чунки дар баъзе мавридиҳо нодида гирифтанд ё наомӯхтани муҳити беруна, аз ҷумла ғайричашидност иваз гардидани вазъи бозори ашё ё маҳсулоти ҳӯрокворӣ метавонад ба татбиқи воқеии стратегия монеа эҷод намояд. Имрӯзҳо дар таҷрибаи ҷаҳонӣ истифодаи моделҳои стратегии гуногуни воридотивазкунӣ истифода мегардад, ки барои стратегияи такмили механизми таъмини молиявии саноати ҳӯроквории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба назари мо стратегияи воридотивазкунии ба содирот нигаронидашуда ва стратегияи воридотивазкунандай омехта муносиб мебошад.

Бо ин мақсад, мавқеи муҳимро нақшаи татбиқи стратегия бо назардошти интихоби воситаҳои молиявии корхона ишғол намуда, ҳамзамон аз натиҷаи ин аллакай таҳлил ва интихоби механизми молиявӣ, дастигириҳо ва инчунин ҳавасмандиҳои дигари давлатӣ маълум мегардад, яъне ҳачми воситаҳои молиявии татбиқи стратегияи такмили механизмҳои таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазшавандай корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ дақиқ мегардад.

Стратегия бояд чунин унсурҳоро дар бар гирад: афзалиятҳои корхона нисбат ба рақибон, рушди дохилии корхона, мушкилот ва имкониятҳои рушд дар сатҳи беруна, диди корхона дар оянда, ҳадафҳо ва рисолати корхона, инчунин стратегияҳои вазифавӣ (стратегияи истеҳсолӣ, бозоршиносӣ, молиявӣ ва корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва озмоишӣ - конструкторӣ (КИТОК) [86, 65].

Ҳамзамон самт ва татбиқи он, баҳусус истеҳсолоти ватании (худӣ) маҳсулоти воридотивазшаванда ё ин, ки ивазкуни молу маҳсулоти

алоҳида-ашё, маводҳои зарурии гуногунаҳамият, таҷхизот, хизматҳои ташкилоту муассиса, инчунин шахсони алоҳида миёнарав (ҷалби пудратчиёни ватани) ва технологияи истеҳсолот дар робита алоқамандӣ бо марказҳои илмию таҳқиқотӣ ва таҷрибавию конструкторӣ муайян мегардад. Қайд намудан бомаврид аст, ки асоси равиши стратегии мазкурро фаъолгардонии кори муассиса ва ташкилотҳои илмию таҳқиқотӣ ташкил медиҳанд, ки онҳо дар ҳамаи зинаҳо ва ё давру фаслҳои равиши стратегии пешниҳод гардида иштирок менамоянд.

Чӣ тавре ки қаблан ошкор намуда будем, барои такмили самараноки механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯроквории мамлакат, дар раванди таҳияи стратегия мазкур ҳаҷм ё миқдори муайяни объектҳои ивазкунанда бо таваҷҷӯҳ ба молу маҳсулотҳои ҳӯроквории истеҳсол мешуда мавқеи калидӣ дорад-воридотивазкунӣ набояд то сатҳи ниҳоӣ бошад. Аз ин лиҳоз, зарур аст, ки асоси объекти воридотивазкунии маҳсулоти корхонаҳои саноати ҳӯроквории мамлакатро бояд дар робита бо корхонаҳои КАС, ширкатҳои хизматрасон, логистика ва муассисаҳои илмию таҳқиқотӣ ташкил диханд. Стратегияи такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ, гарчанде тасвири муракқаб ҳам дошта бошад, лекин вобаста ба омилҳои гуногунсатҳ ва гуногунаҳамият ба монанди тағйирёбии ғайричашмдошли бозори озуқаворӣ, бекурбшавии асьори ватани, инчунин фаъолияти пурмаҳсули корхонаҳои кишоварзӣ бояд дар як тартиби мустақим таҳия ва татбиқ карда шавад.

Дар мавриди қабули қарор оид ба истеҳсоли маҳсулоти ҳӯроквории ватани (худӣ) бояд ҳатман шаклу намудҳои дастгириву имтиёзҳо ва ҳавасмандиҳои давлатӣ таҳлил карда шаванд, сипас ба воситаҳои молиявии доҳили корхона (бучет, фондҳои иловагӣ, иқтидори рушди инноватсионӣ, такмилдиҳии бизнес-нақша) таваҷҷӯҳ намудан зарур аст, дар маҷмуъ инҳо маъмулан дар таркиби худи бизнес-нақшай корхона тасвир мегарданд. Дар мавриди интиҳоби алтернативии стратегияи

ивазкунни баъзе низомҳои истеҳсолӣ чустуҷӯ, таҳлил ва интихоби молистеҳсолкунандагони ватани мухим мегардад.

Бояд маҳсус қайд намуд, ки новобаста аз интихоби алтернативии самти таъмини истеҳсолоти ватани ё иваз намудани унсурҳои алоҳидаи истеҳсолоти корхонаҳои саноати хӯрокворӣ, имконияти омехтагардонии (ҳамоҳангсозии) онҳо мухим аст. Дар натиҷаи интихоби самти воридотивазкунни маҳсулоти саноати хӯрокворӣ, ҷораҳои зарурии дастгирии давлатӣ ё воситаҳои молиявии рушди дохили корхона, стратегияи такмили механизмҳои молиявии корхонаҳо таҳия мегардад ва бо ҳамин васила барои таҳияи барнома, нақша ё стратегияи истеҳсолоти маҳсулоти саноати хӯроквории мамлакат ба содирот нигаронида шуда заминаи мусоид таъмин мегардад.

Барои татбиқи бомуваффақи стратегияи такмили механизмҳои таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯроквории мамлакат, ба ақидаи мо ба эътибор гирифтани чунин принципҳои заминавӣ зарур аст:

- васеъгардонии имкониятҳои итсехсолии саноати хӯрокворӣ ва таъмини шароитҳои мусоид барои фаъолияти кооперативии онҳо бо дигар соҳаҳои дар раванди воридотивазкунни маҳсулоти хӯрокворӣ иштироккунанда;
- ҳавасмандгардонии талаботи дохила ба маҳсулоти саноати хӯроквории мамлакат бо таваҷҷӯҳ ба нигоҳдории муътадили низоми нарҳ ва фармоишоти давлатӣ;
- ҷораҳои иловагии таъминкунандай ҷолибияти зиёди сармоягузорон;
- рушди муносибатҳои кооператсионӣ бо шарикони хориҷӣ дар самти мубодилаи технологӣ, корҳои илмию таҳқиқотӣ ва таҷрибавию конструкторӣ барои таъсиси истеҳсолоти технологиي пешқадам.

Механизми идоракуни татбиқи стратегияи такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунни саноати хӯроквории мамлакат маҷмӯи ҷорабиниҳои имкондиҳандай давра ба давра татбиқ

намудани стратегияи интихобгардидаро дар шароити муосир тасвир менамояд. Дар мадди аввал ташкили механизми идоракуни стратегияи мазкур шарти муҳими ноил гардидан ба мақсади стратегия мебошад. Барои ҳамин, дар давраи оғози стратегия консепсияи воридотивазкуни маҳсулоти саноати хӯрокворӣ бо назардошти афзалиятҳои назаррас нисбат ба стратегияҳои воридотивазқунандай дигар мамлакат таҳия мегардад.

Дар фасли аввали таҳияи нақшай воридотивазкунӣ, корхонаҳои саноати хӯрокворӣ сатҳи рақобатпазирии худро дар бозорҳои дохилий ва беруна муайян намуда, ҳамзамон афзалиятҳои рақобатпазирии минбаъдаи худро арзёбӣ менамоянд. Баъдан оид ба мувофиқи мақсад будани татбиқи стратегияи такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунӣ дар сегменти зарурӣ қарорҳои даҳлдор қабул карда мешавад. Дар давраи оғози истеҳсолоти воридотивазқунандай маҳсулоти хӯрокворӣ, дар асоси натиҷаҳои таҳлили бозорҳои гузаронидашуда, қарорҳои даҳлдор оид ба ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати хӯрокворӣ, мавҷудияти маҳсулоти воридотивазшаванда ва номгӯи нави маҳсулоти хӯроквории воридотивазшаванда қарорҳои даҳлдор қабул карда мешавад.

Марҳилаи мониторинги натиҷаҳо ва назорати иҷроиши нақшай истеҳсолии корхонаҳои саноати хӯрокворӣ, бо мақсади арзёбии шумора ва сифати маҳсулоти истеҳсолшуда, арзёбӣ ва ҷустуҷӯи захираву имкониятҳои истифода нашудаи воридотивазқунанда гузаронида мешавад. Ин марҳила имконият фароҳам меоварад, ки дар асоси натиҷаи давраҳои (faslҳои) қаблий ва вазъи ба амаломадаро чӣ дар сатҳи макро ва чӣ дар сатҳи микро баҳогузорӣ намуда, тағйиротҳоро фавран идора карда шавад.

Ҳамин тариқ, мебояд қайд намуд, ки идоракуни стратегияи воридотивазкуни маҳсулоти саноати хӯроквонии мамлакат на танҳо вақти муайяну захираҳои молиявӣ, балки таъминоти кадрӣ, иштироки ҳатмии корхонаҳои саноатӣ дар татбиқи барномаҳои воридотивазкунӣ, татбиқи

инноватсияҳо ва мутобиқшавии соҳаи саноати ҳўрокворӣ ва ба муҳиту тағйиротҳои ба амал меомадаи муҳити беруна тақозо менамояд.

Ҳамин тавр, таҳқиқот нишон медиҳад, ки дар шароити муосир вобастагии воридотӣ яке аз мушкилоти асосӣ маҳсуб меёбад, ки на танҳо метавонад соҳаи саноти ҳўрокворӣ, балки соҳаҳои гуногуни иқтисодиётро фарогир бошад ва ба рушди иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат монеаҳои зиёд эҷод намояд. Аз ин сабаб, вобаста ба вазъияти бозорҳои ҷаҳонии ашёи хом ва ҳўрокворӣ таҳия ва татбиқи чораҳои стратегияи такмилдиҳандай механизми таъминоти молиявии истеҳсолоти саноати ҳўрокворӣ муҳимияти хосса дорад.

### **Дар асоси таҳқиқи зербоби мазкур чунин ҳулосаҳо намудан мумкин**

**аст:**

1. Маълум мегардад, ки муҳимияти маҳсуси афзалиятҳои содиротивазкунандай воридтивазкунӣ ва омехтасозии захираҳои молиявӣ дар самтҳои афзалиятнок, ба монанди КАС, корхонаҳои саноати ҳўрокворӣ ва соҳаи хизматрасониву логистика муайян мегардад. Ба ақидаи мо, барои татбиқи муваффаки стратегияи такмили механизми молиявии саноати ҳўроквории мамлакат, инчунин ба омилҳои берунаи татбиқи стратегияи корхонаҳо-омилҳои бозорӣ (иқтидори бозорҳои дохила ва беруна, мунҳанини нарҳҳо ба талаботи ҳўрокворӣ, рақобати соҳавӣ ва ғ.) ва низоми танзими давлатии амалиётҳои воридотӣ-содиротӣ (сатҳи ҳимояи бозорҳои дохилӣ, сатҳи ҳавасмандгардонии содирот ва ғ.) дикқати бештар зоҳир намудан лозим аст.

2. Муҳим мебошад, ки фаъолгардонии ҷолибияти сармоягузорӣ ба саноати ҳўроквории мамлакат бо таваҷҷӯҳ ба такмилдиҳии соҳибкории хурду миёна дар саноати ҳўрокворӣ ба роҳ монда шуда, ҳамзамон механизми таъмини молиявӣ-субсидияҳо, қарзҳои имтиёзном, таътилҳои андозӣ ва ғайраро ҷоннок карда шавад.

3. Зарур аст, ки шароитҳои беҳтаргардонии ҷалби сармоягузории саноати ҳўрокворӣ бо назардошли ташаккули соҳибкории истеҳсолии хурду миёна

роҳандозӣ гардида, истифодаи механизми молиявии гуногун, ба монанди субсидияҳо, қарзҳои фоизи паст дошта ё имтиёзнок, таътилу имтиёзҳои андозӣ ва ғайраҳо чоннок карда шавад.

3. Масъалаҳои дастгириҳои давлатии корҳои илмию таҳқиқотӣ дар самти саноати ҳӯрокворӣ ҳамчун механизми алоҳида баромад намуда, метавонад имконияти истифодаи технологияҳои навро ҷиҳати рақобатпазир гардонии маҳсулоти ватаниӣ дар бозорҳои хориҷӣ фароҳам оварад.

4. Механизми дигар, ин афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти саноатӣ мамлакат мебошад. Барои ин, бунёди шароитҳо ҷиҳати афзоиши иқтидорҳои истеҳсолии корхонаҳо ва баландбардории сифати маҳсулоти ҳӯрокворӣ зарур аст. Бо ин мақсад, истифодаи механизми гуногуни молиявӣ ва инчунин субсидия ба содирот, қарзҳои имтиёзнок ба содиркунандагон ва имконпазир мебошад.

5. Дар шароити имрӯзai корхонаҳои саноти ҳӯроквории Тоҷикистон, дар баробари дигар механизмҳо, механизми такмили низоми сертификатдихии маҳсулоти ҳӯрокворӣ мавқеи муҳим дорад. Таъсиси шароитҳои зарурӣ барои баланд бардории сифати маҳсулот ва мувофиқати онҳо ба талаботҳои бозору стандартҳои ҷаҳонӣ муҳим гардида, барои ин истифодаи механизми молиявии субсидияҳои давлатӣ ба маҳсулоти сертификатсияшуда, қарзҳои имтиёзнок барои корхонаҳои саноатие, ки аз сертификатсия гузаштаанд, муҳим мегардад.

6. Таҳия ва татбиқи стратегияи такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ, ҷузъи таркибӣ ва инчунин унсури асосии мусоидаткунандай татбиқи ҳадафҳои олии рушди мамлакат, баҳусус таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои ҳушсифат ва саноатиқунонии иқтисодиёти мамлакат мебошад. Барои ноил гардидан ба мақсадҳои гузашташуда истифодаи стратегияи такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ ҷиҳати таъмини шароитҳои рушди истеҳсолоти ватаниӣ, баҳусус афзоиши содироти маҳсулоти ҳӯрок, рушди шабакаи дистрибуторӣ ва баланд бардории сифати маҳсулоти ҳӯроквории ватаниӣ тавсия мегардад.

## **ХУЛОСА**

### **Вобаста ба нитицаҳои ба даст оварда шуда, дар рисолаи**

### **диссертационӣ хулосаҳои зерин таҳия мегардад:**

1. Аз заминаҳои пайдоиш, назарияҳои гуногунсатҳ ва равишҳои илмии мағҳуми воридотивазкунӣ хулоса намудан мумкин аст, ки ин мағҳум то ҳол дар адабиёти иқтисодӣ фахмиши ягонаи худро пайдо накардааст ва хело гуногунпаҳлӯ мебошад. Барои дарки дурусти назарияи воридотивазкунӣ дар саноати ҳӯрокворӣ, истифодаи равишҳои алоҳида ва фарзияҳои илмӣ муҳим мебошад [4-М].

2. Ҳар як звено ва ё самти механизми молиявии корхона қисми асосии механизми молиявии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ мебошад, чунки онҳо на танҳо бо ҳам алоқаманд ҳастанд, балки ҳангоми ташаккули онҳо дар раванди таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда аз яқдигар вобаста мебошанд. Шарти муҳими механизми таъмини молиявиро фаъолияти (ҳаракати) ҳамоҳанг кардашудаи онҳо ташкил медиҳад. Барои ҳамин, механизми молиявӣ дар шакли маҷмуи шаклҳо, усулҳо, воситаҳо ва инчунин фишангҳои истифодабарӣ ё ташаккулдихии фондҳои захиравӣ бо мақсади таъмини талаботи гуногунхусусияти давлат, аҳолӣ, баҳусус корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ дар таъмини истеҳсолоти воридотивазкунӣ амалӣ карда мешавад [2-М].

3. Барои фаъолгардонии раванди воридотивазкунии маҳсулоти саноати ҳӯроквонии Тоҷикистон дар баробари таҳияи барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунӣ, ҷорӣ намудани чораҳои ҳавасмандгардонию дастгириҳои маъмурии давлатӣ ташкили механизмҳои молиявӣ зарур мебошад [1-М].

4. Дар шароити муосири густариши бомароми муносибатҳои иқтисодӣ, тағйирёбии ғайричашмдошти вазъи бозорҳои ашёи хом ва дастгоҳу таҷҳизоти технологияи саноати ҳӯрокворӣ, дар доираи сиёсати воридотивазкунандай иқтисодиёт, ҳамон намуд дастгириҳои молиявии саноати ҳӯрокворӣ натицаҳои мусбӣ меорад, ки ба механизмҳои молиявии

дохилиташкилотӣ диққат дода, нишондиҳандаҳои таъминкунандай рақобатпазирии маҳсулоти озуқавориро дар бозорҳои дохилӣ таъмин карда метавонанд. Гузашта аз ин, барои беҳтаргардонии сатҳи фондмусаллаҳӣ, фондбоздехӣ, таъмини бартариятҳои рақобатпазирии истеҳсолоти корхонаҳо равона карда зарур аст. Зоро дар пурра қатъ намудани ҳაҷми воридоти молу маҳсулоти хӯрокворӣ ба бозорҳои дохилӣ пайомадҳои манфии худро дорад [2-М].

5. Дар масири таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯрокворӣ, корхонаҳои соҳа зиёда аз 20 соҳаҳои истеҳсолӣ ва гайриистеҳсолиро фарогир буда, дар он зиёда аз 500 намуд шаклҳои хоҷагидорӣ фаъолият намуда, ба миқдори 10383 млн. сомонӣ маҳсулоти соҳаи саноатро истеҳсол менамоянд, ки дар соҳтори истеҳсолии соҳаи саноати мамлакат 24,1% ташкил медиҳад. Айни замон, истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ аз 0,74 т. дар соли 2015 то ба 17,5 т. дар соли 2022 расонида шудааст, ки дар маҷмуъ дар давраи таҳлили 60,1% афзоиши истеҳсолиро нишон медиҳад. Дар қатори нишондиҳандаҳои азфоишёбандаи маҳсулоти корхонаҳои саноати мамлакат афзоиши истеҳсоли маҳсулотҳои ҳасиб, шир ва маҳсулоти ширӣ ва маҳсулоти макаронӣ тамоюлҳои мусбат доранд, ки мутаносибан афзоиши истеҳсоли ин намуди маҳсулотҳои хӯрокворӣ дар солҳои таҳлилӣ 10,41%, 60,1%, 41,1 % ва 100%-ро ташкил дода буд. Аммо вазъи ҳозира нишон медиҳад, ки бозори агроозуқавории мамлакат аз бозорҳои беруна вобастагӣ дорад, инчунин ҳაҷми талаботи маҳсулоти хӯроквон мамлакат нишон медиҳад, ки дар баробари тамоюлҳои мусбӣ, мушкилоти норасогии баъзе маҳсулотҳои хӯрокворӣ-ғалладонагӣ, шакар, равғани растаниӣ ва дигар намудҳои озуқа мушоҳида гардида истодааст, ки вобаста ба ин на танҳо ташаккулдихии механизми молиявӣ, балки механизми ташкилий-иктисодии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯроквории мамлакат зарур мебошад [1-М].

6. Дар шароити муосир, асосноксозии заминаҳои назариявии стратегияи молиявии рушди саноати хӯроквориро дар мавҷудияти як

қатор шароитҳои дохилию беруна, ба монанди сатҳи баланди динамикаи нишондиҳандаҳои макроиқтисодие, ки бо фаъолияти молиявии саноати ҳӯрокворӣ алоқаманд мебошанд, лапиши вазъи бозори молия, суръати рушди технологӣ ва фишангҳои нокифояи давлатӣ оид ба танзими фаоълияти молиявӣ хулосабарорӣ намудан мумкин аст [2-М].

7. Хулоса, дар соли 2022 дар сохтори воридотии мамлакат, ҳиссаи зиёдро маҳсулоти ҳӯроквории аввалиндараша ба монанди маҳсулоти ғалладонагӣ, орд, равғани растаниӣ, шакар ва дигар маҳсулоти ҳӯрокворӣ ташкил медиҳад. Маълумотҳои таҳлилии маҳсулотҳои ҳӯроквории аввалиндараша собит менамоянд, ки маҳз дар ҳамин самт, баҳусус ҳамин номгӯи маҳсулоти ҳӯроквории саноати ҳӯроквории мамлакат норасогӣ доранд. Яке аз сабабҳои ҳаҷми зиёди сохтори воридотии маҳсулоти ҳӯроквории мамлакат дар норасогии заминаҳои ашёвӣ бошад, пас сабаби муҳими он дар нокифоягии механизми таъмини молиявии истеҳсоли саноати ҳӯроквории-ордкашӣ, равғанбарорӣ, истеҳсоли шакару ҳӯроки чорво, инчунин дигар маҳсулотҳои ҳӯрокворӣ дида мешавад [4-М].

8. Бо мақсади пайдо намудан маълумотҳои таҳлилӣ-иқтисодӣ ҷиҳати муайянсозии алоқамандии ғайрихатӣ байни нишондиҳандаҳои ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрокворӣ ва ҳаҷми содироти маҳсулоти саноати ҳӯроквории мамлакат, методи бастаи (пакети) барномаҳои амалии самаранокро истифода карда шуд. Чунин моделсозӣ имкон фароҳам овард, ки тавсифҳои омории модели (1) доир ба сифати хуби онро гувоҳӣ дода ва заминагузорӣ менамояд, ки модели регрессияи ғайрихаттии параболаи тартиби 2 (ду) барои таҳлилу пешӯии истеҳсоли маҳсулоти ҳӯрокворӣ (млн сом.) ва ҳаҷми содироти маҳсулоти ҳӯрокворӣ (млн. долл. ИМА.) истифода карда шавад [4-М].

9. Такмилдии механизми таъмини молиявӣ-дастгирий ва ҳавасмандгардонии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯроквории мамлакат дар дастгириҳои давлатии инноватсия ва бизнеси минтақавӣ ва соҳавӣ зухур меёбад. Инчунин дастгириҳои бурсиявӣ, ташаккули кластерҳои саноати ҳӯрокворӣ, кооператсияи таҳқиқотҳои

илмӣ ва бизнес-равандҳо, рушди технопаркҳои саноатӣ, бизнес-инкубаторҳо ва фондҳои венчурӣ минтақавӣ, молияни давлатӣ барои татбиқи лоиҳаҳои афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати хӯрокворӣ ҳамчун механизмҳои таъмини молиявии калидии истеҳсолоти воридотивазкунии саноати хӯроквории мамлакат маҳсуб меёбад [1-М].

10. Маълум мегардад, ки муҳимиyaти маҳsusи афзалиятҳои содиротивазкунандай воридотивазкунӣ ва омехтасозии захираҳои молиявӣ дар самтҳои афзалиятнок, ба монанди КАС, корхонаҳои саноати хӯрокворӣ ва соҳаи хизматрасониву логистика муайян мегардад. Ба ақидаи мо, барои татбиқи муваффақи стратегияи такмили механизми таъмини молиявии корхонаҳои саноати хӯроквории мамлакат, инчунин ба омилҳои берунаи татбиқи стратегияи корхонаҳо-омилҳои бозорӣ (иктидори бозорҳои дохила ва беруна, мунҳании нарҳҳо ба талаботи хӯрокворӣ, рақобати соҳавӣ ва ғ.) ва низоми танзими давлатии амалиётҳои воридотӣ-содиротӣ (сатҳи ҳимояи бозорҳои дохилӣ, сатҳи ҳавасмандгардонии содирот ва ғ.) диққати бештар зоҳир намудан лозим аст [2-М].

11. Дар шароити имрӯзаи саноати хӯроквории Тоҷикистон, дар баробари дигар механизмҳо, механизми такмили низоми сертификатдииҳи маҳсулоти хӯрокворӣ мавқеи муҳим дорад. Таъсиси шароитҳои зарурӣ барои баландбардории сифати маҳсулот ва мувофиқати онҳо ба талаботҳои бозору стандартҳои ҷаҳонӣ муҳим гардида, барои ин истифодаи механизми молиявии субсидияҳои давлатӣ ба маҳсулоти сертификатсияшуда, қарзҳои имтиёзном барои корхонаҳои саноатие, ки аз сертификатсия гузаштаанд, муҳим мегардад [5-М].

## **Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо**

Дар асоси муқаррароти илмии рисолаи таҳқиқот, татбиқи амалии ақидаҳои мушаххас, ҳамзамон натиҷаҳои ба дастомада ҷиҳати такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯроквории мамлакат дар шароити муосир, чунин тавсияҳо пешниҳод мегардад:

1. Воридотивазкунӣ бояд ҳамчун стратегияи иқтисодӣ, тавассути интихоби воситаҳои татбиқи сиёсати иқтисодӣ-тиҷоратии давлат ба ҷанбаҳои назариявии рушди муносибатҳои иқтисодиву тиҷоратии давлат заминаи асосӣ гузорад [9-М];

2. Таркиби соҳтории механизми таъмини молиявии саноати ҳӯрокворӣ унсурҳои алоҳидаро дар баргирифта, зарур аст, ки фаъолияти онҳо ҳамоҳанг шуда самаранокии механизми таъмини молиявии саноати ҳӯроквориро таъмин намуда, ҳамзамон мақсадҳои асосии механизми молиявии соҳаро ҷиҳати таъмини истеҳсолоти воридотивазкунанда амалӣ менамоянд [6-М];

3. Дар қатори дастгириҳои молиявӣ ислоҳоти мунтазами ҷанбаҳои институтсионалӣ, нигоҳдории муътадили нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, васеъгардонии имкониятҳо ё иқтидорҳои истеҳсолӣ дар раванди такмили механизми таъмини молиявии истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ зарур ва муҳим мебошад [5-М];

4. Ҷиҳати таъмини самаранокии механизми молиявӣ дар ҳар як сикли истеҳсолӣ, бо назардошти бештар намудани ҳиссаи маҳсулот барои коркард нисбат ба маҳсулоти тайёри содиршаванда афзалтар мебошад. Барои ҳамин тавсия мешавад, ки барои ҳар як маҳсулоти корхонаи саноати ҳӯроквории ба воридотивазкунанда сафарбаршуда, бояд механизми таъмини молиявии муносибу мувоғиқ таҳия карда шавад [8-М];

5. Вобаста ба таносуби зиёди фондҳои асосӣ ва сатҳи фондмусаллаҳии корхонаҳои саноати ҳӯрокворӣ сатҳи рақобатпазирии онҳоро таъмин карда

наметавонад, инчунин раванди босуръати таъмини истехсолоти воридотивазкунандаи корхонаҳои саноати хўроквории мамлакатро кафолат намедиҳанд. Аз ин сабаб, пешниҳод кардан мумкин аст, ки чиҳати такмилдиҳии саривақти механизми таъмини молиявии истехсолоти воридотивазкунандаи соҳа, ҳамаи воситаҳои пулии мавҷудбударо барои беҳтаргардонии сатҳи фондмусаллаҳӣ, фондбоздехӣ, таъмини бартариятҳои рақобатпазирии истехсолоти корхонаҳо равона намудан муҳим аст [7-М];

6. Тавсия мегардад, ки ҳачми воридотивазкунии маҳсулоти хўрокворӣ набояд ба пуррагӣ қатъ, ё ин ки мазмуни пурра маҳдуд намудани маҳсулоти воридотшавандаро дошта бошад, аниқтараш воридотивазкунии маҳсулоти корхонаҳои саноати хўрокворӣ бояд як сатҳи муайяни лозимаро вобаста ба механизми молиявии мавҷуда ва ҳачми истехсолоти ватанӣ, инчунин сатҳи пардохтпазирии истеъмолии аҳолӣ бошад [10-М];

7. Истифодаи методикаи ҳисоби самаранокии механизми таъмини молиявии истехсолоти воридотивазкунандаи корхонаҳои саноати хўрокворӣ тавсия мегардад, ки фарқияти самараи аз ҳисоби сарфакории воситаҳои молиявии (пулӣ) корхонаҳоро ҳангоми истифодабарии ҳачми маҳсулоти воридотивазкунанда бо назардошти ҳачми масрафоти маҳсулоти истехсолшаванда муайян карда шавад [4-М];

8. Масъалаҳои дастгириҳои давлатии корҳои илмию таҳқиқотӣ дар самти саноати хўрокворӣ ҳамчун механизми алоҳида баромад намуда, метавонад имконияти истифодаи технологияҳои навро чиҳати рақобатпазир гардонии маҳсулоти ватанӣ дар бозорҳои хориҷӣ фароҳам оварад [8-М];

9. Барои ноил гардидан ба мақсадҳои гузошташуда истифодаи стратегияи такмили механизми таъмини молиявии истехсолоти воридотивазкунандаи саноати хўрокворӣ чиҳати таъмини шароитҳои рушди истехсолоти ватанӣ, баҳусус афзоиши содироти маҳсулоти хўрока, рушди шабакаи дистрибуторӣ ва баланд бардории сифати маҳсулоти хўроквории ватанӣ тавсия мегардад [9-М].

## **Рӯйхати адабиёти истифодашуда**

### **Санадҳои меъёри-ҳукуқӣ**

- [1]. Барномаи саноати кунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 [Матн]. – Душанбе – 2020. – 103 с.
- [2]. Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «26» ноябри соли 2016, № 503.- [Матн]. – Душанбе – 2020.
- [3]. Барномаи рушди саноати сабук дар ҶТ барои солҳои 2006-2015. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31-уми ноябри соли 2005- № 422 [Матн]. – Душанбе – 2005.
- [4]. Барномаи татбиқи дастовардҳои илмию техникӣ дар истеҳсолоти саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5-уми октябрини оли 2009, № 574 [Матн]. – Душанбе – 2009.
- [5]. Барномаи давлатии рушди содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2021, № 169 [Матн]. – Душанбе – 2021.
- [6]. Консепсияи иқтисоди рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «30» декабри соли 2019. - № 642. [Матн]. – Душанбе. – 2021.
- [7]. Консепсияи рушди саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.12.2003 с., №523 [Матн]. – Душанбе. -2003.
- [8]. Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сиёсати давлатӣ дар соҳаи саноат» аз 30 майи соли 2017, №1415 // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2017, № 5.
- [9]. Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. Душанбе. 26.12.2019.  
[Матн]. – Душанбе – 2019.

[10]. Паёми Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. Душанбе. 21.12.2021.  
[Матн]. – Душанбе – 2021.

[11]. Паёми Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. Душанбе. 28.12.2023.  
[Матн]. – Душанбе - 2023.

[12]. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 // Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 октябри соли 2016. - №392. - Душанбе: «КОНТРАСТ», 2016. – 105 с.

[13]. Стратегияи идоракуни молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли 2021, № 11. - Душанбе 2021. – С.2

[14]. Стратегияи рушди инновацисионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2020, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 майи соли 2015, № 354. - Душанбе 2015. – С.14.

### **Монографияҳо, маҷмӯи мақолаҳо, китобҳои дарсӣ**

[15]. Алексеев А.В., Казанцева Л.К. Инвестиционный процесс и структурная трансформация российской экономики. Монография / А.В. Алексеев, Л.К. Казанцева. Институт экономики и организаций промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук. - Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2020. - 402 с.

[16]. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента [Текст] / И.Т. Балабанов// Учеб. пособие. - 2-е изд. допол. и перераб. -М.: Финансы и статистика, 2017. - 512 с.

- [17].Бобохонзода Р.Х. Механизми ҳифзи бозори дохилии Тоҷикистон дар доираи узвият ба Созмони Ӯмумиҷаҳонии савдо [Матн] / Р.Х. Бобохонзода// Монография. Душанбе. 2021. ҶДММ «НУШОБОД», – 160с.
- [18].Ван дер ВеєГ. История мировой экономики. 1945–1990 пер. с фр. [Текст] / ВеєГ. В./учебник. М.: Наука, 1994. - 413 с.
- [19].Сычева И. В. Экономика промышленного предприятия: учебное пособие для вузов [Текст] / И. В. Сычева, Н. Г. Абрамкина, Н. А. Сычева. - Москва: Издательство Юрайт. 2023. - 289 с.
- [20].Комилов С. Дж., Гафаров Ф. М. Инвестиционный потенциал региона: теория формирования и пути развития. Монография / С.Д. Комилов, Ф.М. Гафаров. Душанбе: Ирфон, 2017. - 215 с.
- [21].Комилов С.Дж. Теория инновационного развития. Монография / С.Дж. Комилов. Душанбе: «Шарки озод». 2019. – 278 с.
- [22].Комилов С.Дж., Файзуллоев М.К., Раҳмонов Д.Р. Управление развитием инновационных процессов на промышленных предприятиях. Монография / С.Дж., Комилов, М.К. Файзуллоев, Д.Р. Раҳмонов. Душанбе: «Типография ТНУ», 2020. – 246 с.
- [23].Лозовский Л.Ш. Импортозамещающий и экспортноориентированный экономический рост [Текст] / Л.Ш. Лозовский/ Учебник – М.: Инфра-М, 2014. - С.122.
- [24].Мухина И. А. Экономика организаций (предприятия) [Текст]: И.А. Мухина / учебное пособие. - М. ФЛИНТА, 2022. – 320 с.
- [25].Мирсаидов А. Б. Механизмы формирование и развития инновационных региональных промышленных систем в Республике Таджикистан. Монография /А.Б. Мирсаидов. Душанбе. Шарки озод. 2019. - 184 с.
- [26].Низомова Т.Д. Ташкили истеҳсолот дар корхона [Матн] / Т.Д. Низомова / Китоби дарсӣ. Душанбе, 2012. -236с.

- [27]. Низомова Т.Д., Мухсинова П.А. Стратегия развития легкой промышленности региона на основе кластерного подхода. Монография / Т.Д. Низомова, П.А. Мухсинова. Душанбе. - Из. ТНУ, 2021. - 176 с.
- [28]. Пичурин И. И. Обеспечение импортозамещения после вступления России в ВТО: Монография / И. И. Пичурин, Д. В. Блинов - Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 2014. - 142 с.
- [29]. Пирогов А.Н. Инженерная реометрия в производстве молочных продуктов Монография / А.Н. Пирогов / А.Н. Пирогов. – Кемерово: КемТИПП, 2013. – 242 с.
- [30]. Садыкова Г.И. Формирование и развитие рынка общественного питания в условиях трансформирующейся экономики. Монография. / Г.И. Садыкова. Худжанд: Ношир, 2019. - 124 с.
- [31]. Сайдмурадов Л.Х. Экономическая теория открытого хозяйства и проблемы современного Таджикистана. Монография / Л.Х. Сайдмурадов. Душанбе: «Ирфон», 2005. – 260с.
- [32]. Стародубцева Е.Б. Импортозамещение как экономического процесс [Текст] / Е.Б. Стародубцева/ Учебник. – М.: Инфра-М, 2016. С.15.
- [33]. Тагоев Дж.Х. Пути активизации инвестиционной деятельности предприятий Монография / Дж. Х. Тагоев. Душанбе: «Ирфон», 2009. –146 с.
- [34]. Фридман А. М. Экономика предприятий торговли и питания потребительского общества [Текст]: учебник / А. М. Фридман. – М.: «Дашков и К°», 2018. - 464 с

**Мақолаҳо дар нашриёти даврӣ, нашри маърӯзаҳои илмӣ дар  
конференсияҳо ва маърӯзаҳои анализикӣ**

- [35]. Александрова Е. Н., Сташ, Р. И. Обзор современных проблем и тенденций развития отрасли пищевой промышленности России [Текст]

- / Е. Н. Александрова, Р. И. Сташ // Экономика устойчивого развития. – 2018. – № 4 (36). – С. 99–102.
- [36]. Андреева Т.В., Курлыкова А.В. Подходы, методы и инструментальные средства к управлению ценностной цепочкой продукта пищевой промышленности на микро- и мезоуровне [Текст] / Т.В. Андреева, А.В. Курлыкова // Экономика, предпринимательство и право. 2020. - № 4. - С. 1137-1150.
- [37]. Андреева Т.В., Курлыкова А.В. Формирование системы показателей оценки эффективности управления ценностной цепочкой продукта пищевой промышленности [Текст] / Т.В. Андреева, А.В. Курлыкова // Экономические отношения. - 2019. - № 3. - С. 1987-2000.
- [38]. Алиджанов Д.А. Механизмы внешнеторговой политики в стимулировании импортозамещающего роста [Текст] / Д.А. Алиджанов // Вестник ТГУПБП. Серия общественных наук. 2015 - №3 (3). – С.17-27.
- [39]. Аличонов Ҷ.А. Инкишофи иқтидори инвеститсионии рушди иқтисодии воридотивазкунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] // Ҷ.А. Аличонов. Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. 2019.-№ 10 (2).– С. 161-169.
- [40]. Алтухов А. Продовольственная безопасность России в условиях зарубежных санкций [Текст] / А. Алтухов // АПК: экономика, управление. 2014. № 12. С. 19-29.
- [41]. Безпалов В.В. Импортозамещение: анализ подходов к определению понятия [Текст] / В.В. Безпалов // УЭкС. - 2016. - №11. - С. 9.
- [42]. Байматов А.А. Инновационный маркетинг: стратегия создания новой потребительской ценности [Текст] / А.А. Байматов // Вестник ТГУПБП. 2018.- №1 (74). – С. 13-20
- [43]. Банцевич Е. и др. Экспертная оценка эффективности экономической деятельности организации пищевой промышленности

через призму изучения финансового состояния [Текст] / Е. Банцевич и др. //Финансово-экономическое регулирование и развитие отраслей, комплексов, предприятий. 2020.-№ 4.– С. 5-11.

[44]. Бойматов А.А., Шарифзода, М. М. Роҳҳои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти маркетингии корхонаҳои вилояти Суғд [Матн] / А.А. Бойматов., М. М. Шарифзода // Ахбори ДДҲБСТ. 2020.- №2. – С. 15.

[45]. Васильева Н. К., Мезина С. А., Воротникова А. М. Анализ финансового состояния предприятий пищевой промышленности [Текст] // Н. К. Васильева С. А. Мезина, А. М. Воротникова //Вестник Академии знаний. 2020. – №. 2 (37). – С. 105-110.

[46]. Воротников И. Л., Колотырин К. П., Романов А. В. Развитие отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности АПК на основе цифровой трансформации [Текст] / И. Л. Воротников, К. П. Колотырин, А. В. Романов // Научное обозрение: теория и практика. 2022. Т. 12. Вып. 1.- С. 135-142.

[47]. Воротников И. Л., Колотырин К. П., Романов А. В. Совершенствование организационно-экономического механизма ликвидации накопленного экологического ущерба от деятельности предприятий пищевой промышленности [Текст] / И. Л. Воротников, К. П. Колотырин, А. В. Романов // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2020. – № 4. – С. 20-24.

[48]. Вихренко М. А. Проблемы импортозамещения и выявление факторов, влияющих на формирование стратегии импортозамещения на производственном предприятии [Текст] / М.А. Вихренко // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2015. № 35.- С. 68

[49]. Волкодавова Е.В. Реализация стратегии импортозамещения продукции на российских промышленных предприятиях [Текст] / Е.В. Волкодавова // Экономические науки. - 2009. - №12. - С. 281-286.

- [50]. Воробьева И. В., Лукичёва Т. А., Пецольдт К. Возможности и риски импортозамещения для внешней и внутренней торговли продовольственными товарами [Текст] / И.В. Воробьева, Т.А. Лукичёва // Тенденции развития мировой торговли в XXI веке / Материалы VIII Международной научно-практической конференции, посвященной 55-летию учебного заведения<sup>178</sup> (Пермь, октябрь 2019 г.) / Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени ГВ Плеханова». – РЭУ им. ГВ Плеханова, 2019. – С. 11-16.
- [51]. Гвоздикова Н.К. Импортозамещение или экспорт ориентированность [Текст] / Н.К. Гвоздикова // Научно-методический журнал «Концепт». 2016. – Т. 34. – С. 34–36.
- [52]. Грицинина Е. С. Власова Н. В. Проблемы импортозамещения в отечественной экономике [Текст] / Е. С. Грицинина, Н. В. Власова // Современные тенденции развития экономики и управления: проблемы и решения/ Материалы международной научно-практической конференции. 2016. - С. 35-39.
- [53]. Гусева Т.И. Использование микрокапсулированных ингредиентов в пищевых продуктах // Научно-инновационные технологии как фактор устойчивого развития агропромышленного комплекса: сб. ст. по материалам Всерос. (нац.) науч.-практ. конф. – Курган. 2020. – С. 51-54.
- [54]. Дресвянников В.А., Страхов Е.П., Возмищева А.С. Анализ применения аддитивных технологий в пищевой промышленности // Продовольственная политика и безопасность. 2017. – № 3. – С. 133-139.
- [55]. Давлатов К.К. Методологические основы определения уровня конкурентоспособности промышленных предприятий [Текст] /К.К. Давлатов // Вестник ТНУ. Серия социально-общественных наук. 2013. – С.84.

- [56]. Дадоматов Д.Н. Перспективы развития экспортного потенциала промышленного предпринимательства в Регионах Таджикистана [Текст] / Д.Н. Дадоматов // Таджикистан и современный мир. 2018. - № 3 (62). - С.69-75.
- [57]. Дарингов К.П. Импортозамещение как фактор, способствующий индустриально-аграрному развитию страны [Текст] / К.П. Дарингов / Обеспечение импортозамещающей отечественной продукцией в условиях устойчивого развития Республики Таджикистан в сотрудничестве со странами средней Азии / Материалы международной научно-практической конференции (29-30 ноября 2019 года), Часть 2. Душанбе, 2019. – С. 45.
- [58]. Джамшедова Ф. Дж. Вопросы организации агромаркетинга в Республике Таджикистан [Текст] / Ф. Дж. Джамшедова // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Общественные науки. 2018. - № 2 (250). – С. 101.
- [59]. Джурабаев Г.Д., Каюмова Ф.А., Неъматова М.Х. Вопросы становления и развития цифровой экономики в промышленности Республики Таджикистан [Текст] / Г.Д Джурабаев, Ф.А. Каюмова, М.Х. Неъматова //Экономика Таджикистана. 2019. - № 2. - С. 22-26.
- [60]. Ершов П.А. Импортозамещение и политика импортозамещения: теоретический подход к определению понятий [Текст] / П.А. Ершов // Вестник Института экономики РАН. 2017. №2. - С.11.
- [61]. Жакевич А. Г. Импортозамещение: проблемы и перспективы [Текст] / А.Г. Жакевия //Вестник Международного института экономики и права. 2015. – №. 1.- С. 11-18.
- [62]. Зюкин Д.А. Состояние пищевой промышленности России: проблемы и перспективы развития в условиях пандемии [Текст] / А. Г. Жакевич // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. - 2021. - №6. - С. 102108: Дашков и К. 2023. С. – 656.

- [63]. Зияева М. Д. К вопросу о формировании инвестиционно-промышленной политики Республики Таджикистан [Текст] / М.Д. Зияева // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2022. - № 1(54).- С. 29–37.
- [64]. Зияева М.Д. Инвестиционные аспекты индустриализации экономики Таджикистана [Текст] / М.Д. Зияева / Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства. (Симферополь, 4 апреля 2019 г.). Сборник научных трудов. В 2-х томах. Под общей редакцией З.О. Адамановой. ИП Хотеева Л.В. Симферополь. 2019. - С. 612.
- [65]. Зияева М. Д., Кодиров Ф. А. Некоторые аспекты разработки инвестиционной стратегии Республики Таджикистан в условиях глобализации [Текст] / М.Д. Зияева, Ф.А. Кодиров// Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства/ Сборник научных трудов. Материалы II Международной научно-практической конференции (Симферополь, 25 марта 2016 г.). ИП Хотеева Л. В., Симферополь: 2016. - С. 206–208.
- [66]. Зияева М. Д. Оптимизация налогообложения производственного предпринимательства как фактор обеспечения ускоренной индустриализации в Республике Таджикистан [Текст] / М.Д. Зияева // Таджикистан: экономика и управление. Научный журнал Таджикского национального университета. 2020. № 1. - С. 96-102.
- [67]. Иваненко И.А. Перспективы и эффективность применения смарт-технологий в промышленности [Текст] / И.А. Иваненко//Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. 2020. - № 1 (27). - С.27-34.
- [68]. Итуэлл Д. Импортозамещающий и экспортноориентированный экономический рост [Текст] / Д. Итуэлл//Экономическая теория/Под ред. Итуэлла Дж., Милгейта М., Ньюмена П.-М.: ИНФРА-М. 2004. - С. 430-433.

- [69]. Каримова М.Т. Структурные сдвиги в промышленности регионов Республики Таджикистан [Текст] / М.Т. Каримова // Экономика Таджикистана. 2021. - № 4-1. - С. 193-198.
- [70]. Каюмова Ш.Т. Формы государственной поддержки промышленного предпринимательства в регионах Республики Таджикистана [Текст] / Ш.Т. Каюмова // Государственное управление. 2020. - № 2 (46). - С.36-46.
- [71]. Карлова Е. В., Полянин А. В. Перспективные направления производства побочной продукции сахарной промышленности [Текст] / Е. В. Карлова, А. В. Полянин // Вестник Орловского государственного аграрного университета. 2012. – № 5 (38). – С. 51–53.
- [72]. Кайдарова С. Е. Пищевая промышленность в системе обеспечения продовольственной безопасности [Текст] / С. Е. Кайдарова // Сибирский торгово-экономический журнал. 2014.- № 1 (19). С. 34-37.
- [73]. Киров А.В., Толстель М.С., Сусойкина А.А. Совершенствование финансовых механизмов поддержки и стимулирования импортозамещения в современных условиях [Текст] / А.В. Киров, М.С. Толстель, А.А. Сусойкина // Современные проблемы науки и образования. 2015. – № 2-1.- С. 147.
- [74]. Комилов С.Д., Мирзоева Е.Ш. Теоретические аспекты инновационно-инвестиционного развития промышленных предприятий в Республике Таджикистан / С.Д. Комилов, Е.Ш. Мирзоева // Вестник РТСУ. 2019. - № 1 (65). - С.12-21.
- [75]. Кудратов Р.Р., Раджабов К.К. Развитие свободных экономических зон как форма вовлечения страны в среду мирохозяйственных связей [Текст] / Р.Р. Кудратов, К.К. Раджабов // Вестник ТНУ. Серия экономических наук. 2014. - №2/10, ч.1. - С.91-96.
- [76]. Курбонов А.К. Регулирование инвестиционных механизмов в условиях рыночных отношений [Текст] / А.К. Курбонов // Таджикистан и современный мир. 2015. - №4 (47). – С. 38.

- [77]. Қурбонов Г.А. Фаъолгардонии равандҳои воридотивазкунӣ дар саноати хӯроквории Тоҷикистон: ҷанбаҳои молиявӣ [Матн] / Г.А. Қурбонов // Маҷаллаи назариявӣ ва илмию истеҳсолии «Кишоварз». 2021.- № 4 (93) – С. 148-152.
- [78]. Қурбонов Г.А. Дастигирӣ ва ҳавасмандиҳои молиявии истеҳсолоти воридотивазкундаи саноати хӯрокворӣ асоси саноатиқунонии иқтисоди миллӣ [Матн] / Г.А. Қурбонов / Маводи конференсияи байналмилалии илмию амалӣ дар мавзуи «Саноатиқунонии иқтисоди миллӣ: вазъи муосир, мушкилот ва дурнамои он» (2-майи соли 2023. ш. Душанбе.2023) - Душнабе: Матбайи ДМТ. 2023. – С.49.
- [79]. Қурбонов Г.А. Зарурияти такмили механизми молиявии рушди саноати хӯрокворӣ дар шароити муосир [Матн] / Г.А. Қурбонов // Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2021.- №7. - С.127.
- [80]. Қурбонов Г.А. Сарчашмаҳои молиявии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати хӯрокворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Г.А. Қурбонов // Паёми молия ва иқтисод. 2023.- №3 (37). – С. 176-184.
- [81]. Қурбонов Г.А. Зарурияти такмили механизми молиявии рушди саноати хӯрокворӣ дар шароити муосир [Матн] / Г.А. Қурбонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2021. - №7. - С.127.
- [82]. Макаров А.Н. Импортозамещение как инструмент индустриализации экономики региона: Инновационный аспект. На примере Нижегородской области [Текст] / А.Н. Макаров // Экономика и бизнес. Инновации. 2011. - №5. - С. 90-93.
- [83]. Мадаминов А. Перспективы развития и размещения предприятий пищевой промышленности Республики Таджикистан [Текст] / А. Мадаминов // Экономика Таджикистана. 2021. - № 2. - С.201-206.

- [84]. Мулоджонов Б.А. Стратегические направления развития промышленного предпринимательства в условиях ускоренной индустриализации в Республике Таджикистан [Текст] / Б.А. Мулоджонов // Вестник Таджикского государственного университета коммерции. 2020. - № 3 (32). - С.102-107.
- [85]. Низомова Т.Д. К вопросу об оценке инновационного потенциала региона [Текст] / Т.Д. Низомова // Вестник ТНУ. Серия социально-экономических и гуманитарных наук. 2022.- №1. – С.65.
- [86]. Низомова Т.Д., Чумаева Х.Ю. Таҳияи стратегияи рушди корхона [Матн] / Т.Д Низомова, Х.Ю. Чумаева // Иқтисодиёти Тоҷикистон. 2021. - №3- С-65.
- [87]. Павлова А. В., Капнинова О. С., Полянин А. В. Повышение конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности: кластерный подход [Текст] / А. В. Павлова, О. С. Капнинова, А. В. Полянин // Естественно-гуманитарные исследования. 2020. – № 31 (5). – С. 170–181.
- [88]. Панкова Е. О., Андреев С. Ю. Инструменты и механизмы регулирования импортозамещения [Текст]/ Е. О. Панкова, С. Ю. Андреев. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. 2016. - № 8.8 (112.8) - С. 21-23.
- [89]. Панин А.Ю. Планирование деятельности предприятия: его особенности и факторы, влияющие на него [Текст] / А.В. Полянин // Актуальные научные исследования в современном мире. 2021. - №10-13. - С. 310-312.
- [90]. Рахимов А.М. Проблемы импортозамещения в экономике Республики Таджикистан [Текст] / А.М. Рахимов // Международный научный журнал «Вестник науки». 2020.- №11 (32), Т.3.– С.97.
- [91]. Рахмонов Дж. Р., Оценка современного состояния инновационной активности предприятий пищевой промышленности Республики Таджикистан [Текст]/ Дж. Р. Рахмонов // Таджикистан: экономика и

управление. Научный журнал Таджикского национального университета. 2020. - № 1. С. 96-102.

[92]. Рахмонов Дж. Р., Файзуллоев М.К. Инновационная стратегия на предприятиях промышленности Республики Таджикистан: необходимость разработки и выбор [Текст] / Дж. Рахмонов, М.К. Файзуллоев // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. РАН ИНОН. Отд. Науч. Сотрудничества: отв. Ред. В.И. Герасимов. 2017. – №2. ч. 1. - С.636-641.

[93]. Рамазанова А.Е. Мизанбекова С.К. Финансовые механизмы воздействия на сектор корпораций [Текст] / А.Е. Рамазонова, С.К. Мизанбекова // Фундаментальные исследования. 2019. – № 6 – С. 132-136.

[94]. Радзиевская Т. В. Глобальное регулирование мировой экономики: Россия и ВТО [Текст] / Т.В. Радзиевская // Современная экономика: проблемы и решения. 2014. -№ 2 (50). С. 122-129.

[95]. Рябова Т. Ф. Рост инновационного уровня производства и импортозамещения как основные составляющие экономической и продовольственной безопасности России [Текст] / Т. Ф. Рябова // Пищевая промышленность. 2014.- № 12. С. 22-25.

[96]. Романова О.А. Современная конкурентная промышленная политика [Текст] / О.А. Романова // Современная конкуренция. 2008. - №3. - С. 32-44.

[97]. Садекова Н.Х. Развитие пищевой промышленности России в условиях импортозамещения [Текст] / Н.Х. Садекова // Продовольственная политика и безопасность. 2016. –Т.3.-№2.- С.77-90.

[98]. Савенко О.Л. Финансовый механизм развития малого и среднего предпринимательства: концептуальные основы и инструменты реализации [Текст] / О.Л. Савенко // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2018.- №3.- С.58.

- [99]. Савинов Ю. А. Усиление протекционизма во внешней торговле США [Текст] / Ю. А. Савинов, А. Н. Зеленюк, Е. В. Тарановская [и др.] // Российский внешнеэкономический вестник. 2019. – № 1. – С. 36–51.
- [100]. Семикин В. А., Сафонов В. В., Терехов В. П. Импортозамещение как эффективный инструмент оптимального развития рыночной экономики [Текст] / В.А. Семикин // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. - № 7. - С. 1-7.
- [101]. Сухарников С.С. Анализ финансового состояния и механизмы управления финансами промышленных предприятий [Текст] / С.С. Сухаркин / Финансирование и кредитование в экономике России: методологические и практические аспекты. Материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции / Ин-т проблем упр. им. В.А. Трапезникова Рос. Акад. Наук, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева; гл. ред. Д. А. Новиков – Самара: Изд-во СамНЦ РАН. 2019. - С. 167-171.
- [102]. Старовойтов В. И., Старовойтова О. А., Звягинцев П. С., Лазунин О. Т. Культура многоцелевого использования [Текст] / В.И. Старовотов, О.А. Старовойтова, П.С. Звягинцев, О.Т. Лазунин// Пищевая промышленность. 2013.- № 4. - С. 22-25.
- [103]. Сухарников С.С. Анализ финансового состояния и механизмы управления финансами промышленных предприятий [Текст]/ С.С. Сухарников / Проблемы экономики современных промышленных комплексов; Финансирование и кредитование в экономике России: методологические и практические аспекты: [сб. ст.] XIII Всерос. науч.-практ. конф. / Ин-т проблем упр. им. В.А. Трапезникова Рос. Акад. Наук, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева; гл. ред. Д. А. Новиков – Самара: Изд-во СамНЦ РАН. 2019. - С. 167-171.
- [104]. Трошин А. С., Суханинский Д. А. Экономические взгляды Фридриха Листа [Текст] / А.С. Трошин, Д.А. Суханинский // XIII

Прохоровские чтения «Водный транспорт: проблемы возрождения». 2018. - С. 155.

[105]. Татаркин А.И., Романова О.А. Промышленная политика. Генезис, региональные особенности и законодательное обеспечение [Текст] / А.И. Татаркин, О.А. Романова// Экономика региона. 2014. - №2. - С. 9-21.

[106]. Трифонова Е. Н., Дерунова Е. А. Классификация регионов по влиянию инновационных процессов на поставки продукции пищевой промышленности [Текст] / Е. Н. Трифонова, Е. А. Дерунова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2020. – №. 1. – С. 56-62.

[107]. Ушачев И. Г. Новая доктрина продовольственной безопасности и меры по реализации ее основных положений / И. Г. Ушачев, В. С. Чекалин // АПК:экономика, управление. – 2020. – № 4. – С. 4–12.

[108]. Файзуллоев М.К. Индустриализация как базис инновационно-промышленной политики и драйвер модернизации экономики Таджикистана [Текст] / М.К. Файзуллоев // Таджикистан: экономика и управление. 2020. - № 1. - С. 60-67.

[109]. Федорова Е. А. Экспортная и импортная деятельность российских компаний с ПИИ в условиях санкций [Текст] / Е. А. Федорова, А. Э. Николаев, Ю. С. Широкова, Ф. Ю. Федоров // Финансовый журнал. – 2019. – № 3. – С. 75–90.

[110]. Хамирова С.Х. Индустриальный сценарий развития экономики в вопросе моделирования потребностей промышленного комплекса выпускников вуза [Текст] / С.Х. Хамирова, Р.А. Мавлонов, С.А. Истамова / Процесс индустриализации страны: история и современное состояние: материалы областной научно-практической конференции. – Худжанд: Издательство «Нури маърифат», 2019. – С.259-263.

- [111]. Хейфец Б. А. Система оценки эффективности и мониторинга результатов политики импортозамещения [Текст] / Б. А. Хейфец, В. Ю. Чернова // Экономика региона. – 2019. – № 4. – С. 1266–1278.
- [112]. Хейфец Б. А. Потенциал экспортноориентированного импортозамещения в агропромышленном комплексе ЕАЭС [Текст] / Б. А. Хейфец, В. Ю. Чернова // Вопросы экономики. – 2019. – №4. – С. 74–89.
- [113]. Шамсиев Ф.К., Каримова М.Т. Баҳодиҳии низоми саноати Вилояти Суғд дар шароити ташаккулёбии муносибатҳои корпоративӣ [Матн] / Ф.К. Шамсиев, М.Т. Каримова // Иқтисодиёти Тоҷикистон. 2019. - № 1. - С.38-43.
- [114]. Шамсиев Ф.К. Теоретические аспекты региональной промышленной системы в условиях становления корпоративных отношений [Текст] / Ф.К. Шамсиев, Д.А. Ходиев // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. 2019. - № 1 (78). - С.71-83.
- [115]. Эпштейн Д. Б. Эмбарго, аграрная политика и смена парадигм государственного управления [Текст]/ Д.Б. Эпштейн // Экономическое возрождение России. 2014. № 4. С. 45-52.
- [116]. Юсупов Х.М. Основные направления государственной поддержки развития промышленности в переходной экономике [Текст]/ Х.М. Юсупов// Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных наук. Экономика и бизнес. 2013. – С.8.

### **Маҷмуаҳои оморӣ ва натиҷаҳои таҳқиқоти оморӣ**

- [117]. Маҷмуаи оморӣ. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 2023. Душанбе 2023. – С. 418 с.

- [118]. Маҷмӯаи оморӣ. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2022. Душанбе 2022 – 414 с.
- [119]. Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе. 2020. 92 с.
- [120]. Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе. 2023. – С. 414.
- [121]. Тоҷикистон: 30-соли Истиқлоли давлатӣ. Маҷмуаи оморӣ. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе 2021. – С.437.

### **Диссертацияҳо ва автореферати диссертацияҳо**

- [122]. Садекова Н.Х. Развитие пищевой промышленности России в условиях импортозамещения // Продовольственная политика и безопасность. - 2016. - Т. 3. - № 2. - С. 77–90
- [123]. Садекова Н.Х. Развитие пищевой промышленности России в условиях импортозамещения // Продовольственная политика и безопасность. 2016. - Т. 3. - № 2. - С. 77–90.
- [124]. Садекова Н.Х. Развитие пищевой промышленности России в условиях импортозамещения // Продовольственная политика и безопасность. 2016. - Т. 3. - № 2. - С. 77–90.
- [125]. Алиджонов Д.А. Импортозамещающий экономический рост в условиях переходной экономики (на примере Республики Таджикистан) [Текст]: дисс. ... док. экон. наук: 08.00.01/ Дж.А. Алиджонов. - Худжанд, 2015. - 240 с.
- [126]. Алиев А.Р. Инновационное развитие сферы общественного питания в условиях рыночной экономики (на материалах Согдийской области Республики Таджикистан) [Текст]: автореферат дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05. / А.Р. Алиев. – Душанбе, 2021. – 24 с.

- [127]. Беликова М.П. Статистическое исследование продовольственной безопасности Российской Федерации в условиях глобализации [Текст]: автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.05 / М.П. Беликова. - М., 2019. - 23 с.
- [128]. Жаманкулов Б.С. Импортозамещение в Республике Казахстан в условиях рыночных отношений: теория, практика и перспективы [Текст]: автореферат дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05. / Б.С. Жаманкулов - Алматы, 2004. - 30 с.
- [129]. Зайцев Д.Н. Организация производства импортозамещающей продукции как направление экономического развития региона [Текст]: дисс. экон. наук: 08.00.05. / Д.Н. Зайцев. - Оренбург, 2002. -175 с.
- [130]. Исмагилова Л.Р. Развитие экспертоориентированных и импортозамещающих производств как фактор интеграции региона в систему мирохозяйственных связей [Текст]: дисс. канд. экон. наук: 08.00.05/ Л.Р. Исмагилова. - Казань, 2004. - 202 с.
- [131]. Комилов А. Ф. Особенности формирования политики импортозамещения в промышленности Республики Таджикистан [Текст]: автореф. дисс. канд. экон. наук: 08.00.05// А.Ф. Комилов. – Душанбе, 2011. – С. 13.
- [132]. Мельников Б.А. Приоритетные направления обеспечения продовольственной безопасности России [Текст]: автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.05 / Б.А. Мельников.- К., 2018. - 26 с.
- [133]. Назарчук Е.Н. Теоретические и методические основы эффективного импортозамещения на российских промышленных предприятиях [Текст]: дисс. канд. экон. наук. 08.00.05/ Е.Н. Назарчук - Самара, 2007. - 137 с.
- [134]. Перегородиева Л.Н. Развитие управления импортозамещением на отечественных промышленных предприятиях [Текст]: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05/ Л.Н. Перегородиева. - Саратов, 2013. - 22 с.

- [135]. Савицкая Ж.С. Обеспечение продовольственной безопасности региона [Текст]: автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.05 / Ж. С. Савицкая - М., 2019. - 19 с.
- [136]. Садыков Г. И. Формирование и развитие рынка общественного питания в условиях трансформирующейся экономики (на примере Согдийской области Республики Таджикистан) [Текст]: автореферат дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05. / Г.И. Садыкова. – Душанбе, 2016. – 23с.
- [137]. Смирнов Д.А. Методы организации инновационного развития электросетевого комплекса России на основе импортозамещения оборудования [Текст]: дисс. канд. экон. наук: 08.00.05/ Д.А. Смирнов. - СПб., 2012. -188 с.
- [138]. Старовойтова О.В. Импортозамещение в условиях малой открытой экономики [Текст]: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.14/ О.В. Старовойтова. – Минск., 2006. - 143 с.
- [139]. Сучкова Н.А. Импортозамещение в продовольственном секторе России [Текст]: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.14/ Н. А. Сучкова. - М., 2009. - 26 с.
- [140]. Чернова В.Ю. Импортозамещение как фактор модернизации внешнеторговой и структурной политики России в современных условиях (на примере агропродовольственного сектора) [Текст]: дисс. д-ра экон. наук: 08.00.14 / В.Ю. Чернова. М., 2020. - 395 с.
- [141]. Муртазоев О.К. Совершенствование организационно-экономического механизма развития региональной инновационной промышленной системы (на материалах Центрального региона Республики Таджикистан) / О.К. Муртазоев // дисс. канд. экон. наук: 08.00.05./ О.К. Муртазоев. – Душанбе, 2018. – 194 с.

### **Захираҳои электронӣ**

- [142]. Бонки миллии Тоҷикистон. Нишондиҳандаҳои устувории молиявии низоми бонкӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон [Сарчашмаи

электронӣ] / низоми дастрасӣ: URL: [https://www.nbt.tj/tj/subotimoliyavi\\_submenu/](https://www.nbt.tj/tj/subotimoliyavi_submenu/)(санаи муроҷиат 26.02.2022).

[143]. Бонки миллии Тоҷикистон. Дурнамои сиёсати пулию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2022 ва давраи миёнамуҳлат. Душанбе 2021. – С.7. [Сарчашмаи электронӣ]. Низоми дастрасӣ: URL: ([https://nbt.tj/tj/monetary\\_policy/projection.php](https://nbt.tj/tj/monetary_policy/projection.php)).

[144]. Глобальный стратегический механизм в области продовольственной безопасности и питания // Комитет по всемирной продовольственной безопасности. –

URL:<http://www.fao.org/3/MR173RU/mr173ru.pdf> (дата обращения:17.12.2019).

[145]. ГК «Русагро» [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: <https://www.rusagrogroup.ru/ru/> (дата обращения: 17.08.2021).

[146]. Динамика развития пищевой промышленности РФ в I полугодии замедлилась – аналитики [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: <http://www.finmarket.ru/news/5773722>). (дата обращение 25.02.2022.)

[147]. Доклад Государственного совета Российской Федерации «О развитии отечественного бизнеса и повышении его конкурентоспособности на мировом рынке в условиях членства России во Всемирной торговой организации» // Президент России [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: [www.kremlin.ru/events/president/news/46636](http://www.kremlin.ru/events/president/news/46636) (дата обращения 21.12.2020).

[148]. Евдокимова О. В., Иванова Т. Н. Проблемы импортозамещения и безопасности регионального потребительского рынка ОГУ им. И. С. Тургенева: [Текст] / О.В. Евдокимова материалы форума / [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: <http://www.oreluniver.ru> (дата обращения 21.12.2020).

[149]. Кумитаи меъморӣ ва соҳтмонӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон [Сарчашмаи электронӣ] / низоми дастрасӣ: URL:

<https://tajsohtmon.tj/tj/navidho/9523-tashabbusi-navbatii-peshvoi-millat> (санаи муроциат 18.12.2022).

[150]. Мансурова С.А. Систематизация подходов к понятию «импортозамещение» и его экономическая сущность [Текст] / С.А. Мансурова / Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. [Электронный ресурс] - Режим доступа URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistematisatsiya-podhodov-k-ponyatiyu-importozameschenie> (дата обращения: 20.10.2021).

[151]. Меры поддержки импортозамещения // Минпромторгроссии. [Электронный ресурс] — Режим доступа URL: <https://minpromtorg.gov.ru/> (дата обращения 18.12.2020).

[152]. Маълумотҳои дастраси КВД «Саноатсадиротбонк» (ССБ). [Сарчашмаи электронӣ] / Низоми дастрасӣ: URL: <https://ssb.tj/ru?type=1> (санаи муроциат 10.03.2024).

[153]. Маълумотҳои дастрас аз Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Сарчашмаи электронӣ] / Низоми дастрасӣ: URL: <https://ssb.tj/tj/bershtar/isoboti-moliyav/>.

[154]. Маълумотҳои дастрас: [Сарчашмаи электронӣ] / Низоми дастрасӣ: URL: <http://www.finmarket.ru/news/5773722>). Санай муроциат 25.02.2023.

[155]. Маълумотҳои кушода аз Бонки миллии Тоҷикистон. Сомонаи расмӣ: [Сарчашмаи электронӣ] / Низоми дастрасӣ: URL: <https://www.nbt.tj/tj/> (санаи муроциат 24.06.2022)

[156]. Низомномаи Агентии содироти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Сомонаи расмӣ: [Сарчашмаи электронӣ] / Низоми дастрасӣ: URL: <https://export.tj/informservice> (санаи муроциат 26.01.2024).

[157]. Нуъмон Абдуғаффорзода. Ташаббуси навбатии Пешвои Миллат доир ба эълон намудани мораторий – иқдоми шоиста ба рушди соҳибкорӣ. Сомонаи расмии Кумитаи меъморӣ ва соҳтмонӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тоҷикистон [Сарчашмаи

электронӣ] / Низоми дастрасӣ:  
URL:<https://tajsohtmon.tj/tj/navidho/9523-tashabbusi-navbatii-peshvoi-millat> (санаи муроҷиат 18.12.2022).

[158]. Обзор «280 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ» Проекты 2021–2024 гг. // [Электронный ресурс] - Режим доступа URL: <https://infoline.spb.ru/news/index.php?news=210439> (дата обращения: 17.08.2021).

[159]. Объемы реализации мяса и мясных продуктов // Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства РФ. // [Электронный ресурс] - Режим доступа URL: <http://www.mcx.ru> (дата обращения 14.12.2020).

[160]. Оценка эффективности инвестиционного проекта: методы и рекомендации // Бизнес.ру. URL: [www.business.ru/article/1829-otsenka-effektivnosti-investitsionnogo-proekta](http://www.business.ru/article/1829-otsenka-effektivnosti-investitsionnogo-proekta) (дата обращения: 06.02.2023).

[161]. Показатели, характеризующие импортозамещение в России // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] - Режим доступа URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11188#> (дата обращения 21.12.2020).

[162]. Постановление Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2015 г. № 527-п об утверждении концепции импортозамещения в Волгоградской области на 2015-2020 гг. и плана мероприятий по содействию импортозамещению в Волгоградской области на 2016-2020 гг. [Электронный ресурс] - Режим доступа URL: <http://docs.cntd.ru/document/441515973> (дата обращения 21.12.2020).

[163]. Пищевая промышленность. Аналитическая справка 2019 // ВНИИ труда, 2019. – 94 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа URL: [https://spravochnik.rosmintrud.ru/storage/app/media/%20ppomeshlennoct\\_2019.pdf](https://spravochnik.rosmintrud.ru/storage/app/media/%20ppomeshlennoct_2019.pdf) (дата обращения: 16.08.2021).

[164]. Сайдамирзода Д. Саноатикуонии босуръати кишвар. Бонувони Тоҷикистон. Маҷаллаи ҳармоҳаи давлатии сиёсӣ,

иҷтимоӣ ва фарҳангӣ [Текст]/ Д. Сайдамирзода/ [Сарчашмай электронӣ] / Низоми дастрасӣ URL: <http://www.bonuvon.tj/index.php/tj/fe-rist/i-tisod/4854-sanoatikunonii-bosur-ati-kishvar>. (санаи муроҷиат 15.12.2022).

[165]. Сомонаи расмии Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон. Захираи электронӣ. Режими дастраскунӣ ба маълумотҳо: <http://industry.tj/tj/services/> (санаи муроҷиат ба сомона: 01.11.2022)

[166]. Соколова О.Ю. Колотырин Е.А, Скворцова В.А. Импортозамещение как стратегия промышленной политики [Текст]/ О.Ю. Соколова // Известия вузов. Поволжский регион. Общественные науки. 2017. № 1 (41). [Электронный ресурс] - Режим доступа URL: <https://cyberleninka.ru> (дата обращения: 08.09.2020).

[167]. Таджикистан: Программный обзор государственных расходов. МБРР [электронный ресурс]. – URL: <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/tajikistan/publication/tajikistan-programmatic-public-expenditure-review> (дата обращения: 13.12.2021).

[168]. Фальцман В.К. Предпосылки импортозамещения и развития экспорта продукции высоких технологий // ЭКО. 2016. №4 (502) [Электронный ресурс] - Режим доступа URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/predposylki-importozamescheniya-tehnologiy> (дата обращения: 20.10.2021).

[169]. Червинский Е.А. Импортозамещение в Республике Беларусь: методы анализа и направления совершенствования. Минск: Белорусская наука, 2015. 198 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа URL: <http://www.iprbookshop.ru> (дата обращения: 20.07.2020).

[170]. Bussell J. Import substitution industrialization [Text] / J. Bussell // Encyclopedia Britannica. [Electronic resource] - Access mode URL: <https://www.britannica.com> (дата обращения: 22.07.2020).

- [171]. Chervinski E. A. Import substitution policy: concepts, methods of analysis and main areas for improvement [Text] / E. A. Chervinski // Nauchnyj rezul'tat: setevoy nauchno-prakticheskij zhurnal. 2015. № 2.- C.
- [172]. [Electronic resource] - Access mode URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/importsubstitution-policy-concepts-methodsof-analysis-and-mainareas-for-improvement>.
- [173]. Jayanthakumaran K. I. Industrialisation: Import Substitution to Export Promotion. University of Wollongong, 2000 [Text] / K. I. Jayanthakumaran // Research online. [Electronic resource] - Access mode URL: <http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context=commwkpapers>.
- [174]. Vries P.H. (2001). Are coal and colonies really crucial? Kenneth Pomeranze and the great divergence [Text] / P.H. Vries //Journal of World History, vol.12, no. 2, 443. [Electronic resource] - Access mode URL: <http://www.jstor.org/stable/20078914>
- [175]. Mukherjee S. Revisiting the Debate over Import-substituting vs. Export-led Industrialization // Trade and Development. Review. 2012. № 5. P. 64-76.
- [176]. Trade and Development Review Vol. 5, Issue 1, 2012, 64 – 76. [Electronic resource] - Access mode URL: <http://www.tdrju.net>.
- [177]. Nelson B. A. Comprehensive Dictionary of Economics [Text] / B. A. Nelson Chandigarh: Abhishek Publications, 2009. 88 p. [Electronic resource] - Access mode URL: <https://books.google.com.tj/books?id=oGnfvgEACAAJ>
- [178]. Neumann, Stefan. Import substitution industrialization and its conditionalities for economic development -a comparative analysis of Brazil and South Korea. Budapest, 2013. C. 10. [Electronic resource] - Access mode URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Import-substitution-industrialization-and-its-for>.

- [179]. Raúl Prebisch and the development agenda at the dawn of the Twenty-first century and the development agenda at the dawn of the twenty-first century josé antonio ocampo [Text] / Prebisch Raúl // Cepal review 75. december 2001. page 36. [Electronic resource] - Access mode URL:[https://www.researchgate.net/publication/329779535\\_Raul\\_Prebisch\\_and\\_the\\_development](https://www.researchgate.net/publication/329779535_Raul_Prebisch_and_the_development).
- [180]. Raul Prebisch. Gerald M. Meier, Dudley Seers [Text] / Prebisch Raúl // Pioneers in Development. - NY: Oxford university press, 1984. - P. 173-174. [Electronic resource] - Access mode URL:[https://www.researchgate.net/publication/329779535\\_Raul\\_Prebisch](https://www.researchgate.net/publication/329779535_Raul_Prebisch).
- [181]. Truel J.-L., Pashchenko Ya.N. Under which conditions can an import substitution policy be a driver for re-industrialisation [Text] / J.-L. Truel, Ya.N. Pashchenko // Review of business and economics studies. 2016. Vol. 4. № [182]. [Electronic resource] - Access mode URL:<https://cyberleninka.ru> (Accessed 08.09.2020).
- [182]. Vorotnikov I.L., Muravyova M.V., Petrov K.A. Theoretical basis of import substitution in the Agroindustrial complex [Text] / I.L. Vorotnikov, M.V Muravyova., K.A. Petrov // European Research Studies Journal. 2018. Vol. XXI. Is. 3. P. 751-759. [Electronic resource] - Access mode URL:[https://www.researchgate.net/publication/330036087\\_Theoretical\\_Basis\\_of\\_Import\\_Substitution\\_in\\_the\\_Agro-Industrial\\_Complex](https://www.researchgate.net/publication/330036087_Theoretical_Basis_of_Import_Substitution_in_the_Agro-Industrial_Complex)
- [183]. Zhu T. Rethinking Import-Substituting Industrialization: development strategies and institutions in Taiwan and China [Text] / T. Zhu // Research paper. Helsinki: UNU-WIDER, 2006. [Electronic resource] - Access mode URL:<https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/rp2006-76.pdf>.
- [184]. Isabella Paola Schiatti-Siso, Somaris E. Quintana, Luis Alberto Garcia-Zapateiro J. Stevia (*Stevia rebaudiana*) as a common sugar substitute and its application in food matrices: an updated review// Food Science Technology. 2022. <https://doi.org/10.1007/s13197-022-05396-2>.

[185]. The use of alternative sweeteners (sucralose and stevia) in healthy soft-drink beverages, enhances the bioavailability of polyphenols relative to the classical caloric sucrose // Food Chemistry. 2011. No. 370 (2). P. 131051. DOI: 10.1016/j.foodchem.2021.

## ИНТИШОРОТ АЗ РЎЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ

### I. Феҳристи интишороти муаллиф доир ба мавзуи диссертатсия:

**А) мақолаҳои илмие, ки дар нашрияҳои тақризшавандай тавсиянамудаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидаанд:**

[1-М] Қурбонов Г.А. Фаъолгардонии равандҳои воридотивазкунӣ дар саноати ҳӯроквории Тоҷикистон: ҷанбаҳои молиявӣ [Матн] / Г.А. Қурбонов // Маҷаллаи назариявӣ ва илмию истеҳсолии «Кишоварз». № 4 (93) 2021. – С. 148-152.

[2-М] Қурбонов Г.А. Зарурати такмили механизми молиявии рушди саноати ҳӯрокворӣ дар шароити муосир [Матн] / Г.А. Қурбонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2021. №7.- С.124-130.

[3-М] Қурбонов Г.А. Сарчашмаҳои молиявии таъмини истеҳсолоти воридотивазкунандай саноати ҳӯрокворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]/ Г.А.Қурбонов // Паёми молия ва иқтисод.Маҷаллаи илмӣ-амалӣ. 2023. №3 (37). – С. 176-184.

[4-М] Қурбонзода А.А. Таҳлили раванди истеҳсолоти воридотивазкунанда дар корхонаҳои саноати ҳӯроквории Тоҷикистон // [Матн]/ А. А. Қурбонзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2024. №5. – С. 101-108.

**Б) мақолаҳои илмие, ки дар нашрияҳои дигар чоп шудаанд:**

[5-М] Қурбонов Г.А. Вазъи имрӯза ва дурнамои рушди саноати хӯрокворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Г.А. Қурбонов // Тоҷикистон: иқтисод ва идора. Маҷаллаи илмии Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон. Душанбе. 2020 - №1. – С. 111-117.

[6-М] Қурбонов Г.А. Пищевая промышленность Республики Таджикистан и его роль в обеспечении продовольственной безопасности: современное состояние и приоритетные направления развития [Текст]/ Г.А. Қурбонов // Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства: сборник научных трудов / под общей редакцией д. э.н., профессора З.О. Адамановой. – Выпуск 7. - Симферополь: ИТ «АРИАЛ», - 2021. – С. 94-97.

[7-М] Қурбонов Г.А. Дастгирӣ ва ҳавасмандиҳои молиявии истеҳсолоти воридотивазкундаи саноати хӯрокворӣ асоси саноатикунонии иқтисоди миллӣ [Матн] / Г.А. Қурбонов // Маводи конференсияи байналмилалии илмию амалӣ дар мавзуи «Саноатикунонии иқтисоди миллӣ: вазъи муосир, мушкилот ва дурнамои он» ( 2-майи соли 2023. ш. Душанбе.2023)- Душнабе: Матбаии ДМТ. - 2023. – С.44-53.

[8-М] Қурбонов Г.А. Мавқеи саноати хӯрокворӣ дар рушди иқтисодиёти кишвар [Матн] / Г.А. Қурбонов / Маводи конференсияи байналмилалии илмию амалӣ дар мавзуи «Саноатикунонии босуръат ва масоили амалигардонии он дар Тоҷикистон» (17 февраля соли 2023) – Душанбе, Матбааи ДМТ. - 2023. – С. 400-404.

[9-М] Қурбонов Г.А. Муҳиммияти механизмҳои молиявӣ-бучетӣ дар раванди таъмини воридотивазкунии маҳсулоти хӯрокворӣ [Матн] / Г.А. Қурбонов // Маводи конференсияи илмӣ-амалии

байналмилалӣ ДДМИТ, дар мавзӯи «Арзёбии ҳолати фаъолияти соҳибкории хурд ва миёна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ш. Душанбе, (6-уми майи соли 2023). – С. 155-162.

[10-М] Курбонов Г.А. Состояние пищевой промышленности Таджикистана: финансовые механизмы [Текст]/ Г.А. Курбонов // Инновационная парадигма экономических механизмов хозяйствования [Электронный ресурс]: Сборник научных трудов IX Международной научно-практической конференции / научн.ред. С.П. Кирильчук; редкол.:Г.А. Штофер, Н.А. Логунова. – Электрон.дан. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», - 2024. – С. 631-634.